

Саду як қисса аз ҳаёти Мұхаммад (с)

Гирдоваранда:
Мұхаммадиқболи Садриддин

ББК 86,38
С-15

*Бунёди ҷамъиятии Васатият тақдим
мекунад*

Китоб фарогири қиссаҳои пурхикмат ва ибратомӯз аз ҳаёти рӯзмарраи босаъодати пешвои башарият ва хотимул – анбиё Мұхаммад (с) мебошад. Китоб барои доираи васеъи ҷавонон, донишҷӯён ва толибилмони мадориси динӣ, аҳли зиё ва оммаи мусалмонон тақдим мегардад.

Номи китоб: **Саду як қисса аз ҳаёти Мұхаммад (с)**

Гирдоваранда: **Мұхаммадиқболи Садриддин.**

Муҳаррири масъул: **Файзуллоҳи Аҳё.**

Хуруфчинон: **Мөхрбонуи Раҳимбек, Фирузай Давлатназар.**

Тарроҳ: **Диловари Бобоҳон**

Масъули чоп: **Неъматуллоҳи Ақрам.**

Ношир: **ЧДММ «Сунатулло»**

Супорииш: **№ 8**

Таърихи чоп: **25.04.2008**

Теъдод: **5000 нусха**

ISBN 978-99947-733-5-0

**Ба номи Худованди ҷонофарин,
Ҳакими сухан дар забон офарин.**

Пешгуфтори гирдоваранда

Ҳамду ситоиши бепоён Парвардигори оламиёнро ва дуруду салом бар равони поки Расули Худо (с), ки ҳидоятгару роҳнамои башарият ва начотдиҳандай инсоният аз торикиҳои ҷаҳолат ва нодонӣ ба сӯи нури ҳидоят ва рушнӣ ва инчунин дуруду саломҳои фаровон бар хонадони поку нуронӣ ва асҳобу ёрони бовафояш, ки пайравӣ аз роҳу равиши ў намуда, парчами даъватро дар роҳи ризои Худо баланд бардоштанд. Инчунин дуруд ва раҳмати худовандӣ шомили ҳоли қасоне бод, ки пайравӣ аз суннати он Ҳазрат (с) мекунанд ва мардумро барои пайвастан ва тамассук ба он роҳнамоӣ менамоянд.

Аммо баъд:

- Миллатҳо ва мардуми дунё дар ҳар давру замон барои худ шахсиятҳо ва муқаддасоте доранд, ки чун рамзҳо ва нишонаҳои хотиравӣ азизашон медоранд ва барояшон эҳтиром қоиланд. Мо мусалмонҳо низ барои худамон ҳамин гуна муқаддасот ва арзишҳо дорем ва он ҳам бошад эҳтируму пайравӣ аз дастуроти дин ва Қуръону Паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу Ҷалайҳи ва саллам мебошад, ки ўро Худованд бароямон пешво ва роҳбар гардонидааст, зоро ў маъсум аст, яъне гуноҳонаш омурзида шудаанд. Шайх Аттори Нишопурӣ мефармояд:

*Баҳри хеш он покҷонро офариð,
Баҳри ў ҳалқи ҷаҳонро офариð.*

**Офариниширо ҷуз ў мақсадӣ нест,
Покдомантар аз ў мавҷудӣ нест.**

Худоро шукру сипос мегӯям, ки маро муваффақ ба гирдоварии ин маҷмӯъаи бебаҳо, ки он ҳам бошад «Саду як қисса аз ҳаёти Муҳаммад (с)» мебошад, гардонид.

Дар ин китоби хоксорона қиссаҳои пурҳикмат ва боарзиши ў (с)-ро бо зикри санадҳои дақиқ гирдоварӣ намудаам, то мақому манзалати он Ҳазрат (с) дар партави оятҳои қуръонӣ ва ҳадисҳои набавӣ, барои шумо хонандай азиз маълум гарداد. Чуноне ки шоъир мефармояд:

*Хочаи дунёву дин, ғанчи вафо,
Садру бадри ҳар ду олам – Мустафо.*

*Офтоби шаръу гардуни яқин,
Нури олам, раҳматан лил оламин.*

*Меҳтарину беҳтарини анбиё,
Раҳнамои асфиёву авлиё.*

*Маҳдии Ислому ҳодии субул,
Муфтии ғайбу имоми ҷузву кул.*

*Маҳв шуд шаръи ҳама дар шаръи ту,
Асли ҷумла кам бувад дар фаръи ту.*

*То абад шаръи туву аҳкоми туст,
Ҳамбари номи илоҳӣ номи туст.*

*Ҳар кӣ буд аз анбиёву аз русул,
Ҷумла бо дини ту оянд аз субул.*

Дар китобҳои таърих дар мавриди чигунагии ҳолати ҷаҳон, қабл аз зуҳури он Ҳазрат (с) чунин овардаанд:

- Ҷаҳони кӯҳан дар интизори дураҳши ин нур буд ва аз ҳазорҳо сол пеш паҳлӯҳои шабу рӯзро ҷо ба ҷо мекард. Ситорагони замону саёраҳои афлок дар иштиёқи он рӯз аз азал даварон дошта ва ҷашм ба роҳи расидани он муъаллими башарият буданд. Қудратнамоиҳои абру бод, партавафканиҳои анфоси поки олами қудс, тавҳиди Иброҳим (а), ҷамоли Юсуф (а), муъҷизаи мирозии Мусо (а), ҷоннавозии Масех (а) ҳама ва ҳама барои ин дар истимрор буданд, ки ин колоҳои гаронбаҳо ба дарбори подшоҳи ду ҷаҳон ба кор ояд.

Бомдоди ҳамон субҳи ҷоннавоз фаро расид. Бешак, ин рӯз арзандатарин ва хучастатарин рӯзи таърихи башарият ба ҳисоб меравад.

Аксарияти таърихнигорон дар баёни он шабе, ки нури ҳақ дураҳшид менависанд:

- Дар он шаб ҷаҳордаҳ бурҷ аз айвони Кисро бар замин фурӯ рехт.

- Оташкадаи Форс, ки ҳазорсолаҳо фурӯзон буд, якбори ҳомӯш гашт.

Аммо ҳақиқат ин аст, ки на факат айвони Кисро, балки қасрҳои сар ба фалак кашида ва боазамати аҷам, шаъну шавкати Рум, авҷ ва тамаддуни Чин ҳамагӣ аз байн рафт. На фақат оташкадаи Форс, балки ҷаҳаннами шар, оташкадаи куфр, залолат ва гумроҳӣ сард ва ҳомӯш гашт. Аз бутхонаҳо гарду ғубори хок барҳост, бутҳо ҳама бар хок яксон шуданд. Шерозаи маҷусият аз ҳам гусаст, баргҳои ҳазондидаи насроният якояк фурӯ рехт. Шуриши тавҳид ба по хост, дар ҷаманзори саъодат баҳор омад. Шуълаҳои офтоби ҳидоят ба ҳар сӯ партавафшонӣ намуд, яъне он ҳабиби ду ҷаҳон, фармонравои олам, сарвари паёмбарон Муҳаммад (с) аз олами қудс ба олами имкон ташриффармои иззат ва ҷалол шуданд.

Дар мавриди таърихи рӯзи валодати он Ҳазрат (с) Имом Муслим аз Абухурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули ғиромиро дар бораи рузai рӯзи душанбе пурсиданд, он Ҳазрат (с) гуфт: Он рӯзест, ки ман дар он рӯз таваллуд шудаам ва он рӯзест, ки дар он ваҳӣ нозил шудааст.

Инчунин Абдуллоҳ ибни Умар (р) аз Ибни Аббос (р) ривоят миеқунад, ки Расули ғиромӣ рӯзи душанбе таваллуд шуда ва низ дар рӯзи душанбе вафот кардаанд.

Уламо ва риёзидонони машҳур ба ин назаранд, ки Расули акрам (с) рӯзи душанбе нуҳуми рабиӯулаввали (соли Фил), ки мутобиқ ба бистӯми априли соли 571 мелодӣ аст, таваллуд шудааст. Ҳонадони паёмбари ғиромӣ аз қабилаи Қурайш мебошанд. Он Ҳазрат (с) қабл аз валодат аз падар маҳрум монда ва дар синни шаш солагӣ аз модар ятим мемонад. Даврони ширхорагии он Ҳазрат (с) назди Ҳалимаи Саъдия (р) сипарӣ мегардад ва ҷун дар синни ҷаҳор солагӣ ҳодисаи шаққи садр, яъне шикофтани синаи муборак ба вуқӯъ мепайвандад, Ҳалима аз ҳавфи он, ки мабодо ба тифл зараре расад, Муҳаммад (с)-ро ба ҳонаводааш бармегардонад. Пас аз вафоти Омина модари он Ҳазрат (с) бобояш Абдулмутталиб тарбияи ўро ба зимма мегирад ва ҷун бобояш мефавтад, барои тарбияи он пешвои башарият, амакаш Абутолиб камар мебандад ва то лаҳзаи маргаш ин масъулияти муҳимро ба хубӣ анҷом медиҳад.

Дар синни 25 - солагӣ бо Ҳадиҷа бинти Хувайлид издивоҷ намуда ва дар синни 40 - солагӣ ба паёмбари мабъус мегардад. Сенздаҳ сол дар Маккаи мукаррама мардумро ба тавҳид, яъне тарки бутпарастӣ ва ибодати Ҳудои ягона даъват менамояд. Сипас ба Мадинаи муనаввара ҳичрат намуда то поёни ҳатми рисолат вазифаи аз тарафи Парвардигор ба зимма доштаашро бо сарбаландӣ анҷом медиҳад.

Дар соли 11 - ҳичрӣ, мутобиқ бо соли 633 мелодӣ дар Мадинаи мунаввара дар манзили ҳамсари гиромиаш уммулмӯминин Оиши Сиддиқа (р) дори фониро видоъ гуфта ва дар ҳамон ҷо ба хок супорида мешавад.

Ҳонандагони азиз ва муҳлисони қиссаҳои воқеъӣ ва пурмуҳтавои пешвоёни садри исломро, ки ду китоби бандаро дар ин мавзӯъ бо номҳои «Саду як қисса аз ҳаёти Абубакр (р)» ва «Саду як қисса аз ҳаёти Умар (р)» мутолиъа кардаанд, мужда мерасонам, ки иштиёқу завқи баланди шумо ва инчунин ҳоҳишу дарҳости як идда бародарону дӯстон маро водор ба ин соҳт, ки дар ин замона бештар кор намоям. Бинобар ин тасмим гирифтам силсиликотбҳоеро бо номи «Саду як қисса...» аз ҳаёти бузургон ва пешвоёни диниамон, аз тарики тарҷума, баргардон ва гирдоварию таълиф омода намуда пешкаши шумо азизон намоям.

Биҳамдиллоҳ, ки дар ин тасмимам то ҷое мувффақ гаштам ва инак китоберо, ки бо номи «Саду як қисса аз ҳаёти Муҳаммад (с)» дар даст доред, сарҳалқаи он силсиликотбҳост ва дар ояндаи наздик китобҳои дигарро, ки бо номҳои «Саду як қисса аз ҳаёти Абубакр (р)» ва «Саду як қисса аз ҳаёти Умар (р)» барои чопи дуввум баъди таҳқиқ ва бознигарӣ ва инчунин китобҳои «Саду як қисса аз ҳаёти Усмон (р)», «Саду як қисса аз ҳаёти Алӣ (р)» ва «Саду як қисса аз ҳаёти Умар ибни Абдулъазиз (р)» дар беҳтарин нигориш, ки омодаи чоп ҳастанд, иншоаллоҳ бо қӯмаку дастгирии Ҳудованди меҳрабон дастрас ҳоҳед кард.

Орзуи онро дорам, ки Ҳудованди бузургу меҳрабон мову шуморо дар муҳабbat ва дӯстдории Паёмбари азиз Муҳаммад (с) ва асҳоби киром (р) ва пайравони нек ва солеҳашон муваффақ гардонад.

Муҳаммадиқболи Садриддин

1. Қиссаи пешниҳоди он Ҳазрат(с) ба қавми худ ҳангоми вафоти Абутолиб

Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

- Ҳангоме, ки Абутолиб бемор шуд, гурӯҳе аз сарони Қурайш назди ў омаданд ва Абуҷаҳл низ ҳамроҳи эшон буд. Онҳо гуфтанд:

- Бародарзодаи ту маъбудҳои моро таҳқир карда ва чунину чунон мегӯяд. Кош ўро назди худ меҳондӣ ва аз ин кор манъаш мекардӣ.

Абутолиб нафареро равон кард ва Паёмбар(с)-ро ба назди худ хонд. Паёмбар (с) дохили ҳуҷра шуд ва байни нишастагон ва Абутолиб миқдори ҷои нишasti як шаҳс ҳолӣ буд.

Ровӣ мегӯяд:

- Абуҷаҳл ҳавф бурд, ки агар Паёмбар (с) дар паҳлӯи амакаш Абутолиб нишинад, ў нармдил мешавад, аз ин рӯ дарҳол аз ҷояш ҷаста хест ва он ҷо нишаст.

Паёмбар (с) назди амакаш Абутолиб ҷои нишаст наёфта, назди дар нишаст.

Абутолиб ба вай гуфт:

- Эй бародарзодаам, барои ҷӣ қавмат аз ту шикоят доранд ва даъвогаранд, ки ту Ҳудоҳои эшонро дашному носазо мегӯй?

Ровӣ мегӯяд:

- Ҷун дар борааш бисёр суханҳо гуфтанд, Паёмбар (с) билохира оғози сухан намуда гуфт:

- «Эй амак, ман аз эшон танҳо гуфтани як қалимаро меҳоҳам, ки дар натиҷаи он ҳамаи араб тобеъи онҳо мешаванд ва ҳамаи аҷам ҷизяпардозашон мегарданд».

Аз ин суханони он Ҳазрат (с) онҳо дар ҳарос афтода гуфтанд:

- Танҳо як қалима!!

- Садақаи сари падарат, як не даҳ қалима бигӯй.

Сипас қавм гуфтанд:

- Чист он калима?

Абутолиб гуфт:

- Эй бародарзода, чист он як калима?

- Паёмбар (с) гуфт:

- «**Ло илоҳа иллаллоҳ**».

Қавм, пас аз шунидани ин калима ҳаросон аз чой бархоста доманҳояшонро афшонда ва (суханеро, ки Худованд, дар сурай «Сод», ояти 5, ҳикояттан аз забони онҳо овардааст) мегуфтанд:

أَجَعَلْ أَلَّهَ إِلَيْهَا وَحْدَةً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

«Оё ҳамаи маъбудонро **Худои якто** гардонидааст? Ва ҳароина, ин чизи ачиб аст?».

(Сураи Сод, ояти 5)

Ровӣ гуфтааст:

- Аз ин, яъне ҳамин ояти (панҷуми сурай «Сод») то охири ояти «**бал ламмо язуқу ъазобӣ**» (яъне, балки ҳанӯз азоби Маро начашидаанд) нозил шудааст¹.

2. Қиссаи фармони Паёмбар (с) ба Алӣ (р) дар муҳорибаи Хайбар, барои даъвати мардум ба сӯи Ислом

¹. Аҳмад (227-228/1) ва Тирмизӣ (3232), Табарӣ (125/23) Ҳоким (432/2) Байҳақӣ (188/9) Ҳоким: Исподи ҳадис дуруст аст. Байҳақӣ: Дуруст аст.

Аз Саҳл ибни Саъд ба ин мазмун ривоят аст, ки мегӯяд:

- Паёмбар (с) дар рӯзи муҳорибаи Хайбар фармуд:

- *Албатта, ин парчамро фардо ба дасти шахсе медиҳам, ки Худованд бо дастони ӯ кушишу фатҳро насибамон мегардонад. Он шахс Худо ва Расулашро дӯст медорад ва Худову Расулаш низ, ӯро дӯст медоранд.*

Ровӣ мегӯяд:

- Мардум он шабро ба ин фикр, ки Расули Худо парчамро ба кӣ ҳоҳад дод, гузарониданд ва саҳаргоҳон назди Расули Худо (с), ба умеде, ки парчамро соҳиб мешаванд, ҳозир шуданд.

Расули Худо (с) гуфт:

- Алӣ ибни Абутолиб кучост?

Гуфтанд:

- Эй Расули Худо (с), ӯ аз дарди ҷашм шикоят дорад.

Чун Алиро назди он Ҳазрат ҳозир карданд, Расули Худо(с) луоби даҳонашро ба ҷашмони Алӣ (р) бимолиду дар ҳаққаш дуъо намуд ва Алӣ (р) дарҳол шифо ёфт ва ғӯё ҳеч дарде ба ӯ нарасида бошад.

Сипас, Расули Худо (с) ливоро ба дасти Алӣ (р) супорид. Алӣ (р) гуфт:

- Эй Расули Худо (с), бо онон мечангам, то ки монанди мо бигарданд?

Расули Худо (с) фармуд:

- Ба майдони эшон ворид шав ва эшонро ба Ислом бихон ва ҳаққи Худоро бар онҳо дар Ислом баён намо. Савганд ба Худо, албатта ҳидоят кардани Худованд як шахсро беҳтар аст барои ту, аз ин ки бошад бароят уштурҳои сурҳи гаронбаҳо.²

². Бухорӣ 2942, 3009, 3701, 4210 ва Муслим 2406.

3. Қиссаи даъвати Паёмбар (с) хешу табори худро ба Ислом ва исрори Абучахл бар куфр

Ибни Аббос (р) ривоят мекунад:

- Ҳангоме, ки Худованд ояти «ва анзир щаширатакал ақрабийн, яъне, хешону наздиконатро ҳидоят намо»-ро нозил кард, Паёмбар (с) болои қўхи Сафо баромада нидо кард ва мардум назди ў чамъ омаданд. Сипас, Расули Худо(с) фармуд:

- «Эй бани Абдулмутталиб, эй бани Фиҳр, эй бани Каъб, агар ба шумо гўям, ки лашкаре дар зери ин кўҳ саф ороста, меҳоҳанд ба шумо ҳамла кунанд, оё маро бовар мекунед»?

Гуфтанд:

- Бале.

Боз фармуд:

«Пас, ман аз азоби дардноқи дарпешистода шуморо огоҳ мекунам».

Абулаҳаб дар ин асно гуфт:

- Ҳалокати бардавом бод бар ту!

- Оё моро танҳо барои ҳамин хонда будӣ?

Худованд ин замон сурай Масадро нозил кард.³

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

³ . Аҳмад 281-1, Бухорӣ 1394 ва 3526 Муслим 208 Тирмизӣ 3363.

تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيِّصَلَ نَارًا ذَاتَ هَبٍ وَأَمْرَأُهُ حَمَالَةُ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

Ба номи Худованди бахшанди меҳрабон

«Дастҳои Абулаҳаб (киноя аз худи ўст) ҳалок бод ва ҳалок бод Абулаҳаб. Дорой ва он чӣ ба даст оварда буд, ба ҳолаш суд накард. Ба зудӣ ба оташе шӯълавар дарафтад ва занаш низ (ҳамроҳи ў) дарояд, ки ҳезумкаш (яъне, суханчин) аст ва бар гардан ресмоне аз лифи (пусти) хурмо дорад (яъне, бо хаффа ва буғӣ кардан азоб карда шавад)».

4. Қиссаи мардумро ба Ислом даъват кардани он Ҳазрат(с) дар бозор ва дурӯғгӯ шуморидани қавмаш ўро

Ториқ ибни Абдуллоҳ мегӯяд:

- Ман дар бозори «Зил-маҷоз» будам ва дидам, ки ҷавонмарде бо либоси сурх аз назди мо мегузашту мегуфт:

- «Эй мардум, бигӯед:

- Маъбуде нест, ҷуз Худованди якто, растагор мешавед».

Ва марди дигаре, ки аз пойҳояш хун мерафт, аз қафои вай роҳравон мегуфт:

- Эй мардум, ў дурӯғӣ аст, итоъаташ накунед.

Гуфтам:

- Ин шахс кист?

Гуфтанд:

- Марди ҳошимист, ки даъвои паёмбарӣ дорад ва он марде, ки аз пасаш меояд, амакаш Абдул-уззо аст.⁴

5. Қиссаи дохил шудани Амр назди Паёмбар (с) ва қиссаи ачиби ба Ислом рӯ овардани ў

Аз Амр ибни Мурраи Ҷуманӣ (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

- Дар замони ҷоҳилият бо гурӯҳе аз ҳамқавмҳоямон ба мақсади ҳаҷ баромадем. Дар хобам дидам, ки дар Макка ҳастам ва аз хонаи Каъба нури дурахшоне баромад, ҳатто, ки кӯҳҳои Мадина ва кӯҳи Ашъараи Қабилаи Ҷуҳайна бароям дурахшид ва аз он нур овозе шунидам, ки мегуфт:

- Торикиҳо (ширк ва бе динӣ) бартараф шуд ва нур (Ислом) дурахшид ва хотамул-анбиё (Муҳаммад (с)) фиристода шуд. Баъд аз он бори дуввум рӯшной кард ва ин маротиба қасрҳои Ҳира ва Мадоинро дидам ва аз он нур овозе шунидам, ки мегуфт:

- Ислом зоҳир гашту бутҳо шикаста шуд ва силаи раҳм риъоя шуд. Ман дар ҳолати тарсу даҳшат аз хоб бедор шуда ба қавмам гуфтам:

- Савганд ба Ҳудо, ба ростӣ, ки дар маҳаллаи Қурайш ҳодисае рух медиҳад.

Сипас, хоби дидамро барояшон нақл кардам. Чун баргашта ба диёри худ расидем, ба мо хабар расид, ки марде бо номи Аҳмад Паёмбар шудааст. Вақте ба назди ў (с) омада, он чӣ дар хоб дида будам барояш нақл кардам ў (с) фармуд:

⁴. Ибни Ҳаббон 6562, Шуъайби Арнаут онро дуруст гуфтааст.

- Эй Амр ибни Мурра, ман набиии фиристодашуда ба сӯи ҳамаи мардум ҳастам, ки онҳоро ба Ислом меҳонам ва ба ҳифзи хуни мардум ва силаи раҳм даъват мекунам. Инчунин аз онҳо меҳоҳам, ки Ҳудои ягоаро парастиш намоянд ва аз бутҳо рӯй гардонанду ҳаҷчи байтуллоҳ намоянд ва рӯзai моҳи рамазонро, ки яке аз моҳҳои дувоздаҳгона аст, бидоранд. Ҳар шахсе, ки ин даъватро иҷобат намояд, мукофоташ ҷаннат аст ва касе ноғармонӣ кунад, ҷойгаҳаш дӯзах аст.

- Эй Амр, имон биёвар, Ҳудованд туро аз даҳшати ҷаҳаннам эмин медорад.

Пас гуфтам:

- Шаҳодат медиҳам, ки Ҳудо яккаву ягона аст ва шумо фиристодаи ў мебошед ва ба ҳамаи он чӣ аз ҳалолу ҳаром, ки меҳонед, имон овардам, гарчанде бисёре аз ақвом онро рад мекунанд.

Баъд аз он, порае аз назмеро, ки ҳангоми шунидани биъсати он Ҳазрат (с) хонда будам барояш сурудам. Ва инчунин барои мо буте буд, ки онро падарам соҳта буд, рафта онро шикастаму ба хидмати Паёмбар (с) расидам ва Паёмбар (с) бароям гуфтанд:

- «Марҳабо, хуш омадӣ эй Амр».⁵

6. Қиссаи ҷустуҷӯи он Ҳазрат (с) аз ёваре, ки дар даъвати ба сӯи Ҳудо ўро кӯмак кунад ва ба ивазаш вориди ҷаннат шавад

Ҷобир ибни Абдуллоҳ ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) дар Макка даҳ сол истода мардумро дар ҷойҳои ҷамъиятие монанди бозорҳои машҳури Уқоз ва Мичанна ва дар мавсими ҳаҷ пайгирий карда мегуфт:

⁵. Ал-Бидояту Ван-ниҳоя 21351, Канзул-уммол, Ҳиндӣ, 7/64.

- «Оё касе ҳаст, ки маро паноҳ дода кўмак кунад, то рисолати Парвардигорамро расонам ва бар ивазаш соҳиби чаннат шавад?».

Пас касеро пайдо накард, ки паноҳгоҳаш дихад ва кўмакаш кунад, то ин ки марде аз Яман ё аз Музар (яке аз қабилаҳои араб) мебарояд ва ҳамқавмон ва хешу ақрабояш ба наздаш омада ўро ҳушдор медиҳанд, ки аз ҷавонмарди Қурайшӣ канораҷӯи кунад, то ўро бeroҳа накунад ва ў дар байни зиёраткунандагон мегашту мардум бо ангушт ба сӯяш ишора мекарданд ва ҳол инчунин буд, то ки Ҳудованд моро аз Ясриб назди ў фиристод ва ба ў(с) имон овардем ва паноҳаш додем. Сипас, мардум аз байни мо ба тадриҷ ба сӯи Макка рафта имон меоварданд ва Қуръонро меомӯхтанд ва баргашта аҳлу аёли ҳудро низ, ба Ислом меҳонданд. Дар натиҷа ҳеч ҳавлие дар Ясриб боқӣ намонд, ки гурӯҳе он ҷо Исломро напазируфта бошад ва ба дигарон талқин накунад. Баъд аз чанде, ҳамагӣ машварат карда гуфтанд:

- То ба кай Расули Худо (с) бо азобу машаққат ва ҳарос дар Макка мегардад?

Сипас, ҳафтод мард аз мо дар мавсими ҳаҷ бо он Ҳазрат (с) вохурда, дар шиъби Ақаба бо ў (с) ҷамъ омада гуфтем:

- Эй Расули Худо (с)! Бо шумо чӣ гуна байъат намоем? Ў (с) фармуд: «Бо ман байъат мекунед бар ин, ки дар ҳама ҳолатҳои ҳушиҷ ва ноҳушиҷ маро итоъат мекунед ва дар ҳама ҳолатҳои дорой ва нодорӣ (ба андозаи қудрату тавониятон дар роҳи Худо) хайру эҳсон менамоед ва амр ба маъруф (ба корҳои нек амр намудан) ва наҳӣ аз мункар (аз корҳои бад боз доштан) мекунед ва дар роҳи Худо бе тарсу ваҳм сухани ҳақро мегӯед ва бар ин, ки ҳар гоҳ назди шумо ба Мадина рафтам, маро монанди аҳл ва хонаводай ҳудатон

диғоъ мекунед ва ба ивази ин чаннатро соҳиб мешавед».⁶

7. Қиссаи азобу азияте, ки он Ҳазрат (с) аз аҳли Қурайш диддааст

Урва ибни Зубайр (р) мегӯяд:

- Аз Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ос пурсидам:

- Аз шадидтарин корҳое, ки мушрикҳо ба Расули Ҳудо (с) кардаанд, маро огоҳ намоед.

Ӯ гуфт:

- Ҳангоме, ки Расули Ҳудо (с) дар Каъба намоз мегузорид, Үқба ибни Абумуъайт омада дасторашро ба гардани ў (с) ҳалқа занонда буғӣ кард, ки дар ҳамин вақт Абубакр (р) омада, ўро аз китфонаш гирифта аз Паёмбар (с) дур соҳт ва фарёд кард:

- «Оё мекушед мардеро, ки мегӯяд Ҳудои ман Аллоҳ аст ва ҳол он ки ба шумоён далелу бурҳон аз Парвардигоратон овардааст?!».⁷

8. Қиссаи гузоштани ахлоти уштур бар пушти Паёмбар (с) дар ҳоле, ки ў намоз мегузорид

Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) чунин ривоят мекунад:

- Паёмбар (с) дар назди хонаи Каъба намоз мегузорид ва Абучаҳл бо чанде аз ёронаш нишаста буданд.

Сипас, баъзе аз онҳо гуфтанд:

⁶ Аҳмад: 322-3 ва 339-3, Бизоз 1756, Ибни Ҳаббон 62-74 ва 7012, Ҳоким(624-625/2, Байҳақӣ дар «ад-Далоил», 444-442/2.

⁷ . Бухорӣ 3856 ва 308, Аҳмад 218-2, Ибни Ҳаббон 6567, Байҳақӣ дар «ад-Далоил» 275/2, Абуяъло 73390, Ибни Абушайба 297/4.

- Кадоме аз шумо ахлотҳои уштурони фалон қавмро меорад ва ҳини саҷда карданаш бар пушти Муҳаммад меандозад?

Яке аз бадтарин ва пасттарини қавмро фиристоданд ва ў он ифлосиҳоро ҳозир кард ва интизор истод, то ин ки он Ҳазрат (с) ба саҷда рафт, пас, онро бар болои пушт ва миёни ҳарду китфони Муҳаммад (с) гузошт ва ман ин манзараро мушоҳида мекардам, аммо аз дастам чизе намеомад.

Ровӣ мегӯяд:

- Онҳо масҳаракунон бо завқ меҳандиданд ва аз шиддати ханда ба сӯи ҳамдигар ҳаму рост мешуданд ва Расулуллоҳ (с) дар ҳоли саҷда буд ва сари муборакро аз саҷда бар надошт, то ки Фотима (р) омада он ахлот ва саргини вазнину сангини уштурҳоро аз пушти падара什 гирифта дур андохт.

Паёмбар (с) сарашро бардошта гуфт:

- «Худоё, Қурайшро худат саришта кун!» ва ин дуъоро се маротиба тақрор кард.

Мушрикон чун ин дуъоро шуниданд, хеле мутаассир шуданд.

Ровӣ мегӯяд:

- Онҳо чунин бовар доштанд, ки дуъо дар ин ҷои муқаддас мустаҷоб (мавриди қабул) аст.

Баъд аз он ном гирифта дуъо кард:

- «Худоё, Абучажлу Утба ва Шайбаву Валид ва Умаяву Үқба ибни Абумуъайтро ба Ту супоридам».

Ровӣ мегӯяд:

- Ҳафтум нафарро низ ном гирифт, лекин дар хотирам намондааст. Инчунин ровӣ илова кардааст:

- Савганд ба Худо, ки нағси ман дар дasti Ӯст, қасонеро, ки Расули Худо (с) он ҷо номбар карда буд, дар ғазваи Бадр ҳамаашро кушта дидам.⁸

⁸. Бухорӣ: 240, 520, 5934, 3185, 3960 Муслим: 1794, Насой 161\ 1, Аҳмад 393, 397, 417/1, Ибни Ҳузайма 785.

9. Қиссаи озору азияти аҳли Тоиф ба Паёмбар (с) ва нозил шудани малоиқаи қӯҳҳо барои нобудии эшон

Аз Урва ибни Зубайр (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

- Оиша (р) ба Паёмбар (с) гуфт:

- Оё ба сари шумо рӯзе омада, ки саҳттар аз рӯзи «Уҳуд» бошад?

Он Ҳазрат гуфт:

- «Аз қавми шумо бисёр ҷизҳо дидам ва шадидтарини онҳо рӯзи Ақаба буд, ки бо ибни Абдуёлайл ибни Абдукалол воҳурдам ва пешниҳодамро қабул накард. Сипас ман бо ғаму андӯҳ равон гаштам ва танҳо дар мавзеъи «Қарни саъолиб» ба худ омадам. Чун сар бардоштам, абре дидам болои сарам соя меафканд ва аз болои он Ҷабраил (а) маро ниҳо карду гуфт:

- Худованд суханони қавмат ва радди эшонро ба шумо шунид ва малоиқаи қӯҳҳоро фиристод то ба он ҷои дар ҳаққи онҳо меҳоҳӣ, амраш намоӣ. Пас, малоиқаи қӯҳҳо ниҳо кард ва ба ман салом дода гуфт:

- Эй Муҳаммад, агар ҳоҳед ин ду қӯҳро болои эшон андозам. Паёмбар (с) мегӯяд:

- «Балки умед дорам, ки Худованд аз насли онҳо қасонеро ба дунё оварад, ки Худои ягонаро ибодат намуда ба Ӯ шарике наёваранд».⁹

10. Қиссаи мужда ба ҷаннат додани Набӣ(с) Аммор ва аҳли байташро ҳангоме, ки онҳоро гирифтори азобу үқубат мебинад

Чобир ибни Абдуллоҳ (р) мегӯяд:

⁹. Бухорӣ: 3231, 7389 Муслим 1790 Насой дар Кубро 16700/12.

- Расули Худо (с) аз назди Аммор ва аҳли байташ, ки дар банди азобу уқубат буданд гузашт ва эшонро диди гуфт:

- «Башорат (хабари хуш) бар шумо эй оли Ёсир, бе шак, насиби шумо чаннат аст».¹⁰

11. Фурӯд омадани ҳазор малоика баҳри ҳамроҳӣ намудан Паёмбар (с)-ро дар муҳорибаи Бадр бар зидди мушрикон

Умар (р) мегӯяд:

- Рӯзи муҳорибаи Бадр буд. Расули Худо (с) ба саҳобагонаш назар карда дид, ки онҳо зиёдтар аз сесад нафар ва мушрикон аз ҳазор нафар болоанд. Пас, Набии акрам (с), ки дар тан ҷомаву эзор дошт, рӯ ба сӯйи қибла карда, гуфт:

- «Эй бор Худоё, он ваъдае, ки маро дода будӣ ҷомаи амал бипӯшон. - Эй бор Худоё, агар ин тоифаро, ки аз аҳли Ислом ҳастанд, ҳалок намой, пас, баъд аз ин дар рӯи замин дигар Туро ибодатгузоре наҳоҳад буд».

Ба Парвардигора什 чунон зориу тавалло ва муноҷот мекард, ки ридояш (болопуши либос) аз танаш афтод. Абубакр (р) омада ридои ў (с)-ро ба китфонаш гузашт ва мулозимати он Ҳазрат (с)-ро намуда гуфт:

- Ё Расулаллоҳ, муноҷоте, ки Ҳудовандро кардед, кифоя аст. Он ҷизеро, ки Парвардигор ба шумо ваъда кардааст, албатта, ичро мекунад. Пас Аллоҳ ин оятро нозил кард.¹¹

¹⁰ . Ҳоким: 388, 389\ 1, Байҳақӣ дар «ад-Далоил» 282\2.

¹¹ . Муслим: 1743, Тирмиզӣ: 3081, Абдувуд 2690, Аҳмад 30/1, Ибни Ҳаббон 4793.

إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمْدُّكُمْ بِالْفِي
مِنَ الْمَلِئَكَةِ مُرْدِفِينَ

«Ва (ба ёд оред) он гоҳ, ки аз Парвардигоратон ёрӣ хостед ва Худо бипазируфт, ки Ман бо ҳазор фаришта, ки аз паи якдигар меоянд, ёриатон мекунам!»

(Сураи Анфол, ояти 9)

12. Қиссаи марде, ки ҷиҳод ва шаъну шарафи дунёро ҳамроҳи Паёмбар (с) меҳоҳад

Аз Абуҳурайра (р) ривоят аст, ки марде гуфт:

- Эй Расулуллоҳ (с), марде меҳоҳад, ки дар роҳи Ҳудо ҷиҳод кунад ва дар айни замон обруй дунёиро низ соҳиб шавад.

Расули Худо (с) гуфтанд:

- «Аҷре наҳоҳад гирифт».

Мардум ҷавоби ин суолро зарурӣ шуморида ба он қас гуфтанд:

- Суолатро ба Паёмбар (с) такрор кун, шояд нағз нафаҳмонида боши.

Чун мард бори дуввум ва саввум низ такрор кард, Паёмбар (с) ҳамон як ҷавоб мегуфт:

- «Аҷре наҳоҳад гирифт».¹²

Дар ривояти дигар чунин омадааст:

¹² . Абдувуд 2516, Аҳмад: 290, 366/2, Ибни Ҳаббон: 4637, Ҳаким 85\ 2, Байҳақӣ 169\ 9, Албонӣ, дар Сунани Абдувуд ҳасанашшуморидааст 2196.

- «Худованд аз амалҳо танҳо онеро қабул мекунад, ки холису беғараз ва хос барои дарёфти ризои Парвардигор бошад». ¹³

13. Қиссаи марде, ки дохили ҷаннат шудааст ва ҳол он ки боре ҳам намоз нағузорида ва Паёмбар (с) бар он шаҳодат додааст

Аз Абуҳурайра (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

- Аз мардум пурсидам:

- Маро аз марде ҳабар диҳед, ки дохили ҷаннат шудааст ва ҳол он ки боре ҳам намоз нағузоридааст.

Чун мардум он шахсро нашинохтанд ва ҷавоб гуфта натавонистанд, аз Абуҳурайра (р) пурсиданд:

- Он мард кист?

Абуҳурайра (р) мегӯяд:

- Он кас шермарди шучоъу боғайрати бани Ашҳал, Амр ибни Собит ибни Вақш мебошад.

Ҳасин мегӯяд:

- Ба Маҳмуд ибни Лабид гуфтам:

- Аҳволи он мард (, ки боре ҳам намоз нағузорида дохили ҷаннат мешавад) чӣ гуна будааст?

Гуфт:

- Он марде аст, ки ҳангоми ҳамроҳи қавмаш будан ҳанӯз Ислом наоварда будааст ва чун рӯзи ғазваи Уҳуд мешавад Ислом меорад ва шамшер ба даст ҳамроҳи Расули Худо вориди майдони ҷанг мешавад ва баъд аз задухӯрдҳои зиёд маҷруҳ гашта ҷароҳати вазнин мебардорад. Ровӣ мегӯяд:

- Чун гурӯҳе аз бани Абдулашҳал шаҳидони дар майдони ҷанг кушташудаи ҳамқавмонашонро барои шиносои ҷустуҷӯ мекунанд, тасодуфан он марди

¹³. Насой 25/5 Албонӣ, дар саҳҳе Ҷомеъ ҳасанаш шуморидааст 1856.

шучоъро маҷрӯҳу заҳмин мейбанд ва байни худ мегӯянд:

- Савганд ба Худо, ин шермарди шучоъи худамон аст, чӣ чиз ўро ба майдони ҷанг оварда бошад?!

- Чун вақте ҳамроҳи мо буд Исломро инкор мекард. Сипас аз худи ў мепурсанд:

- Эй Амр, чӣ чиз туро ба майдони овард?

- Оё номуси қавмат, ё рағбатат ба Ислом? Ў мегӯяд:

- На ! (Номуси қавмам не,) балки рағбат доштанам ба Ислом маро ин ҷо овард.

- Чун ман Исломро пазирафта ба Худову Расулаш имон овардам, шамшер гирифта ҳамроҳи Расули Худо (с) вориди набард шудам ва мубориза бурдам, то ин ки ҷунин ҷароҳат бардоштам.

Дар ҳамин гуфтугузорҳо ҳастанд, ки ҷанд лаҳза пас он шермард рӯи дастони ҳамқавмонаш ҷон ба ҷонофарин месупорад. Чун саргузашти Амро ба Расули Худо (с) мерасонанд, мефармояд:

- «Албатта, ў аз аҳли ҷаннат аст».¹⁴

14. Қиссаи марде, ки бо Паёмбар (с) бар ҷаннат паймон баста буд

Шадод ибни Илҳод ривоят мекунад, ки марде аз аъроб назди Расули Худо (с) омада имон овард ва пайравиаш карду гуфт:

- (Эй Расули Худо) ҳамроҳи шумо ҳичрат мекунам.

Паёмбар (с) ўро ба баъзе аз асҳобаш тавсия намуд, ки ҳамроҳи эшон бошад.

Чун муҳорибаи Ҳайбар оғоз шуду фатҳи Ҳайбар насибашон гашт, Расули Худо (с) ғаниматҳои

¹⁴. Албидояту ван-Ниҳоя 37/4, Ал-исоба 526/2, Ибни Исҳоқ дар Сирот 131/3, Ал-маҷмаъ 362/9.

гирифтаро тақсим намуд ва барои он мард низ ҳақ чудо намуда ба асҳобаш дод, то ки ба ў бирасонанд. Аъробӣ (он мард), ки масъулияти муҳофизати бехатарии лашкарро дошт, дертар ҳозир шуд. Чун ҳиссаашро аз ғанимат ба ў доданд, гуфт:

- Ин чист?

Гуфтанд:

- Ин ҳиссаест, ки Расули Худо (с) ба шумо додааст.

Ў мегӯяд:

- Эй Расули Худо (с), ман барои ин гуна чизҳо пайравии шуморо накардаам.

- Ман барои он аз шумо пайравӣ мекунам, ки аз ин ҷо тир ҳӯрам - ба ҳалқаш ишора мекунад - ва бимираму дохили ҷаннат шавам.

Паёмбар (с) мефармоянд:

- «Албатта, тасдиқи Ҳудованд, садоқататонро нишон ҳоҳад дод».

Баъд аз он ба сӯи майдони набард барҳостанд ва баъд аз ҷанд лаҳзае ўро бардошта назди Расулуллоҳ (с) оварданد, ки тире дар он мавзеъи ишора намудааш расидааст.

Набии акрам (с) мепурсад:

- «Оё ин ҳамон мард аст»?!

Ўро овардагон мегӯянд:

- Бале.

Паёмбар (с) мефармоянд:

- «Ин мард Ҳудовандро тасдиқ кард, Ҳудованд ростқавл буданаашро нишон дод».

Паёмбар (с) ўро дар либоси болопӯшаш кафандарда бар ў намоз гузорид ва аз ҷумлаи он чӣ, ки дар намозаш шунида шуд, ин аст:

- «Эй бор Ҳудоё, ин бандгаат дар роҳи Ту ҳичрат карда ва ба шаҳодат расидааст ва ман бар ў шоҳидам».¹⁵

¹⁵. Байҳақӣ 167/9, Насой 60/4, Ҳоким 595, 96/3.

15. Қиссаи дидани Паёмбар (с) марди сиёҳпустро бо ду ҳамсар аз Ҳурул-айн

Аз Анас (р) ривоят аст, ки марде назди Паёмбар (с) омада гуфт:

- Эй Расули Худо (с), ман марди сиёҳпӯсти бадшакли нодорам.

- Агар бо он мушрикон то дами охиринаам бичангам, оё дохили ҷаннат мешавам?

Он Ҳазрат (с) мефармоянд:

- «Бале».

Сипас, он мард вориди майдони набард мешавад ва то охирин нафасаш мечангад ва кушта мешавад. Вақте часади бечони ўро назди Расули Худо (с) меоварданд, мефармояд:

- «Ҳудованд ҷеҳраи зебо, буйи хуш ва моли зиёдеро насиби шумо гардонид».

Инчунин мефармоянд:

- «Ду ҳамсари ўро аз Ҳурул-айн дидам, ки барои дар оғуши вай даромадан бо ҳам қашмакаш мекарданд».¹⁶

16. Қиссаи Паёмбар (с) бо марде, ки аз бемориҳо мепурсад: Оё аз онҳо мо аср мегирем?

Аз Абусаъиди Ҳудрӣ (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

- Марде гуфт:

- Эй Расули Худо (с) ин бемориҳое, ки ба мо мерасад, барои мо дар ивазаш чӣ ҳоҳад буд?

Паёмбар (с) фармуд:

¹⁶. Байҳақӣ дар “ад-Далоил” 221/4, Ҳоким: Саҳех ало шарти Муслим.

- «Каффорати гуноҳонатон ҳастанд.
Убай ибни Каъб гуфтааст:
- Эй Расули Худо (с) ва гарчанде (шиддати он бемориҳо) кам ҳам бошад?

Он Ҳазрат (с) фармуданд:

- «Ва агарчи хоре ҳам бошад, ё дардноктар аз он».

Ровӣ мегӯяд:

- Пас, Убай (р) барои худ дуъо кард, ки ҳаргиз дарду алам то дами марг аз ӯ чудо нашавад ва он дард ӯро аз ҳаҷҷу умра ва ҷиҳод дар роҳи Худо ва намозҳои панҷгонаи дар ҷамоъат маҳрумаш нанамояд.

Ҳар касе, ки ба дasti ӯ даст мерасонид, шиддати гармиашро ҳис мекард ва ин ҳолат то дами маргаш бо Убай (р) боқӣ монд.¹⁷

17. Қиссаи зане, ки иродай ҷиҳод мекунад ва суханони Набӣ (с) ба ӯ, ки тоъати шавҳар баробари ҷиҳод аст

Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

- Зане назди Паёмбари Худо (с) омада гуфт:
- Ё Расулаллоҳ, маро занон назди шумо фиристоданд, то бипурсам:
- Ин ҷиҳод аст, ки Аллоҳ ба мардон насиб гардонидааст, агар осебе ба онҳо бирасад, аҷрашон аз Парвардигор аст ва агар кушта шаванд, дар назди Худованд зинда буда ризқашонро соҳиб мешаванд. Аммо мо тоифаи занон бар хидмати эшон ҳастем, пас мо чӣ гуна он аҷро соҳиб мешавем?

Ровӣ мегӯяд:

- Паёмбар (с) гуфт:

¹⁷. Аҳмад 23/3, Абуяъло 995, Абунаъим 255/1.

- «Ба занон бирасон, ки итоъати шавҳар ва шинохти ҳаққи ӯ баробари ҷиҳод аст ва кам ҳастанд аз шумо (яъне занон) касоне, ки онро анҷом бидиҳанд».¹⁸

18. Қиссаи чӣ гуна муносибат кардани он Ҳазрат (с) бо ҷавоне, ки иродай зино дошт

Аз Абуумома ривоят аст, ки ҷавоне назди Паёмбар (с) омада гуфт:

- Эй Муҳаммад (с), маро иҷозат дихед, то зино кунам.

Мардум ӯро танбех дода сарзаниш карданد.

Паёмбар (с) гуфт:

- «Наздиктар биё».

Чун он мард наздики Паёмбар (с) омада нишаст, Паёмбар (с) фармуд:

- «Оё ин амалро (зиноро) барои модарат дӯст медорӣ?»

Он ҷавон гуфт:

- На, савганд ба Худо.

Паёмбар (с) гуфт:

- «Мардум низ онро барои модаронашон дӯст намедоранд».

Сипас фармуд:

- «Оё ин амалро барои духтарат дӯст медорӣ?»

Он мард гуфт:

- Қурбони шумо шавам, на, савганд ба Худо.

Ӯ (с) фармуд:

- «Мардум низ онро барои духтаронашон дӯст намедоранд».

Он Ҳазрат (с) фармуд:

- «Оё ин амалро (зиноро) барои хоҳарат дӯст медорӣ?»

¹⁸. Ал-баззор 1474, Табаронӣ 12162/11, Абдуరразоқ 15/4.

Чавон гуфт:

- На савганд ба Худо.

Ӯ (с) фармуд:

- «Мардум низ онро барои хоҳаронашон дӯст намедоранд».

Боз фармуд:

- «Оё ин амалро барои аммаат дӯст медорӣ?»

Чавон гуфт:

- На, савганд ба Худо.

Ӯ (с) фармуд:

- «Мардум низ онро барои аммаҳояшон дӯст намедоранд».

Паёмбар (с) фармуд:

- «Оё ин амалро барои холаат дӯст медорӣ?»

Чавон гуфт:

- Қурбони шумо шавам эй Расули Худо, на, савганд ба Худо, (ҳаргиз дӯст намедорам воқеъ шудани чунин амалро).

Ӯ (с) фармуд:

- «Мардум низ инро барои холаҳояшон дӯст намедоранд».

Ровӣ мегӯяд:

- Пас, Паёмбар (с) дасташро болои он ҷавон гузошта гуфт:

- «Эй бор Худоё, гуноҳонашро биёмузр, қалбашро поку тоҳир бигардон ва аз иртикоби зино ҳифозаташ бинамо».

Ровӣ мегӯяд:

- Пас аз ин воқеъя ҷавон ба сӯи чизе (аз гуноҳ) илтифот (назар) намекард.¹⁹

19. Қиссаи адолати Паёмбар (с) дар масъалаи зане, ки дуздӣ карда буд

Урва ибни Зубайр (р) ривоят мекунад, ки зане дар замони Паёмбар (с) дар ғазваи «Фатҳ» даст ба дуздӣ зада буду қавми ӯ аз Усома ибни Зайд (р) хостанд, то назди Паёмбар (с) онро шафоъат кунад. Чун Усома назди Паёмбар (с) аз ин боб сухан оғоз намуд, ранги чеҳраи Расули Худо (с) дигаргун шуда гуфт:

- «Оё дар бораи ҳадде (ҳукми ҷазои муайян намудаи шаръ) аз ҳудуди Худованд маро сухан мегӯй (яъне, назди ман шафиъ мешавӣ)?»

Усома гуфт:

- Эй Расули Худо (с), бароям талаби омурзиш кун.

Чун шомгоҳон шуд, Паёмбар (с) хутба эрод намуда, ҳамду санои Худоро ба ҷой оварда, гуфт:

- «Аммо баъд:

- Ҳароина, мардумоне, ки пеш аз шумо буданд, ба он сабаб ҳалок шуданд, ки агар шахси дорову соҳибманзалату тавоное дуздӣ мекард, ӯро ба ҳолаш мегузоштанд ва агар шахси заъифу нотавон дуздӣ мекард, ҳаддро (ҳукми ҷазои дуздиро) бар вай ҷорӣ менамуданд.

- Савганд ба он зоте, ки нафси ман дар дasti Ӯст, агар Фотимаи дуҳтари Муҳаммад дуздӣ кунад, дасташро қатъ хоҳам кард.

Баъд аз он Расули Худо амр намуд, то дасти он занро бурида шуд ва тавбааш накӯ гардид ва баъдан издивоҷ намуд.

Оиша (р) мегӯяд:

- Баъдан он зан ҳар вақт, ки барои ҳочате меомад, ҳочаташро ба Расули Худо (с) мерасонидам.²⁰

¹⁹ . Аҳмад 256-257, Табаронӣ дар «Ал-кабир» 190\2, 15/8 ибни Касир дар тафсир (69/5), Зубайдӣ дар “Итҳоф” 51/7.

²⁰ . Бухорӣ 4304, 6787, Муслим 1688.

20. Қиссаи адолати Паёмбар (с) бо ду марде аз Ансор

Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки мегүяд:

- Ду марде аз Ансор, дар масъали мероси қадимае, ки шоҳид надорад, ҷанҷолу хусумат карда назди Паёмбар (с) омаданд.

Паёмбар (с) фармуд:

- «Шумо барои ҳалли хусумататон назди ман омадед ва ман дар он масоиле, ки ба ман дар бораи он ҳукме нозил нашудааст, бо раъии худам ҳукм меқунам.

- Пас, агар бо истифода аз ҳуҷҷати яке аз шумо ба фоидай ў ҳукм намудам ва ин сабаби аз худ кардани ҳаққи бародараш шавад, бояд онро нагирад, зоро ман порае аз оташро барояш чудо кардаам, ки рӯзи қиёмат монанди гарданбанди мунаzzаме бар гаданаш оvezон меояд».

Чун ин суханро ҳар ду марди анзорӣ шуниданд гирён шуданд ва ҳар яке аз эшон гуфтанд:

- Эй Расули Худо (с) ҳаққамро барои бародарам бахшидам.

Паёмбар (с) фармуд:

- «Агар чунин меқунед, пас биравед ва бо мақсади дарёфти ҳақ, ҳар яке аз шумо аз роҳи қуръаандозӣ саҳми худро муайян намоед ва ҳамдигарро аз шубҳа пок созед».²¹

21. Қиссаи аъробие, ки назди Паёмбар (с) омада қарзашро талаб менамояд

Аз Абусаъид Ҳудрӣ (р) ривоят аст, ки марди аъробие назди Расули Худо (с) омада қарзашро, ки бар

²¹. Бухорӣ: 2680, Муслим 1713, Ибни Абушайба 356/5.

ӯ (с) дошт, талаб намуда бар талаби худ пофишорӣ кард ва ҳатто гуфт:

- Бар шумо саҳт ҳам расад, то қарзамро надиҳед, намеравам.

Ёрони он Ҳазрат (с) он мардро сарзаниш карда гуфтанд:

- Вой бар ту, оё намедонӣ, ки бо кӣ сухан гуфта истодай?!

Аъробӣ гуфт:

- Ман ҳаққамро талаб дорам.

Расули Худо (с) барои ёронашон гуфтанд:

«Оё шумо соҳиби ҳақро тарафдорӣ намекунед?»

Сипас, нафареро ба назди Ҳавла бинти Қайс фиристод ва аз ў як миқдоре хурмо қарз пурсида гирифт ва ҳаққи аъробиро зиёдтар адо намуд.

Аъробӣ гуфт:

- Шумо вафо кардед(яъне, қарзи доштаатонро адо кардед), Ҳудованд ба шумо низ вафо кунад!

Сипас, Расули Худо (с) фармуданд:

- «Онҳо (яъне, қасоне, ки қарзи дар зима доштаашонро адо меқунанд) беҳтарин мардумонанд.

- Ҳаққикатан, бузургу соҳибэҳтиром намегардад уммату миллате, ки заъифу нотавонаш бидуни ташвиш ҳаққашро ба даст оварда наметавонад».²²

22. Паёмбар (с) ва қиссаи ҳафт дирҳаме, ки ҳангоми бемориашон Оиша(р)-ро ба хайроти он амр намуданд

Оиша (р) ривоят меқунад, ки Паёмбар (с) ҳангоми бемориашон маро амр карданд, ки тиллоҳоеро, ки назди мо буд, садақа намоям.

²². Ал-Базор 1352, Ибни Моча 2426, Албонӣ дар саҳехи Ибни Моча таҳти рақами 1969 тасҳиҳаш намудааст.

Оиша (р) мегүяд:

- Чун, Паёмбар (с) вақте ба ҳуш омад, гуфт:
- «Бо тиллоҳо чӣ кардӣ?»

Гуфтам:

- Ҳолати шумо маро машғул соҳт.

Он Ҳазрат (с) фармуд:

- «Онҳоро ҳозир кун».

Чун он ҳафт динори тиллоро ба наздаш овардам, ин ҳангом фармуд:

- «Агар Муҳаммад бо Ҳудованди бузургу тавоно мулоқот мекарду ин ҳафт динори тилло наздаш мебуд, чӣ гуфта метавонист?

Инҳо (динорҳои тилло) аз Муҳаммад чизеро боқӣ намегузоштанд, (яъне беарзиш нишон медоданд), агар Парвардигорашро мулоқот мекарду инҳо наздаш мебуданд».

23. Аз Паёмбар (с) чизе пурсида шавад, манъ намекунад

Саҳл ибни Саъд (р) ривоят меқунад, ки зане назди Расули Худо (с) омад ва бо худ ҷомае (бурдае) дошту гуфт:

- Эй Расули Худо (с) ин ҷомаро овардаам, то шумо онро бигӯшед.

Расули Худо (с) он ҷомаро гирифта ба бар карданд, зеро ба он ниёз доштанд.

Сипас, яке аз асҳобаш онро бар тани Расули Худо дидা гуфт:

- Эй Расули Худо (с), ачаб либоси шинаме, меҳоҳам онро ба ман пӯшонед.

Расули Худо (с), «бале, хуб шудааст» гуфта, ҷомаро бар тани он саҳобиашон пӯшониданд.

Чун Расули Худо (с) аз маҷлис берун шуданд, асҳоб он мардро барои ин рафтораш сарзаниш намуда гуфтанд:

- Кори хубе накардед, ки онро аз Расули Худо (с) гирифтед ва ҳол он ки дида будед, ки эшон онро дар ҳоли эҳтиёҷ доштанашон гирифта буданд ва шумо медонистед, ки ҳар чизеро, ки аз ӯ(с) пурсида шавад, манъ намекунад!

Он мард гуфт:

- Савганд ба Ҳудо, ин корро танҳо ба хотири баракати он ҷома, ки аз ба бар кардардани Расулуллоҳ ҳосил намудааст кардам, ки шояд бо он ҷома кафан карда шавам.²³

24. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки аз гуруслагӣ азоб мекашид

Аз Абуҳурайра (р) ривоят аст, ки марде назди Паёмбар (с) омада гуфт:

- Ман дар ҳолати ногувор ва пурмашақату эҳтиёҷи гуруслагӣ қарор дорам.

Он Ҳазрат(с) нафареро назди яке аз ҳамсаронаш мефиристад, то чизе биёрад, вале он ҳамсара什 мегӯяд:

- Савганд ба Ҳудо, чизе надорам, ба ҷуз об.

Сипас, он Ҳазрат (с), назди ҳамсари дигараш кас мефиристад ва ӯ низ ҷунин ҷавоб мегӯяд. Ҳулоса ҳамаи ҳамсаронаш мисли ҳамин посухро медиҳанд.

Сипас, он Ҳазрат (с) мефармояд:

- «Ҳар касе, ки ин мардро имшаб меҳмон гирад, Ҳудованд ӯро шомили раҳматаш қарор диҳад».

²³. Канзул-уммол, аз Ҳиндӣ 42/4, Ҳаёти саҳоба, Кондехлавӣ

Марде аз ансор аз чой бархоста меҳмондории он мардро ба гардан мегирад ва ба хона рафта ба ҳамсараш мегӯяд:

- Оё дар хона чизе барои ҳӯрдан доред?

Ҳамсараш мегӯяд: На, чизе нест, магар ҳӯроки кудаконамон.

Мард мегӯяд:

- Чун (тифлон) ҳӯроки шом хостанд онҳоро бо чизе машғул бисоз ва коре карда бихобонашон ва ҳамин, ки меҳмон омад ва хурокро ҳозир кардӣ, шамъро хомӯш намо ва чунин нишон дех, ки гӯё мо низ ҳӯрда истодаем.

Дар дигар ривоят омадааст:

- Чун майл ба ҳӯрдан намуд, ҷароғро хомӯш намо.

Ровӣ мегӯяд:

- Эшон нишастанд ва меҳмон ҳӯрдан гирифт ва ҳар ду бо шиками гурӯсна хобиданд ва чун субҳ назди Расули Худо (с) омаданд, он Ҳазрат (с) фармуданд: «Шумо зану шавҳар дар муъомала бо меҳмони дишабаатон, Ҳудовандро хушнуд соҳтед».

Дар дигар ривоят зиёда омадааст, ки пас ин оят нозил шуд.

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ هُمْ خَصَّاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

«...ва дигаронро бар худ тарҷех (афзалият) медиҳанд, ҳарчанд худ мӯхтоҷ бошанд...»

(Сураи Ҳашр ояти 9).

25. Паёмбар (с) ва қиссаи фурӯҳтани Абудаҳдоҳ бӯstonашро бо дарахте дар биҳишт

Аз Анас (р) ривоят аст, ки марде гуфт:

- Эй Расули Худо (с) фалон шахс дар ҳамсоягии ман дарахти ҳурмое дорад ва ман меҳоҳам он ҷо девори боғамро бино намоям.

- Меҳоҳам амраш намоед то онро ба ман баҳшад.

Паёмбар (с) ба он мард гуфт:

- «Онро дар ивази дарахти ҳурмое дар ҷаннат ба ў бидеҳ».

Он мард қабул накард.

Ровӣ мегӯяд:

- Сипас Абудаҳдоҳ омада ба он марди соҳиби дарахти ҳурмо гуфт:

- Дарахти ҳурмоатро дар ивази боғи атрофаш девордори ман ба ман фурӯш.

Он мард розӣ шуд.

Абудаҳдоҳ гуфт:

- Эй Расули Худо (с), дарахти ҳурмоашро дар ивази бӯstonам ҳаридам, ки акнун он моли шумост ва метавонед онро ба он мард бидиҳед.

Паёмбар (с) фармуд:

- Абудаҳдоҳ аҷаб дарахти ҳурмои пурмеваи ҷаннатиро соҳиб гашт.

Ва Паёмбар (с) ин суханро ҷандин бор тақрор мекунад.

Ровӣ мегӯяд:

- Он мард назди ҳамсараш омада гуфт:

- Эй модари Даҳдоҳ, аз бӯston берун шав, ки ман онро ба ивази дарахти ҳурмое дар ҷаннат фурӯҳтам.

Ў (модари Даҳдоҳ) гуфт:

- Аҷаб ҳариду фурӯши фоиданоке !

Ё сухане гуфт, ки монанди ин буд.²⁴

26. Қиссаи Паёмбар (с) ва Усмон (р) дар харидории чашмае аз чашмаҳои биҳишт

Аз Башир ал-Асламӣ (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

- Замоне, ки муҳочирон ба Мадина омаданд аз беобӣ азият мекашиданд. Марде аз бани Гиффор ҷоҳе дошт, ки онро ҷоҳи Рума мегуфтанд ва оби он ҷоҳро ба мардум мефурӯҳт.

Паёмбар (с) ба ӯ гуфтанд:

- «Ҷоҳатро ба ивази ҷоҳе дар ҷаннат ба ман фурӯш.»

Он мард гуфт:

- Ё Расулаллоҳ, ман фурӯхта наметавонам, зоро ман ва аҳлу аёлам ба ҷуз ин ҷоҳ манбаи дигари даромад надорем.

Чун ин ҳабар ба Усмон (р) расид, он ҷоҳро ба маблағи сивупанҷ ҳазор дирҳам аз он мард харидорӣ кард. Баъд аз он назди Расули Худо (с) омада гуфт:

- Эй Расули Худо (с), оё барои ман низ ҷоҳе дар ҷаннат ваъда медиҳӣ, чуноне, ки барои он мард ваъда карда будӣ?

Он Ҳазрат (с) фармуданд:

- «Бале!»

Усмон (р) гуфт:

- Он ҷоҳро ман харидам ва дар хизмати мусалмонон гузоштам.²⁵

²⁴. Аҳмад: 146/3, Ҳоким 20/3, Табаронӣ 763. Ҳайсамӣ: 324/9, ровиёнаш саҳехҳастанд.

²⁵. Табаронӣ (126/2).

27. Қиссаи гуруснагии Расулуллоҳ (с) дар рӯзи «Хандақ» ва бастани санг дар шикамашон

Аз Ҷобир (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

- Мо рӯзи муҳорибаи Хандақ чуқурӣ мекандем ва ногоҳ ба ҷизи саҳте рӯ ба рӯ шудем, ки табару қаланд ба он кора намекард. Пас ҳама ба Паёмбар (с) муроҷиъат намуда гуфтанд:

- Ин сангӣ бузургест, ки дар Хандақ баромадааст. Он Ҳазрат (с) фармуд:

- «Ман ҳозир ба он ҷо мефароям».

Баъд аз он Расули Худо (с) аз ҷой барҳост ва аз гуруснагӣ дар шикамаш санг баста буд ва мудати се рӯз буд, ки обу ноне начашида будем ва табари бузурги сангшиканро гирифта ба он санг зад ва санг пора-пора шуд.

Сипас, ман аз Расули Худо (с), иҷозат пурсида ҳона рафтам ва ба занам гуфтам:

- Ҳолати Паёмбар (с)-ро чунон ёфтам, ки сабрам намонд.

- Оё ҷизе дар ҳона дорӣ?

Гуфт:

- Миқдоре ҷав ва як ҷорпои хурд ҳаст.

Сипас он ҷорпои хурдро забҳ намуда ҷавро орд кардам ва гӯштро дар дег андохтам, то ки пухта таёро шавад ва худам ба назди Расули Худо (с) рафта гуфтам:

- Эй Расулуллоҳ (с), каме таъом ҳаст, шумо ва як ду нафари дигар бо ман биёед.

Он Ҳазрат (с) пурсиданд:

- «Чӣ миқдор аст?».

Чун миқдори таъомро барояш маълум кардам, гуфт:

- «Бисёр хуш ва пок аст.

- Ба ҳамсарат бигү, то омадани ман дегро аз дегдон ва нонро аз танүр нагирад».

Сипас (ба он чо будагон) гуфт:

- «Бархезед !»

Пас, муҳочирон ва ансор ва касе, ки ҳамроҳаш буд, аз ҷой бархостанд.

(Ҷобир(р) мегӯяд:)

- Чун назди ҳамсарам расидам, гуфтам:

- Вой бар ҳоли ту, Паёмбар (с) бо муҳочирину ансор омада истодаанд.

Ҳамсарам гуфт:

- Оё шуморо пурсианд?

Гуфтам:

- «Бале».

Сипас Паёмбар (с) фармуд:

- «Даромадан гиред ва издиҳом нақунед».

Расули Худо (с) нонро шикаста бо гӯшт якҷоя карда тақсим мекард ва чун (нонро) аз танүр ва (гуштро аз) дег мегирифт даҳони онор бо сарпӯш мепӯшонид ва ба ёронашон оварда тақсим мекарданду боз пас мебурданд. Ин амалро анҷом додан гирифт, то ин ки ҳама сер шуданд ва таъом боқӣ монд. Он Ҳазрат (с) фармуанданд:

- «Ин таъомро хӯред ва аз он гирифта ҳадя намоед, зеро мардум гурусна ҳастанд».²⁶

28. Қиссаи баракати Набӣ (с) дар таъоми Абуталҳа

Аз Анас (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

- Абуталҳа* ба Умми Сулайм гуфт:

- Овози Расулуллоҳ (с)-ро шунидам, ки хеле заъиф буд ва дар он асари гуруснагиро эҳсос намудам, оё чизе барои хӯрдан доред?

Умми Сулайм гуфт:

- Бале, пас ҷандона нони ҷавинро бароварда дар порчае ҷониши зери ҷомаи ман, яъне Анас, писараши, гузашта ба назди Расулуллоҳ фиристод.

Анас (р) мегӯяд:

- Нонро гирфта ба масҷид рафтам, ки Паёмбар (с) бо баъзе мардум нишасти буд. Чун болои сарашон истодам Расули Худо (с) фармуд:

- «Абуталҳа туро фиристод?»

Гуфтам:

- Бале.

Боз фармуд:

- «Таъом аст»?

Гуфтам:

- Бале.

Сипас Паёмбар (с) ба ҳамнишинонаш гуфт:

- «Бархезед».

Анас (р) мегӯяд:

Пас якҷоя бо Расули Худо (с) ва ёронаш омадем ва ман пештар аз онҳо омада Абуталҳаро оғоҳ кардам.

Абуталҳа гуфт:

- Эй Умми Сулайм, Паёмбар (с) бо мардум омада истодааст ва мо чизе надорем, ки ба онҳо хӯронем.

Ӯ гуфт:

- Ҳудованд ва Расулаш донотар аст.

Анас (р) мегӯяд:

- Сипас, Абуталҳа ба пешвози Расули Худо (с) баромада ҳарду якҷоя доҳили хона шуданд ва Паёмбар (с) фармуд:

- «Эй Умми Сулайм, ҳар чӣ доред биёред».

Пас ӯ он нонҳоро овард ва бо дастури Паёмбар (с) реза-реза карда ба болояшон равған рехт. Сипас

²⁶. Бухорӣ 4101.

* . Модаршую Анас(р).

Расули Худо (с) бар онон чизе аз дуъоҳо хонда, баъд аз он фармуд:

- «Ба даҳ нафар ичозати дохил шудан диҳед».

Ба даҳ нафар ичозат доданд ва он даҳ нафар хӯрда сер шуда берун рафтанд. Баъд аз он фармуд:

- (Боз) «Барои даҳ нафар ичозат диҳед».

(Ин) даҳ нафар (низ) дохил шуда, то сер шуданашон хӯрда, берун баромаданд.

Ба ҳамин шакл ҳамаи мардум, ки төъдодашон 70-80 нафар мард буд, хӯрда сер карданд.²⁷

29. Қиссаи Паёмбар (с) ва Ҳаким ибни Ҳизом

Аз Саъид ибни Мусаяб ривоят аст, ки мегӯяд:

- Дар рӯзи муҳорибаи Ҳунайн Паёмбар (с) ба Ҳаким ибни Ҳизом (р) атое доду ў он молро кам шуморид, пас, Паёмбар (с) ба он афзуд. Ҳаким гуфт:

- Эй Паёмбар (с), кадом атои шумо беҳтар аст, яъне аввалий, ё оне ки болояш афзудед?

Паёмбар(с) гуфт:

- «Аввалий».

Сипас Паёмбар (с) гуфт:

- «Эй Ҳаким ибни Ҳизом, (бидон, ки) мол (чизи ҷолиб,) тару тоза ва ширин аст. Касе ки онро бо нафси саховатмандона гирифта ва ба роҳи некӣ истеъмол менамояд, барояш дар он мол баракат дода мешвад ва шахсе, ки онро гирифта ва ба роҳи бад (ва номашруъ) истеъмол менамояд, ҳаргиз баракати онро намебинад ва монанди он кас мешавад, ки меҳӯрад, аммо сер намешавад ва (огоҳ бош, ки) дasti боло аз дasti поён беҳтар аст. Ҳаким гуфт:

- Ва аз шумо низ, эй Расули Худо.

Ӯ (с) фармуд:

- «Ва аз ман низ».

Ҳаким гуфт:

- Савганд ба зоте, ки шуморо ба ҳақ фиристодааст, баъд аз шумо (дигар) ҳаргиз аз касе чизе талаб намекунам.

Ровӣ мегӯяд:

- Ҳаким то аз олам чашм пӯшиданаш ато ё девонеро қабул накард. Боз ровӣ меафзояд:

- Умар ибни Ҳаттоб мегуфт:

- Эй бор Худоё, ман шуморо ба Ҳаким ибни Ҳизом гувоҳ мегирам, ки ман ўро барои гирифтани ҳаққаш даъват мекунам ва ў ибо меварзад».²⁸

30. Ҳавфи Паёмбар (с) аз танофус, яъне сабқат ҷустан (мусобиқа) дар моли дунё, ҳангоме, ки Абуубайда бо мол аз Баҳрайн баргашт

Аз Амр ибни Авфи ансорӣ ривоят аст, ки мегӯяд:

- Расули акрам (с) Абуубайда ибни Ҷарроҳро ба сӯи Баҳрайн фиристод, то ҷизяи он минтақаро биёрад. Вақте ў бо мол аз Баҳрайн баргашт, анзор аз омадани ў огоҳ гардидаанд. Баъд аз гузоридани намози бомдод, чун он Ҳазрат дар роҳи бозгашташ аз масҷид буд, мардум хостанд бо ў (с) воҳуранд. Расули Худо (с), ҳангоме, ки эшонро дид, табассум намуда гуфт:

- «Ба гумонам шунидед, ки Абуубайда бо чизе аз Баҳрайн баргашта омадааст?» Гуфтанд:

- Бале, эй Расули Худо (с).

Пас, он Ҳазрат (с) гуфтанд:

- «Ин тавр бошад, маро аз сабаби хурсандии худ огоҳ созед, чунки савганд ба Худо, аз факру камбағалии шумоён боке надорам ва тарси ман аз

²⁷. Бухорӣ 5381, Муслим 2040.

²⁸. Абдурроziқдар Мусаннаф, 16407.

боигарию давлати зиёдест, ки гузаштагон ба сабаби он маҳв шуданд ва шумоён низ ба мисли онҳо дар боигарию давлат байни ҳамдигар мусобиқакунон маҳв хоҳед шуд.²⁹

31. Қиссаи осори ҳасир (бурё) дар паҳлуи бадани он Ҳазрат (с) ва гиряи Умар (р) барои он

Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

- Умар ибни Хаттоб (р) ба мо гуфт:
- Чун назди Паёмбар (с) даромадам он Ҳазрат болои бурёе қарор доштанд.

Умар мегӯяд:

- Ман нишастан ва дидам, ки он Ҳазрат (с) танҳо як эзор доранд ва бурё ба баданашон асарашиб гузашта аст ва дар кунчи ҳучра ҷашмам ба як миқдори ҷав ва дастгоҳи пустхушконӣ ва як пӯст афтод, ки ин ҳангом аз ҷашмонам ашк ҷорӣ шуд.

Расули Худо (с) гуфтанд:

- «Эй Ибни Хаттоб, чӣ ҷиз боиси гиряи шумо шудааст?»

Пас, (дар ҷавоб) гуфтам:

- Эй Расули Худо (с), ҷаро гиря нақунам! Асари ин бурёро дар ҷисматон бубинед. Ин ҳазинае, ки доред, дар он ҷизе аз сарвату дороии Кисрову Қайсар намебинам. Охир шумо фиристодаи Худо ва баргузидаи одамиён ҳастед ва оё ин аст ҳазинаи шумо?!

Ҷавобам дод:

²⁹. Бухорӣ 6425, Муслим 2961.

- «Эй Ибни Хаттоб, оё розӣ намешавӣ, ки дороии дунё аз онҳо бошаду, неъмати охират насиби мо шавад?!»³⁰

32. Зуҳди Набӣ (с) дар кӯрпа ва қиссаи Ӯ (с) бо Оиша (р)

Аз Оиша (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

- «Зане аз ансор ба ҳуҷраи ман даромада дид, ки Расули Худо (с) болои порае аз маҳмали қӯҳна аст. Пас, ӯ ба ман кӯрпаи пашмине фиристод. Чун Расули Худо (с) ба назди ман дохил шуд, онро дида гуфт:

- «Эй Оиша, ин чист?».

Оиша (р) дар посух мегӯяд:

- Эй Расули Худо (с), фалон зани анзорӣ назди ман дохил шуда ҷоғаҳи шуморо дид ва инро бароям фиристод.

ОН Ҳазрат (с) мефармоянд:

- «Эй Оиша, инро баргардон. Савганд ба Худо, агар бихоҳам, Худованд қӯҳҳои тиллову нуқрато ба ман медиҳад». ³¹

33. Суҳани Паёмбар (с) дар зуҳди Мусъаб ибни Умайр (р)

Зубайр (р) мегӯяд:

- «Рӯзе Паёмбар (с) бо ҷанде аз ёронаш дар Қубо нишаста буд, ки ин дам Мусъаб ибни Умайр (р) ба маҷлиси онҳо бо либосҳои лаҳ-лаҳе, ки дар танаш буд ва баданашибро ба пуррагӣ намепӯшонид ҳозир шуда саломашон дод. Ҳамагӣ саломи ўро ҷавоб гуфтанд ва

³⁰. Ибни Моча 4153, Албонӣ: Тасҳеҳи Ибни Моча.

³¹. Ҳаётус-саҳоба, Кондехлавӣ 1606.

Паёмбар (с) ўро ситоиш карда дар ҳаққаш суханони нек гуфт ва чунин фармуд:

- «Ман ин ҷавонро дар Макка дар хонаи падару модараш дида будам, ки хеле ҳушҳолу ҳушбахтона ҳаёти пурнозу неъмат дошт. Ҳеч як ҷавонмарди аҳли Қурайш ба мисли ўдоро набуд ва ин ҷавон ба хотири ризои Аллоҳ ва қўмаку дастгирии Паёмбараш (с) аз он неъматҳо даст кашид.

Худованд ба шумо фатҳи Форсу Румро мұяссар мегардонад ва аз сарвату мулк ва боигариҳои беандоза ҳар яки шумо бархурдор мегардед.

Ёрони Паёмбар (с) гуфтанд:

- Ё Расулаллоҳ барои мо қадомаш беҳтар аст, имрӯз ё оянда?

Паёмбар (с) фармуданд:

- Имрӯз аз фардо авлотар аст, зоро агар шумо он ҷизеро, ки ман аз дунё медонам медонистед, ҳароина аз он дар роҳат мебудед».³²

34. Қиссаи Паёмбар (с) ва марди шикам калон

Ҷуъда мегӯяд:

- Паёмбар (с) мардеро дид, ки шиками калон дорад, бо ангушташ ба шиками ўишора карда гуфт:

- «Агар ин дар ғайри ин мебуд барои шумо беҳтар буд».

Яъне агар таъоми дар ин ҷо буда, дар ғайри ин ҷо, яъне дар факирҳо мебуд, бароят беҳтар буд.

Дар дигар ривоят чунин омадааст:

- Паёмбар (с) мардеро дар хоб диддааст:

- Пас нафаре фиристод, то он мардро ҳозир карданд ва хобашро барои он мард қисса кард. Чун он

³². Тарғиб ва тарҳиб лил Мунӣ 163/5.

мард шиками бузург дошт, Паёмбар (с) бо ангушташ ба шиками ўишора карда гуфт:

- «Агар ин (яъне, таъом) дар ғайри ин макон (яъне, дар факирҳо) мебуд, ҳароина, бароят беҳтар буд».³³

35. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки ў (с)-ро дўст медошт ва нузули оят дар ин бора

Оиша (р) ривоят мекунад, ки марде назди Паёмбар (с) омада гуфт:

- Эй Расули Ҳудо (с), ҳароина, шуморо аз ҷону молу авлодам дида дўсттар медорам. Ва чун ман дар хонаам бошаму шуморо ёд кунам, сабрам намемонад, то ин ки омада ба шумо наззора мекунам. Ва ҳар гоҳе, ки марги худ ва шуморо ёд кунам, медонам, ки чун шумо дохили ҷаннат мешавед, ҳамроҳи паёмбарон дар дараҷаҳои олий ҳоҳед буд ва ман чун дохили ҷаннат шавам ҳавф аз он дорам, ки шуморо наҳоҳам дид.

Паёмбар (с) ба ў ҷавобе надоданд, то ин ки ояти 69 сураи Нисо нозил шуд.³⁴

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا



³³. Табаронӣ 2185/2, 2184/2, Аҳмад 471/3.

³⁴. Ҳайсами 7/7, Табаронӣ 52, Ровиёнаш саҳех ҳастанд.

«Ва ҳар кī аз Худову Паёмбара什 итоъат қунад, ҳамроҳ бо қасоне хоҳад буд, ки Худо неъматашон додааст, чун анбиё ва сиддиқон ва шаҳидону солеҳон ва инҳо чи некӯ рафиқонанд».

(Сураи Нисо ояти 69)

36. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки муҳаббати Худо ва Расулашро чун зод ва тӯши охирати худ қарор додааст

Анас (р) ривоят мекунад, ки марде аз Паёмбар (с) пурсид, ки қиёмат чӣ вақт хоҳад буд? Паёмбар(с) фармуд:

- «Барои он, чӣ омода кардӣ?»

Гуфтам:

- Ҳеч чиз, магар ин ки ман Худо ва Расулашро дӯст медорам.

Он Ҳазрат (с) фармуд:

- «Шумо ҳамроҳи касе ҳастед, ки дӯсташ медоред».

Анас (р) мегӯяд:

- Аз ин сухани Паёмбар (с) бениҳоят хурсанд шудем.

Анас (р) гуфтааст:

- Чун ман Паёмбар (с) ва Абубакру Умарро дӯст медорам ва умед дорам бо ин муҳаббати худ доимо бо онҳо бошам.

Дар ривояти дигар омадааст, ки марде аз бодия омада мепурсад:

- Эй Расули Худо (с), қиёмат қадом вақт барпо мешавад?

Он Ҳазрат мегӯянд:

- «Вой бар ту, барои он рӯз чӣ омода кардай?»

Он марди бодиянишин гуфтааст:

- Ҳеч чиз, магар ин ки ман Худо ва Расули Ӯро дӯст медорам.

Паёмбар (с) фармудаанд:

- «Шумо ҳамроҳи касе ҳастед, ки дӯсташ медоред».

Анас (р) мегӯяд:

- Бале. Он рӯз мо бисёр хуш шудем.³⁵

37. Қиссаи Паёмбар (с) ва Каъб (р), ҳангоме, ки ранги Паёмбар (с)-ро аз гуруснагӣ дигаргун дид

Аз Каъб ибни Учра ривоят аст, ки мегӯяд:

- Назди Паёмбар (с) омада дидам, ки рангу рӯяш дигаргун аст.

Гуфтам:

- Барои чӣ рангат дигаргун шудааст?

Он Ҳазрат (с) фармуд:

- «Се рӯз боз чизе нахӯрдаам».

Ровӣ мегӯяд:

- Пас, ба роҳ баромадам ва дидам, ки яхудие уштурҳояшро об медиҳад. Ба ивази ҳар як сатил об як хурмо, барои он яҳудӣ об кашидам. Ва якчанд хурмо ҷамъ карда барои он Ҳазрат (с) овардам.

Эшон пурсиданд:

- «Эй Каъб, инҳоро аз кучо овардед?».

Чун ӯро хабар додам, гуфтанд:

- «Эй Каъб, оё маро дӯст медорӣ?».

Гуфтам:

- Ман фидои шумо бошам, бале.

Ӯ (с) фармуд:

- «Ҳароина, факр аз ҷараёни сел дида, ба сӯи шахсе, ки маро дӯст медорад, сареътар аст ва

³⁵ . Бухорӣ 6171, 6167, Муслим 2639, Тирмизӣ 2385.

хароина, балое ба шумо хоҳад расид, пас барои он омода бошед».

Гӯянд:

- Паёмбар (с) чанд муддат ўро надид ва чун аз ҳолаш пурсиd, гуфтанд бемор аст.

Расули Худо (с) ба аёдаташ рафт ва чун наздаш дохил шуд, гуфт:

- «Эй Каъб, муждагонӣ бидех».

Сипас модараш гуфт:

- Эй Каъб, ҷаннат барои шумо босафо бод!

Паёмбар (с) фармуд:

«Ин кист, ки ба Худо қасам меҳӯрад?»

Гуфтам:

- Ӯ модарам аст, эй Расулуллоҳ!

Фармуд:

- «Эй модари Каъб, шумо аз кучо медонед, шояд Каъб чизи бефоидае гуфта бошад, ё амали бефоидае анҷом дода бошад».

38. Қиссаи Абуаюб дар эҳтироми Паёмбар (с) ва адами озори Ӯ (с)

Аз Абуаюби Ансорӣ (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

- Паёмбари Худо (с) ба Мадина ташриф оварда, дар хонаи Абуаюб меҳмон шуданд. Меҳмон дар ошёнаи аввал ва Абуаюб дар болохона барои шабгузаронӣ ҷой гирифтанд ва аммо соҳибхона ба ёд овард, ки Расулуллоҳ (с) дар хонаи поин аст ва ин чиз ўро нагузошт, ки ба роҳат хоб кунад, зоро ҳаракати ноҷое ба рехтани ҷангӯ хок ба рӯи мубораки он Ҳазрат (с) сабаб мешуд.

Чун субҳ шуд Абуаюб назди Паёмбар (с) фаромада гуфт:

- Ё Расулаллоҳ (с), имшаб ман ва Умми Аюб мижа таҳ накардем.

Паёмбар (с) пурсиd:

- «Ба чӣ сабаб?»

Абуаюб гуфт:

- Ба ёд овардам, ки ман дар хонае ҳастам, ки шумо зери он қарор доред. Ман чун ҳаракат кунам болои шумо хок мерезад ва шуморо озор мерасад ва ман байни шумо ва вахӣ қарор гирифтаам.

Паёмбар (с) фармуд:

- «Эй Абуаюб, нороҳат нашав, ба шумо калимаҳоеро меомӯзонам, ки агар саҳаргоҳон онҳоро даҳ маротиба ва шомгоҳон даҳ маротиба гӯед ба ивази онҳо даҳ некӣ ба шумо дода мешавад ва даҳ гуноҳ аз номаи аъмолатон маҳв мегардад ва ба сабаби онҳо даҳ дараҷа мартабаи шумо боло меравад ва дар рӯзи қиёмат онҳо баробари даҳ гулом озод кардан барои шумо аҷру савоб хоҳанд буд.

- Он калимаҳо чунин аст:

- **Ло илоҳа иллаллоҳ, лаҳул-мулку ва лаҳул-ҳамд, ло шарика лаҳ.**³⁶

39. Қиссаи Паёмбар (с) ва Усайд ибни Ҳузайр ҳангоме, ки бадани он Ҳазрат(с)-ро бӯса кард

Абдураҳмон ибни Абулайло аз падараш ривоят мекунад, ки гуфтааст:

- Усайд ибни Ҳузайр (р) марди солеҳ ва айни замон зарифу неке буд. Боре ў дар ҳузури Расули Худо (с) мардумро бо ҳазлу шӯҳӣ мекандонд, ки Паёмбар (с) дар паҳлӯи ў бо нармиӣ зад.

Усайд гуфт:

- Дард ёфтам.

Ҳазрат (с) фармуд:

³⁶ . Табаронӣ 3986/4, Қанзул-уммомл 294/1, Ҳаким 461/3.

- «Аз ман қасос гир».

Усайд гуфт:

- Эй Расули Худо (с), шумо пероҳан доред ва ман надоштам.

Ровй мегӯяд:

- Расули Худо (с), пероҳанашро боло кард.

Ҳамин вақт Усайд ўро ба оғӯш гирифта, пахлӯи ўро бўсид ва гуфт:

- Фидои шумо шавам, мақсадам ҳамин буд.³⁷

40. Қиссаи баргузида шудани он Ҳазрат (с) ба паёмбарӣ ва дастгирии Ҳадича (р) бар он

Оиша (р) мегӯяд:

- Аввали он чӣ аз ваҳӣ ба Паёмбар (с) оғоз шуд, рӯъёҳои солеҳа буд. Баъд аз он ў майл ба гушанишинӣ пайдо карду ба ғори Ҳиро рафта, он ҷо ибодат мекард, яъне чандин шаб он ҷо сипарӣ мекарду боз ба назди Ҳадича (р) омада тӯша мегирифт ва боз бармегашт, то ин ки ногаҳон ба ҳақиқат рӯ ба рӯ шуд, яъне фариштаи ваҳӣ омада ба вай гуфт:

- Бихон !

(Паёмбар (с) мегӯяд:)

- Ба ў гуфтам:

- «Ман хонда наметавонам».

- Ў маро чунон пахш кард, ки тавон аз баданам дур шуд ва хаста шудам. Сипас, маро ба ҳолам гузошт ва боз пурсид:

- «Бихон !»

Ҷавобаш додам:

- «Ман хонда наметавонам».

³⁷ Табаронӣ 557/1, Ҳаким 288/3: Саҳехул-иснод, Заҳабӣ: Саҳех донистааст.

Бори дигар маро пахш кард ва беҳолу bemador шудам ва ин кор се маротиба takror ёфт, пас ба ҳолам гузошт ва гуфт:

أَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلَقٍ

أَقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنْ عَلَمَ

الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

«Бихон ба номи Парвардигорат, ки (ҳамаи ҷаҳонро) биёфарида, одамиро аз лаҳтаи хуне биёфарида. Бихон! Ва Парвардигори ту арҷмандтарин аст. Ҳудое, ки ба воситаи қалам омӯзиш дод. Ба одамӣ он чиро, ки намедонист, биёмухт».

(Сураи Алақ, оятҳои 1 то 5)

Оиша (р) мегӯяд:

Пас, аз он ҷо баргашт дар ҳоле, ки шонаҳояш меларзиданд, назди Ҳадича (р) дохил шуда гуфт:

- Печонед маро.

Чун печониданаш, то ки тарсу ваҳшат аз ў бирафт, гуфт:

- Эй Ҳадича ба ман чӣ шуда бошад?

Ва ҳама саргузаштро барояш нақл карда изҳор дошт, ки аз худам тарсидам. Ҳадича (р) ба ў (с) гуфт:

- На, ҳаргиз Ҳудованд шуморо хор намекунад, шумо силаи раҳм мекунеду меҳмонро гиромӣ медоред ва бечорагонро дастгири мекунед. Баъд аз он Ҳадича (р) ўро назди писарамакаш Варқа ибни Навфал бурд, ки дар ҷоҳилията насронӣ буду хатти арабиро менавишт, рафта ба ў гуфт:

- Аз бародарзодаат бишунав, (ки чӣ мегӯяд).
Пас (Варқа) гуфт:
- Эй бародарзодаам чӣ дидед?
Чун Варқаро аз он чӣ дида буд, хабар дод, ў гуфт:
- Ин Номус аст, (яке аз номҳои Ҷабраил (а)), ки бар
Мусо (а) нозил шуда буд.
- Эй кош, зинда мебудам ҳине, ки қавмат туро пеш
мекунанд.

Пурсид:

- «Оё маро онҳо пеш мекунанд»?

Варқа гуфт:

- Бале, ҳеч касе бо он чӣ ту овардай наомадааст,
магар, ки мардум бо ў душманӣ карда озораш додаанд.

- Агар дар он рӯз ман бошам, ҳароина, ба ту ёрии
зиёд ҳоҳам дод.³⁸

41. Қиссаи он чӣ, ки он Ҳазрат (с) дар шаби Исрӯ ва Меъроҷ диддааст

Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуданд:

- Ба назди ман «Буроқ»-ро (ҳайвони савориест аз
хар қалонтару аз ҳачир хурдтар, ки қадамгузориаш дар
ҷои интиҳои бинишаш (яъне тезҳаракат) буд, оварданд
ва ман болои он савор шудам ва дар як лаҳза ба
Байтул-муқаддас расидам. Буроқро дар ҳалқае, ки
дигар анбиё низ (савориҳояшонро он ҷо) бастаанд,
бастам. Баъд аз он доҳили масҷид шуда ду ракъат
намоз гузорида, берун шудам. Пас, Ҷабраил (а) бо як
зарфи шароб ва як зарфи шир омаду ман ширро
иҳтиёр кардам. Ҷабраил (а) гуфт:

- Фитратро иҳтиёр кардед, яъне бар он чӣ Аллоҳ
ҳалқро оғаридааст.

³⁸. Сирати Ибни Ҳишом 191/1.

Баъд аз он моро ба осмони аввал боло бурда шуд
ва Ҷабраил талаби кушодани дари онро кард.

Пурсиданд:

- Шумо кистед?

Гуфт:

- Ҷабраил.

Пурсиданд:

- Бо шумо кист?

Гуфт:

- Муҳаммад.

Гуфтанд:

- Биъсати ў воқеъ шудааст.

Гуфт:

- Бале, биъсати ў воқеъ шудааст.

Пас, дар кушода шуду мо ҳазрати Одамро дидем. Ў
марҳабо гуфта бароям дуъои хайр кард. Баъд аз
он, мо ба осмони дуввум бароварда шудем ва Ҷабраил
талаби кушодани дарвозаи он кард.

Пурсиданд:

- Шумо кистед?

Гуфт:

- Ҷабраил.

Пурсиданд:

- Кист бо шумо?

Гуфт:

- Муҳаммад.

Гуфтанд:

- Биъсати ў шудааст?

Гуфт:

- Биъсаташ шудааст.

Пас, ба рӯјмон дарро кушоданд ва мо,
писархолаҳо Яҳё ва Исоро дидем. Марҳабо гуфта
бароям дуъои хайр карданд. Баъд аз он ба осмони
саввум бурда шудем ва он ҷо низ мисли пештара
пурсиданд ва дарвозаро кушоданд, он ҷо Юсуф (а)-ро
дидем, ки нисфи ҳусн ба ў дода шудааст, моро

марҳабо гуфта дуъои хайр гуфтанд. Баъд аз он моро ба осмони чаҳорум бароварданд ва он ҷо низ мисли пештара пурсиданд ва иҷозати вуруд доданд. Он ҷо мо Идрис (а)-ро дидем. Ӯ моро марҳабо гуфта дуъо намуд.



وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلَيْاً

«Ӯро ба маконе баланд фаро бурдем».

(Сураи Марям, ояти 57)

Баъд аз он ба осмони панҷум бароварда шудем, он ҷо низ монанди пештара пурсида иҷозати вуруд доданд ва Ҳорунро дидем. Ба ман марҳабо гуфа дуъои хайр кард. Баъд аз он ба осмони шашум бурда шудем. Он ҷо ҳам монанди дигарҳо пурсида иҷозати вуруд доданд. Дар он ҷо бо Мусо воҳӯрдам. Ӯ маро хуш пазируфта, дуъои хайр намуд. Боз моро ба осмони ҳафтум бурданд ва мисли гузашта пурсида иҷозати дохил шудан доданд. Он ҷо бо Иброҳим (а) воҳурда, дидам, ки бо пушташ ба Байтул-маъмур тақия задаст ва рӯзона ҳафтод ҳазор малак дохили он мешаванду дигар барнамегарданд.

Баъд аз он маро ба Сидратул-мунтаҳо³⁹ бурданд, ки ҳар варақи(барг) он монанди гӯшҳои филҳо ва меваҳояш монанди зарфҳо калон аст. Ҳине, ки амри илоҳӣ бар он фуруд омад, дигаргун шуд. Ҳеч яке аз ҳалқи Ҳудо аз ҳусни он кам карда наметавонад.

Пас, он ҷо Ҳудованд ба ман вахӣ нозил карда бар ман ва умматам дар як шабонарӯз панҷоҳ намозро фарз гардонид. Сипас ба назди Мусо (а) фаромадам ва Ӯ гуфт:

- Парвардигор ба умматат чӣ чиз фарз гардонид?

³⁹. Дарахтест, ки илми малоика то онҷо мерасад.

Гуфтам:

- Панҷоҳ намоз.

Ӯ гуфт:

- Баргард ба назди Парвардигорат ва аз Ӯ таҳифиф бипурс, зеро уммати ту тоқати онро надорад. Ман пеш аз шумо Бани Исроилро имтиҳон намудам ва эшонро санҷидам.

Ва (Паёмбар (с)) гуфт:

- Пас, ба сӯи Парвардигорам баргаштам ва гуфтам:
- Эй Парвардигорам ба уммати ман осонӣ биёර.

Пас, панҷтои онро кам кард ва ман ба сӯи Мусо баргашта гуфтам, ки Ҳудованд барои умматам панҷ вақт намозро кам намуд.

Ӯ гуфт:

- Уммати ту тоқати онро низ надорад баргард ва таҳифиф бипурс.

Пас ба ҳамин минвол байни Парвардигорам ва байни Мусо равуо мекардам, то ин ки Ҳудованд гуфт:

- Эй Муҳаммад ин панҷ вақт намоз дар як шабонарӯз аст ва ба ҳар як намоз даҳ намоз аст, ки он панҷоҳ намоз мебошад. Ва шахсе, ки нияти анҷоми кори некеро кунад ва онро анҷом надиҳад, як некӣ дар номаи аъмолаш навишта мешавад. Ва шахсе, ки нияти анҷоми кори некеро кунад ва онро анҷом диҳад, даҳ некӣ дар номаи аъмолаш менависам. Ва шахсе нияти анҷоми кори баде кунад ва онро анҷом надиҳад чизе дар номаи аъмолаш навишта намешавад. Ва шахсе нияти анҷоми амали бадро кунад ва онро анҷом диҳад, як бадӣ дар номаи аъмолаш навишта мешавад.

Мегӯяд:

- Пас ба назди Мусо поён омадам ва Ӯро хабар додам.

Эшон гуфтанд:

- Баргард ба сӯи Парвардигорат ва боз таҳифиф бипурс.

Гуфтам:

- Он қадар ба сўи Парвардигорам мурочиъат кардам, ки акнун аз Ў шарм медорам.

Баъд аз он Паёмбар (с) дар ҳамон шаб ба Макка баргашт ва чун субҳ шуд, ба маҷлисгоҳи Қурайш рафт. Пас, Абучажл наздаш омад ва Паёмбар (с) ўро ба саргузашти шабона огоҳ соҳт.

Абучажл гуфт:

- Эй бани Каъб ибни Луай ҷамъ шавед.

Чун коғирони қурайши ҷамъ омаданд ва Паёмбар (с) онҳоро низ аз ин воқеъа хабардор кард. Онҳо аз таъячҷуб даст ба сар мениҳоданд ва иддае дастхояшонро ба ҳам мезаданд. Баъзе қасоне, ки имонашон ва дилҳояшон зарьиф буд, аз имон гашта муртад шуданд.

Баъзе аз эшон ба назди Абубакр (р) рафта ўро аз он кор огоҳ соҳтанд.

Ў гуфт:

- Агар инро гуфта бошад, рост гуфтааст.

Аз ў пурсиданд:

- Оё ўро тасдиқ мекунед?

Гуфтааст:

- Аз ин ҳам ачибитар ва дурттарро гўяд ҳам, ман ўро тасдиқ мекунам.

Аз он рӯз инчониб ўро Сиддиқ ном ниҳоданд.

Баъд аз он коғирон ба имтиҳони Паёмбар (с) пардохтанд ва наъту сифати Байтул-муқаддасро аз вай пурсиданд. Дар байни онҳо ровиён буданд. Аммо чун Паёмбар (с) Байтул-муқаддасро қабл аз ин надида буд, Ҳудованд онро дар назари Паёмбар (с) ҷилвагар намуд ва эшон дар ба дар ва мавзеъ ба мавзеъи онро барои он ҷо будагон васф карданд.

ОНҲО ГУФТАНД:

- Сифатро дуруст гуфт:

- Акнун аз қоғилаи бозаргонии мо, ки аз Шом баргашта истодааст, моро хабар бидех.

Паёмбар (с) онҳоро аз төъдоди уштурҳои қоғила ва аҳволи онҳо хабар дод ва гуфт:

- Фалон рӯз баробари тулӯни офтоб мерасанд ва уштури рангаш байни сиёҳ ва хокӣ, дар ибтидои қоғила қарор дорад.

Пас, мардум дар ҳамон рӯзи гуфташуда ба сўи теппаҳои баланд (ҷое, ки қоғила аз ҳамон тараф меомад) барои таҳқики гуфтаҳои Расули Ҳудо рафтанд.

Чун баъзе аз эшон гуфтанд:

- Савганд ба Ҳудо ин офтоб аст, ки тулӯъ намуд.

Баъзе дигарашон гуфтанд:

- Ва ин, савганд ба Ҳудо, қоғилааст, ки уштури сиёҳу ҳокиранг дар ибтидояш меояд, ҳамчуноне, ки Муҳаммад гуфта буд.

Ҳамаи ин таҳқику баррасиҳо, кибру саркашии онҳоро то андозае афзуд, ки гуфтанд:

- Ин (Муҳаммад) соҳири ошкор аст.

Дар ҳамон шаби Исро Ҷабраил (а) омада Паёмбар (с)-ро тарзи намозгузорӣ ва вақтҳои онро омӯзонид.

Чунончи, ду ракаъат вақти тулӯни (зуҳури) фачр мегузоранд ва чор ракаъат вақте, ки офтоб ба завол меравад. Боз чортои дигар ҳангоме, ки сояи ҳар чиз дучанд (ду баробар) мешавад ва пас се ракъат баъд аз ғуруби офтоб ва чор ракъат вақте, ки шафақи сурҳ ғоиб мешавад.

Паёмбар (с) қабл аз шаръян қабул шудани ин намозҳо, ду ракъат субҳоҳон ва ду ракъат шомгоҳон мегузорид, тавре, ки Иброҳим (а) анҷом медод.⁴⁰

⁴⁰. Бухорӣ 3207, Муслим 162.

42. Қиссаи Паёмбар (с) ва Хадича (р) дар бораи ваҳӣ

Аз Исмоъил ибни Абуҳаким ривоят аст, ки Хадича (р) ба Паёмбар (с) гуфт:

- Эй писарамак! Агар имконият бошад, ҳине, ки он соҳибат (дӯстат) меояд маро хабар дех.

Ӯ (с) гуфт:

- «Майлаш».

Вақте ҳозир шуд, гуфт:

- «Эй Хадича, ин Ҷабраил аст».

Хадича гуфт:

- Эй писарамак, бархезу бар рони poi чапам бинишин.

Ровӣ мегӯяд: Он Ҳазрат(с) бар рони poi чапи Хадича(р) нишастанд ва Хадича(р) пурсид:

- Оё ӯро мебинед:

Ӯ (с) гуфт:

- Бале.

Боз гуфт:

- Акнун бар рони рости ман бишин ва он Ҳазрат(с) нишастанд ва Хадича(р) пурсидаш:

- Оё ӯро мебинед?

Гуфт:

- Бале.

Боз фармудаш, ки дар оғуши ман бинишин ва он Ҳазрат (с) нишаст.

Хадича (р) аз ӯ (с) пурсид:

- Ӯро мебинед?

Гуфт:

- Бале.

Сипас Хадича (р) чодари худро аз рӯяш барандохта гуфт:

- Оё ӯро мебинед?

Он Ҳазрат (с) гуфтанд:

- На, намебинамаш.

Хадича (р) гуфт:

- Собит бош ва муждагонӣ бидех, ки савганд ба Ҳудо, ў фаришта аст на шайтон.⁴¹

43. Қиссаи муъҷизаи Паёмбар (с) барои радди Абуҷаҳл аз озори Расулуллоҳ (с)

Аз Абуҳурайра (р) ривоят аст, ки Абуҷаҳл гуфт:

- Оё Муҳаммад дар назди шумоён рӯяшро ба замин мегузорад?

Гуфта шуд:

- Бале.

Пас гуфт:

- Савганд ба Лоту Уззо, агар бинам, ки чунин мекунад, poi дар гарданаш ниҳода рӯяшро ба хок мемолам.

Пас ба сӯи Расулуллоҳ (с) омад, ки ў дар ҳоли намозгузорӣ буд ва хост poi дар гарданаш ниҳад. Чун майл ба ин кор намуд, ноҳост ҳаросон ва гӯё худро бо дастонаш аз чизе ҳимоят мекарда бошад, дастакзанон ба қафо ҳаракат намуд.

Аз ў пурсиданд:

- Ба ту чӣ шуд?

Гуфт:

- Ҳақиқатан, байни ман ва ў хандақе аз оташ аст.

Паёмбар (с) гуфт:

- «Агар ба ман наздик мешуд, фариштаҳо ҳар узви ӯро канда мегирифтанд».⁴²

⁴¹ . Фатҳул-борӣ 720/8, Байҳақӣ дар «ад-Далоилу-нубуват», 152/2, Ибни Ҳишом дар ас-Сирот, 192/1.

⁴² . Муслим 2797, Бағавӣ 270/7, Байҳақӣ (Далоил), 189/2, Суютӣ (Дуррул-мансур), 370/6, Ибнул-ҷазарӣ, Ҷомеъул-усул, 377/11.

44. Паёмбар (с) ва қиссаи мошитаи (ороишгарзани) духтари Фиръавн

Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбар (с) фармудааст:

- «Шаби Меъроҷ бӯи хуше ба машомам расид, гуфтам:

- Ин чӣ бӯи хуш аст, эй Ҷабраил?

Гуфт:

- Ин бӯи хуши ороишгарзани духтари Фиръавн аст.

Ҳангоме, ки мӯи духтари Фиръавнро ороиш медод, шона аз дасташ меафтад. Пас ў бо зикри номи Худо шонаро аз замин мебардорад. Духтари Фиръавн мепурсад:

- Падари маро мегӯй?

(Ороишгарзан) ҷавоб медиҳад:

- Ҳам Худои худам ва ҳам Худои падаратро.

Духтари Фиръавн гуфтааст:

- Ин тавр бошад, ба ў мегӯям.

Посухаш додааст, ки:

- Бигӯ.

Фиръван аз ў мепурсад:

- Оё ба ғайр аз ман маъбуди дигаре дорӣ?

Мошита гуфтааст:

Худованд ва маъбуди ману шумо дар осмон аст.

Фиръавн фармон медиҳад:

- Деги миссинеро, ки ба шакли ғов ва ё асп аст, тафсонед ва ўро ба он андозед.

Ороишгарзан гуфтааст:

- Аз ту як ҳоҳиш дорам.

Фиръавн гуфтааст:

- Ҳоҳишат чист?

Мошита гуфтааст:

- Устухони ману фарзандонамро якҷо ҷамъ намо.

Фиръавн гуфтааст:

- Ин ҳаққи туст бар мо ва иҷро ҳоҳад шуд.

Пас фарзандони он занро яке паси дигар ба даруни деги тафсон андохтанд. Чун навбати фарзанди охиринаш, ки писар буд мерасад, он қӯдак ба забон омада мегӯяд:

- Аё модар, сабур бош, ки ту ҳақ ҳастӣ!

Ибни Аббос (р) мегӯяд:

- Чор нафар дар ҳоли тифлиашон сухан гуфтаанд:

- Писари ороишгари духтари Фиръавн.

- Тифли Ҷурайҷ.

- Исо ибни Марям ва ҷорумашро ба ёд надорам.⁴³

45. Қиссаи итоъату фармонбардории ду дарахт ба амри Паёмбар (с)

Убода ибни Валид ибни Убода ибни Сомит ривояте дорад, ки мегӯяд:

- Рӯзе бо падарам ба маҳаллаи ансор, қабл аз он ки ҳалок шаванд, ба талаби илм рафтем. Аввалин шахсе, ки бо ў воҳӯрдем, яке аз асҳоби Паёмбар (с) Абулюср бо писараш буд.

Пас аз он гуфт:

- Вақте, ки ба масҷиди Ҷобир ибни Абдуллоҳ омадем, гуфт:

- Ҳамроҳи Расулуллоҳ (с) ба дашти васеъе расидем. Он Ҳазрат (с) барои қазои ҳочат рафтанд ва ман бо зарфи обе аз пасашон рафтам. Паёмбар (с) нигоҳ карда ҷизеро надиданд, ки барои паноҳ карданашон муносиб бошад ба ҷуз ду дарахте, ки дар канораҳои водӣ буданд.

Паёмбар (с) ба назди яке аз он дарахтҳо рафта аз шоҳаҳои он гирифта гуфтанд:

- «Бо хости Ҳудо (ҷ), аз паси ман биё!»

⁴³. Аҳмад 309/1, 2822. Ибни Моча, 4030. Байҳақӣ, Маворидуз-замон 35, Захабӣ, Сияри Аълом, 183-84/1: Ҳадиси ҳасан.

Ва он дарахт чун шутури нухтазадае, ки аз паси соҳибаш меравад, аз қафои Расулуллоҳ (с) омадан гирифт, то ки ба дарахти дуввум расиданд.

Пас, Паёмбар (с) аз шоҳаҳои дарахти дуввум низ гирифта гуфтанд:

- «Бо хости Худо (ч) биё аз паси ман».

Пас ҳар ду дарахт дар миёнароҳе ҷойгир шуданд ва Паёмбар (с) амр кард:

- «Бо хости Худо ба ҳамдигар ҷафс шавед!»

Ва ҳар ду дарахт ба ҳамдигар пайвастанд.

Ҷобир мегӯяд:

- Аз ҳавфи он, ки Паёмбар (с) наздик будани маро ҳис меқунад, аз он ҷо тозон дур шудам ва нишаста бо ҳуд ғап мезадам ва гузашти вақтро нафаҳмида мондам, дидам, ки Паёмбар (с) аз рӯ ба рӯям омада истодааст ва он ду дарахт аз ҳам ҷудо дар ҷойи муқаррарияшон қарор доранд.

Пас, Расулуллоҳ (с)-ро дидам, ки дар як ҷо андак истода бо сараш ба ҷапу рост ишора карда ҷизе гуфт, баъд аз он чун ба наздики ман расид гуфт:

- «Эй Ҷобир, оё ҷои истодагии маро дидӣ?».

Гуфтам:

- «Бале, ё Расулаллоҳ (с)».

Гуфт:

- Ба назди он ду дарахт рафта, аз шоҳаҳои онон канда бо ҳуд биёр ва вақте, ки ба ҷои истодагии ман расидӣ, яке аз шоҳаҳоро ба тарафи ростат ва дигариро ба тарафи ҷапат раҳо соз ва биё.

Пас бархоста сангери гирифта онро шикастам, ки як тарафаш пораи тезе шуд. Ба он дарахтон наздик шуда аз ҳар қадомашон як шоҳа бурида гирифтам ва қашон-қашон ба тарафи ҷои истодагии Паёмбар (с) ҳаракат кардам ва ҳине, ки ба маҳалли Расулуллоҳ (с) расидам, як шоҳаҳоро ба тарафи ҷапу як шоҳаҳоро ба тарафи рост раҳо кардам.

Пас, ба Паёмбар (с) гуфтам:

- Ман фармудаатонро ичро кардам ва он чӣ асроре дошт?

Расулуллоҳ(с) гуфт:

- Аз назди ду қабр гузар кардам ва дидам, ки соҳибонашон дар азобанд, пас хостам шафоъате барояшон кунам, то азобашон барканор шавад.

Он ду шоҳаи тару тоза болои он қабрҳо бокӣ монданд.⁴⁴

46. Қиссаи овози нолаи дарахт ва шоҳае, ки Паёмбар (с) назди онҳо хутба меҳонд

Ҷобир ибни Абдуллоҳ (р) ривоят меқунад, ки Паёмбар (с) рӯзи ҷумъа паҳлӯи дарахте истода хутба меҳонд. Ба он Ҳазрат пешниҳод карданд, ки минбаре барояшон созанд. Он Ҳазрат (с) гуфтанд:

- «Агар ҳоҳед, созед».

Пас барои ӯ (с) минбаре соҳтанд. Чун рӯзи ҷумъа шуд ва ӯ (с) сӯи минбар рафтанд, он дарахт монанди тифл овози нола баровард. Пас, он Ҳазрат (с) аз минбар фаромада он дарахтро, ки нола мекард, монанди хурдсоле, ки оромаш меқунанд, ба оғуш кашиданд ва фармуданд:

- «Ба хотири зикре, ки дар наздаш мешуду онро мешунавид, гиря меқунад».⁴⁵

⁴⁴ .Муслим: 2307, Байҳақӣ «Суннати кубро» 94/1, «ад-Далоилу нубувват» 9/6, Ибни Ҳаҷар «Фатхул-борӣ» 319/1.

⁴⁵ . Бухорӣ 3584.Ибни Абушайба, 508/12, Ибни Касир «Бидоя ва Ниҳоя» 146/6, Захабӣ «Сијар...» 250/1.

47. Қиссаи Паёмбар (с) ва Қутода ҳине, ки чаши баромадаашро ба маконаш баргардонид

Қутода ибни Нұғай (р) мегүяд:

- Ба Расулллоҳ (с) камоне ҳадя шуда буд ва әшон онро дар рўзи ғазваи Ҳуд ба ман доданд. Пас бо он силоҳ дар назди он Ҳазрат истода тир андохтан гирифтам, то ин ки камон шикаст ва баъдан бо дасти холӣ аз худ ва Паёмбар (с) дар баробари тирҳои душман дифоъ мекардам. Дар охир тире ба рӯям зад, ки аз зарбаи он ҷашмам баромад. Ҳама парешон шуда буданд. Ман он ҷашмамро рӯи дастам гирифта ба суроғи Расулллоҳ (с) шитофтам. Чун он Ҳазрат ҳоли маро дид ашк аз ҷашмонашон равон шуд ва гуфт:

- «Худоё, ҳароина, Қутода рӯяшро фидои рӯи Паёмбар (с) кардааст, пас ин ҷашмашро беҳтарини ҷашмҳо ва бинотаринашон гардон».

Пас он ҷашми маҷрӯҳгардидаи Қутода шифо ёфта, яке аз бинотарини ду ҷашмонашон гардид.⁴⁶

48. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде ки дасташ шал гардид

Аз Салма ибни Ақвай (р) ривоят аст, ки мегүяд:

- Марде назди Паёмбар (с) бо дасти чап ҳӯрок ҳӯрд. Паёмбар (с) ба вай гуфт:

- «Бо дasti ростат бихӯр».

Ӯ аз рӯи кибру ғурур амри Расулллоҳро ичро накард ва гуфт:

- Наметавонам.

Он Ҳазрат (с) гуфтанд:

⁴⁶ Ҳаким 295/3, Ибни Саъд, «Табакот» 187/1, 453/3, Табарӣ «Кабир» 8/19
Байҳақӣ «ад-Далоил» 447/2, Истийъоб 1275/3, Маҷмаъуззавоид 113/6.

- «Нахоҳи тавонист».

Ровӣ мегӯяд:

- Он шаҳс пас аз он ҳаргиз дasti росташро ба даҳонаш бурда натавонист.⁴⁷

49. Қиссаи Паёмбар (с) ва Абдуллоҳ ибни Салом ва се суоли вай

Аз Анас ибни Малик (р) ривоят аст, ки Абдуллоҳ ибни Салом ҳине, ки Паёмбар (с) вориди Мадина шуд, омада ба вай гуфт:

- Ман шуморо аз се ҷизе мепурсам, ки онҳоро ҷуз Набӣ каси дигар намедонад:

- Аввалин нишонаҳои қиёмат қадом аст ва аввалин таъоме, ки аҳли ҷаннат меҳӯрад қадом аст ва сабаби ба падар ва ё ба модар монанд будани фарзанд чист? Паёмбар(с) фармуд:

- «Ҳозир Ҷабраил (а) маро аз ин саволҳо ҳабар дод».

Абдуллоҳ гуфт:

- Ӯ душмани яҳуд аз малоикаҳост.

Расули Ҳудо (с) гуфтанд:

- «Аммо аввалин нишонаҳои қиёмат оташест, ки аз Машриқ баромада ба сӯи Мағриб мардумро ҷамъ мекунад ва аввалин таъоме, ки аҳли ҷаннат меҳӯранд зиёдати ҷигари наҳанг аст. Аммо фарзанд, агар оби мард оби занро сабқат намояд, кӯдакро ба сӯи ҳуд мекашад ва агар оби зан оби мардро сабқат кунад фарзандро ба сӯи ҳуд мекашад».

Абдуллоҳ ибни Салом гуфт:

- Ашҳаду ан ло илоҳа иллаллоҳу ва аннака Расулллоҳ.

⁴⁷ Муслим 1599, Аҳмад 46/4, Байҳақӣ «Сунани Кубро» 227/7, Дорунӣ 97/2, Табаронӣ «Кабир», 15/7, Абушайба, 105/8.

Боз гуфт:

- Эй Расули Худо яхудиён қавми дурӯя ва дуруғбоф ҳастанд ва қабл аз ин ки аз ислом оварданам бохабар шаванд, дар мавриди ман аз эшон бипурс. Чун яхудиён омаданд Паёмбар (с) пурсид:

- «Абдуллоҳ ибни Салом дар байни шумо чӣ гуна мард аст?»

Гуфтанд:

- Беҳтарини мо ва писари беҳтарини мо.

Паёмбар (с) фармуд:

- «Агар Ибни Салом имон биёварад, чӣ.

Онҳо гуфтанд:

- Худо ўро дар паноҳаш нигоҳ дорад.

Боз Паёмбар (с) ин суханро такрор карданд ва онҳо низ ҷавобашонро такрор карданд. Пас Абдуллоҳ ибни Салом наздашон баромада гуфт:

- Ашҳаду ан-ло илоҳа иллаллоҳ ва ашҳаду анна Мұхаммадан Расууллоҳ. Яхудиён гуфтанд:

- Бадбахттарини мо ва зодаи бадбахттарини мост.

Инро гуфта ва боз ба айғирифтани ў пардохтанд.

Абдуллоҳ гуфт:

- Ин аст он ҷизе, ки ман аз он ҳавф доштам, эй Расули Худо». ⁴⁸

50. Ҳайбати Абумасъуд аз Паёмбар (с)

Абумасъуд (р) мегӯяд:

- Ман ғуломе доштам ва ўро зада истода будам, ки ногаҳон овозе аз пушти сарам шунидам, ки мегуфт:

- «Абумасъуд, огоҳ бош !»

Боз мегӯяд:

⁴⁸ . Бухорӣ 3911, 3938, 4480, Аҳмад 108-189/3, Бағавӣ «Суннат» 372/13, Ҳайсамӣ «Мавориду...» 2253, Ибни Асокир «Таҳзиби торих, Димашқ» 166/5, Зубайдӣ 540/10, Ибни Ҳачар «Фатҳул-борӣ» 272/7.

- Ман аз шиддати ғазаб ба тарафи овоз таваҷҷӯҳ накардам, то ки наздам расид ва дидам, ки Расууллоҳ аст. Чун ўро дидам, аз ҳайбаташ қамчин аз дастам афтод.

Сипас ў (с) ба ман гуфт:

- «Савганд ба Худо, ҳароина, Худованд бар шумо қодиртар аст аз қудрати ту бар ин ғулом дида ». ⁴⁹

Гуфтам:

- Савганд ба Худо, эй Расууллоҳ дигар ҳаргиз ғуломи худро намезанам. ⁴⁹

51. Қиссаи Паёмбар (с) ва Уяйна дар бораи раҳм намудан бар фарзандон

Абуҳурайра (р) мегӯяд:

Паёмбар (с) забонашонро барои Ҳусейн (р) бароварда нишон медоданд (ва ба ин восита нисбати тифли ҳурдсол меҳрубонӣ ва нармиш зоҳир мекарданд) ва тифли ҳурдсол сурхии забонро дида, сӯи он майл мекард. Уяйна ибни Бадр ин ҳолро дида гуфт:

- Мебинам, ки шумо чунин мекунед ва савганд ба Худо, ки ман низ фарзанд дорам, лекин ҳаргиз ўро бӯса накардаам.

Паёмбар (с) фармуд:

- «Касе, ки раҳм накунад, раҳм карда нашавад». ⁵⁰

⁴⁹ . Муслим 1659, Аҳмад 120/4, 17086, Абдувуд 5159, Тирмизӣ 1984. Ҳайҳақӣ 10/8, Табаронӣ «Кабир», 24517. Бухорӣ «Адаби Муфрад 171».

⁵⁰ . Бухорӣ 6013, 7376, Муслим 2318, Аҳмад 240-514/2 Ҳайҳақӣ 69/4.

52. Қиссаи Паёмбар (с) ва Абубакр (р), ҳангоме, ки ўро марде дашном дод

Абухурайра (р) мегўяд: Марде Абубакр (р)-ро дашном метод ва Паёмбар (с) он чо нишаста буд ва аз (ахлоқи накӯи Абубакр (р)) таъаччуб карда табассум менамуд. Чун он мард дашноми зиёд дод, баъзеи он дашномҳоро Абубакр (р) дар ҷавоби ў гуфт. Паёмбар (с) ғазаболуд шуда аз ҷояшон бархоста рафтанд. Абубакр (р) аз пасаш равон шуд ва ба ў (с) расида гуфтанд:

- Эй Расули Ҳудо (с) ў маро дашном дода истода буд, шумо нишаста будед ва чун баъзе аз алфозашро ҷавоб гуфтам, ғазаболуд шуда бархостед?!

Ў (с) фармуд:

- «Дарҳақиқат, он ҳангом, ҳамроҳи ту фариштае буд, ки туро муҳофизат мекард ва чун баъзе алфозашро бар ў рад кардӣ шайтон он чо воқеъ шуд, пас ман ҳамроҳи шайтон наменишинам».

Баъд аз он фармуд:

- «Эй Абубакр, се коре аст, ки натиҷаи ҳар сеи он ҳақ аст:

- а) Ҳар бандae, ки бар ў зулме шудааст, агар ба хотири Ҳудо аз баргардонидани он зулм даст қашад, Парвардигори азза ва ҷалла ўро пирӯз мегардонад.

- б) Ҳар бандae, ки дари хайрро барои пайвастан мекушояд, Ҳудованд дар ивазаш хайру неъматҳои зиёде ва арзиши моли ўро таъмин мекунад.

- в) Ҳар бандae, ки дари суолро (яъне, гадои карданро) баҳри зиёдшавии молаш мекушояд, Парвардигор ба молу неъмати ў камию бебаракатиро меорад ».⁵¹

⁵¹ . Аҳмад 436/2, Ҳайсамӣ 190/8; Ровиёнаш саҳех, Тасҳехи Албонӣ дар саҳех ҷомеъ (5646).

53. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки ба иззати марди мусалмон расид

Анас ибни Молик (р) мегўяд:

- Марде дар назди Паёмбар (с) ба иззати нафси марди дигаре расид. Паёмбар (с) ба ў гуфт:

- «Бархез, ки шаҳодати ту дигар нест».

Он мард гуфт:

- Эй Расули Ҳудо, дигар ин корро тақорор намекунам.

Паёмбар (с) гуфт:

- «Бо Қуръон масҳарабозӣ мекунӣ?!

- Шахсе, ки ҳаром кардаи онро ҳалол бишуморад, ба Қуръон имон наовардааст».⁵²

54. Қиссаи Паёмбар (с) ва марди дузд

Амр ибни Шуъайб (р) ривоят мекунад, ки аввалин ҷазои шаръӣ, ки дар Ислом ҷорӣ карда шуд, бар марде буд, ки ўро ба сабаби дуздиаш назди Паёмбар (с) оварданд ва бар он шоҳидӣ доданд. Сипас, Паёмбар (с) ба буриданӣ дасташ амр кард. Чун ҷазо барояш муқаррар шуд, ба рӯи Паёмбар (с) назар кард, гӯй ҷунин буд, ки дар вай хокистар нишастааст. Он чо будагон гуфтанд:

- Эй Расули Ҳудо, ҷунин менамояд, ки ҷазои буриданӣ даст бар вай саҳт таъсир кардааст?

Паёмбар (с) фармуд:

Маро чӣ бозмедорад ва ҳол он ки шумоён бар зидди бародаратон ёвари шайтон шудед.

Гуфтанд:

- Пас, раҳояш кун!

⁵² . Абунаъим. Ҳиллатул-авлиё93/1, Канзул-уммоми Ҳиндӣ 231/1.

Гуфт:

- Пеш аз ба назди ман овардан чаро чунин накардед?

- Дарҳақиқат, барои пешво ва раис ҳукми ҷазоero оварда шавад, сазовор нест ўро, ки ҳукми ҷазоро ба таъхир гузорад ё бекор кунад». ⁵³

55. Қиссаи мадоро кардани Паёмбар (с) бо марди бад

Оиша (р) мегӯяд:

- Марде барои даромадан ба назди Паёмбар (с) иҷозат пурсид.

Он Ҳазрат (с) фармуд:

- «Аҷаб марди бади ин қавм аст».

Чун он мард дохил шуд Паёмбар (с) бо ўмуъомилаи хуб намуда, изҳори ҳурсандӣ кард ва ҷеҳрааш кушода шуд. Чун он мард берун шуд марди дигаре иҷозати дохил шудан пурсид. Паёмбар (с) фармуд:

- «Чӣ шахсияти неки ин қавм аст».

Чун он мард даромад, Паёмбар (с) бе тағиیر монд ва бо ин қас монанди шахси пештара муъомила накард. Вақте берун шуд гуфтам:

- Эй Паёмбари Ҳудо, фалонӣ иҷозати дохил шудан пурсид, барои вай чунин сифати бадро гуфтӣ ва боз ба рӯяш ҷеҳра кушодӣ ва барои фалонӣ чунин сифати некро гуфтӣ ва лекин бо ў монанди шахси аввалий муомила накардӣ?

Паёмбар (с) гуфт:

- «Эй Оиша, дарҳақиқат, аз бадтарини мардум қасест, ки мардум, худро аз шарри ў ҳифз мекунанд». ⁵⁴

⁵³. Абдуరразоқ 13317, Канзул-уммоли Ҳиндӣ 839/3.

56. Қиссаи иззату икроми Паёмбар (с) мусалмонони камбағалро

Саъд ибни Абуваққос (р) мегӯяд:

- Мо ҳамроҳи Паёмбар (с) шаш нафар якҷо будем, ки мушрикон гуфтанд:

- Онҳоро аз худат дур кун, яъне аз наздат бирон, зоро онҳо чунину чунон (яъне, нодор ва камбағал) ҳастанд!

Ў мегӯяд:

Он ҷо ман ва Ибни Масъуд ва марде аз қабилаи Ҳузайл ва Билол ва ду шахси дигаре буд, ки номашонро фаромуш кардаам.

Ровӣ мегӯяд:

- Ин суханон барои Паёмбар (с), бо хости Ҳудо чи таъсири саҳте карданд, ки худ ба худ чизе гуфт ва Ҳудованд ин оятро нозил кард. ⁵⁵

وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهِم بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجَهَهُرُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ
حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنْ

الظَّالِمِينَ.

⁵⁴. Аҳмад 158/6, Бухорӣ. Адаби муфрар, 1311. Албонӣ, Силсилаи Саҳиҳа, 1049. Асли ҳадис: Бухорӣ 6045, Муслим 2591.

⁵⁵. Муслим, 2413. Ҳоким 319/3. Абунаъим 346/1.

«Касонеро, ки ҳар бомдод ва шабонгоҳ Парвардигори хешро меҳонанд ва хостори хушнудии ӯ ҳастанд, аз худ дур макун. На чизе аз ҳисоби онҳо бар ӯҳдаи туст ва на чизе аз ҳисоби ту бар ӯҳдаи онҳо. Агар онҳоро дур кунӣ, дар зумраи ситамкорон дарой».

(Сураи Анъом, ояти 52)

57. Қиссаи имтиноъ варзидани Набӣ (с) аз ҷавоби атсаи шахсе, ки ҳамди Ҳудоро намегӯяд

Абуҳурайра (р) ривоят мекунад, ки ду мард дар назди Паёмбар (с) атса заданд, ки яке аз дигаре бообрӯ ва шарофатманд буд. Он шахси шариф атса заду ҳамди Ҳудоро нағуфт. Паёмбар (с) ҷавоби атсаашро надод. Дуввум шахси атса зада Ҳудоро ҳамд гуфт. Паёмбар (с) ҷавоби атсаашро дод.

Марди шариф гуфт:

- Эй Паёмбари Ҳудо назди шумо атса задам, ҷавоби атсаамро надодед? Ва он кас атса зад, шумо ҷавоби атсаашро додед, ҷаро?

Паёмбар (с) гуфт:

- «Ба таҳқиқ, ӯ Ҳудоро ёд кард, пас ӯро ёд кардам ва шумо Ҳудоро фаромуш кардед, пас шуморо фаромӯш кардам».⁵⁶

⁵⁶ . Аҳмад-328/2, Бухорӣ Ал-мудрад 932, Албонӣ, Мишкот 4734.

58. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки ҳоҳиши садақа кардани сяеки молашро мекунад

Омир ибни Саъд ибни Абуваққос (р) аз падараши ривоят мекунад, ки гуфтааст:

Паёмбар соли Ҳаҷҷатул-видоъ дар беморие, ки доштам маро аёдат карданд, пас гуфтам:

- Ин дард ба ман чунин асар кардаасту ман сарвати зиёд дорам. Маро танҳо як духтари меросбар аст, оё аз се ду ҳиссаи моламро ҳайру садақа намоям?

Фармуданд:

- На.

Гуфтам:

- Нисфашро чӣ?

Фармуданд:

- На.

Сипас гуфтанд:

- «Аз се як ҳиссаашро ва ин ҳам хеле ҳиссаи бузург ва ё бисёр аст. Дарҳақиқат, шумо меросбаронатонро сарватманд гузоред беҳтар аст аз он, ки баъд аз шумо фақиру талбанда бошанд. Бешак, шумо ҳар харочотеро, ки дар роҳи Ҳудо мекунед, барои он аҷр дода мешавед, ҳатто он чӣ, ки барои ҳамсарaton масраф мекунед.

Гуфтам:

- Эй Расули Ҳудо баъд аз ёронам боқӣ мемонам?

Фармуданд:

- «Шумо ҳаргиз боқӣ намемонед. Чун амали нек, ки анҷом диҳед, дарacha ва мартабаатон зиёд мешавад. Баъд аз он шояд, ки боқӣ монед, то ки қавмҳое аз шумо нафъ баранд ва дигарон аз шумо зарар бинанд.

- Эй бор Ҳудоё, ҳичрати ёрони маро идома бахш ва бар собиқаашон пас магардон, лекин қашшоқтарин ва гирифтortарини ҳама Саъд ибни Ҳавла аст!»

Паёмбар (с) бар ў марсия мехонд, ки дар Макка вафот кардааст»⁵⁷.

59. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки ичозат талабид дар ҳоле, ки рӯ ба рӯи дар аст

Саҳл ибни Саъди Соъидӣ (р) ривоят мекунад, ки марде сурохиеро, ки ба дари Паёмбар (с) буд назар кард. Паёмбар (с) ҳамроҳи худ чуб ё оҳани хурде ба шакли дандони шона ва дарозтар аз он дошт, ки бо он сарашро мекорид ва чун ўро дид гуфт:

- «Агар донам, ки маро интизори мекашӣ, ҳароина, инро ба ҷашмат мекалонам».

Расули Худо (с) фармуд:

- «Албатта, ичозат пурсидан қабл (пеш) аз назар кардан машруъ гардидааст».⁵⁸

60. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки аз муомилаи бади хешутaborаш ба ў шикоят дорад

Абуҳурайра (р) ривоят мекунад, ки марде гуфт:

- Эй Расули Худо, ман бо хешу таборам рафту омад дорам, аммо онҳо бо ман рафту омад намекунанд. Ман бо эшон некӣ мекунаму эшон бо ман бадӣ мекунанд. Ман бо онҳо боақлона рафткор мекунаму эшон бо ман ҷоҳилона муъомила мекунанд.

Он Ҳазрат (с) фармуданд:

- «Агар чунин ҳастӣ, ки мегӯй, пас гӯё бар эшон хокистари сӯзон мепоший.

⁵⁷ . Бухорӣ 1295, Муслим 1628. Абдувуд 2864. Тирмизӣ 2117. Насой 3656, Ибни Моча 2708.

⁵⁸ . Бухорӣ 6901.

- Ҳамеша нусрати Худо бо шумост, модоме, ки бар ин шакл рафткор мекунед».⁵⁹

61. Қиссаи ҳилми Паёмбар (с) бар яҳудие, ки ҷодуяш карда буд

Зайд ибни Арқам (р) мегӯяд:

Марди яҳудие Паёмбар (с)-ро ҷоду кард, ки дар натиҷа он Ҳазрат (с) ҷандин рӯз аз он шикоят карданд.

Ровӣ мегӯяд:

Пас Ҷабраил (а) омада гуфт:

- Бе шак, марде аз яҳуд шуморо ҷоду кардааст. Барои шумо гиреҳ бастааст, ки дар ҷоҳи фалону фалон аст. Нафаре бифирист, то онро биёрад.

Пас, Паёмбар (с) Алӣ (р)-ро фиристод ва онро аз ҷоҳ қашида оварда кушод.

Ровӣ мегӯяд:

- Расули Худо (с) аз нав бархостанд, мисли ин ки аз банд раҳо ёфта бошанд.

Расули Худо онро барои яҳудӣ ёдовар нашуд ва то дами мурданаш яҳудӣ осори ғазабро дар ҷеҳраи мубораки он Ҳазрат (с) мушоҳида накард.⁶⁰

62. Қиссаи Паёмбар (с) ва зани яҳудие, ки ба ў гӯсфанди заҳролудро пешниҳод кард

Анас ибни Молик (р) ривоят мекунад, ки зани яҳудие гӯсфанди заҳролудеро ба Паёмбар (с) овард ва эшон аз он ҳӯрданд. Пас, он занро пеши Расули Худо

⁵⁹ . Муслим 2558. Бухорӣ, Адабул-муфрад 52.

⁶⁰ . Аҳмад 367/4, Насой 113/7, Албонӣ, дар Саҳехи Насой саҳехш шуморидааст, 3802.

(с) оварданд ва эшон аз сабаби анчоми ин амал ўро пурсид:

Он зан гуфт:

- Хостам шуморо ба қатл расонам.

Паёмбар (с) фармуд:

- «Худованд шуморо бар ман мусаллат намегардонад, ё гуфт:

- Бар ин кор мусаллат намегардонад».

Гуфтанд:

- Ин занро намекушед?

Паёмбар (с) фармуд:

«На».

Анас (р) мегүяд:

- Пас, ҳамеша асари он захролудшавиро дар коми он Ҳазрат медидаам.

Дар ривояти дигар омадааст:

Паёмбар (с) аз он зан пурсид:

- «Чӣ чиз сабаби ин амалат шуд?»

Он зан гуфт:

- Мехостам бидонам, ки агар Набӣ бошед, пас Худованд аз ин кор шуморо огоҳ мекунад ва агар козиб (durūff) бошед, мардум аз шумо осуда мешаванд.

Ровӣ мегӯяд:

- Пас, Расули Худо (с) садди роҳи ў нашуд.⁶¹

63. Қиссаи шӯхии Паёмбар (с) бо зани қӯҳансол

Ҳасан (р) мегӯяд:

- Пиразане назди Паёмбар (с) омада гуфт:

- Эй Расули Худо (с), дуъо кунед, то Худованд маро дохили ҷаннат кунад.

Паёмбар (с) гуфт:

- «Эй Умми фалон. Ҳеч гоҳ пиразан дохили ҷаннат намешавад.

Ровӣ мегӯяд:

- Пас он пиразан гирёну нолон баргашта рафт.

Паёмбар (с) фармуд:

- Ўро ҳабар кунед, ки дар ҳоли пиронсолӣ дохили ҷаннат намешавад, зоро Худованд ба таври яқин мефармояд:

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَعَلَنَّهُنَّ أَبْكَارًا

«Он занонро Мо биёфариDEM оғаридане ва дӯшизагон соҳтем».

(Сураи Воқеъа, оятҳо 35-36)

64. Қиссаи Паёмбар (с) ва Умми Ҳориса дар суол кардани ўаз тақдири писараш

Анас (р) мегӯяд, ки Ҳориса ибни Суроқа рӯзи муҳорибаи Бадр кушта шуд. Ў иштирокии муҳориба набуда, балки наззорагар буд, ки ногаҳон аз тири дайдуе ба ҳалокат расид. Модари ў назди Расулуллоҳ (с) омада гуфт:

- Эй Расули Худо, аз Ҳориса маро ҳабар дех!

- Агар дар биҳишт бошад сабр мекунам, вагарна, пас Худо медонад, ки чӣ ҳоҳам кард.

Яъне чӣ гуна нолаву фарёд мекунам ва он ҳангом нолаву фифон барои мурдагон ҳаром ҳукм нагардида буд.

Расули Худо (с) ба вай гуфт:

- «Вой бар ту, ақлатро гум кардӣ?»

⁶¹. Бухорӣ, 3169, Абдувуд, 4512, Байҳақӣ, 260/4.

- Бе шак, ҳашт биҳишти барин аст ва ҳатман, ба писари ту чаннатул Фирдавс расидааст».⁶²

65. Қиссаи Паёмбар (с) ва зане, ки (аз бемории саръ) бехуш мешуд

Ато (р) ривоят мекунад, ки Ибни Аббос (р) ба ман гуфт:

- Мехоҳед, зани чаннатиеро ба шумо нишон диҳам?

Гуфтам:

- Нишон дех.

Гуфт:

- Ана ҳамон зани сиёҳпӯсте аст, ки назди Паёмбар (с) омада буд ва мегуфт:

- Ман аз ҳуш меравам ва авратам кашф мешавад. (Эй Паёмбар (с) меҳоҳам) назди Худо бароям дуъо кунед.

Паёмбар (с) фармуд:

- «Агар хоҳед (дар ин бемориатон) сабр кунед ва бароятон чаннат насиб мешавад ва агар хоҳед, аз Худо шифоятонро металабам».

Зан гуфт:

- На, (ин тавр бошад, шифоямро талаб накунед), балки сабр мекунам.

- Мехоҳам аз Худо дуъо кунед, ки авратам кашф нашавад ва ман бе сатр намонам.

Ровӣ мегӯяд:

- Пас, он Ҳазрат (с) барояшон дуъо карданд.⁶³

⁶². Бухорӣ, 3782, Байҳақӣ, 167/9. Табаронӣ 3234/3, Ибни Абушайба, 841/8, Ҳоким, 208/3.

⁶³. Аҳмад 346/1, Бухорӣ 5652, Муслим 2576.

66. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки Худованд ҷазои гуноҳашро фавран нишонаш дод

Аз Абдуллоҳ ибни Муғаффал (р) ривоят аст, ки зане дар замони ҷоҳилията зинокор ва сабукпо буд. Боре марде аз наздаш гузаштааст ва ё ў аз назди марде мегузаштааст, ки он мард ба сӯяш даст дароз кардааст. Зан гуфтааст:

- Даст нигаҳ дор ва ором бош!

- Худованд ширкро аз байн бурда Исломро овардааст.

Он мард ҳарчанд, ки тарки он зан кард, лекин роҳравон аз ў ҷашм намеканд ва ҳамин вақт рӯяш ба девор бархӯрд.

Рӯзе назди Паёмбар (с) омад ва он ҳодисаро ёдовар шуд.

Расулуллоҳ (с) ба ў гуфт:

- Ту бандae будай, ки Парвардигорат ба ту некӣ меҳоҳад.

- Агар Аллоҳ ба бандаш некӣ хоҳад, сазои гуноҳашро фавран нишон медиҳад, аммо агар бандаш нолоиқ бошад ва Худованд ба ў некиро наҳоҳад, сазои гуноҳи ўро ба рӯзи қиёмат мегузорад».⁶⁴

67. Қиссаи Паёмбар (с) ҳине, ки сар ба сачда гузошта буд ва муждаи Ҷабраил (а) бар ў

Аз Абдурраҳмон ибни Авғ (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

- Паёмбар (с) берун шуда сӯи ҳуҷрааш рафта доҳили он шуд ва рӯй сӯи қиблा намуда сар ба сачда гузошт. Сачдаашро чунон тулонӣ кард, ки гумон

⁶⁴. Байҳақӣ «Шуъабул имон» 9817, Ибни Ҳаббон 2911.

намудам Худованд рӯҳашро он ҷо қабз кардааст. Пас ба ӯ наздик шуда нишастан. Сарашро бардошта гуфт:

- Ин кист?

Гуфтам:

- Абдурраҳмон.

Гуфт:

- Чӣ коре доред?

Гуфтам:

- Эй Расули Худо (с), саҷдаи тӯлоние намудед, ки тарсидам Худованд рӯҳатонро ин ҷо қабз карда бошад.

Пас фармуд:

- «Ҷабраил (а) омада ба ман хушхабар дода гуфт:

- Худованд мегӯяд:

- Шахсе ба шумо салавот фиристад ба ӯ салавот мефиристам ва шахсе ба шумо салом фиристад бар вай салом мефиристам, пас ба Худо саҷдаи шукр гузоштам». ⁶⁵

68. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки он Ҳазрат (с) як хурмо ба вай дод

Анас (р) мегӯяд:

Марди талбандае назди Расули Худо (с) омад. Паёмбар (с) амр кард, то як хурмо ба вай дижанд. Он талбанда хурморо партофт. Марди дигаре омад, боз он Ҳазрат (с) амр намуд, то як хурмо ба вай доданд.

Он мард гуфт:

- Субҳоналлоҳ, як хурмо аз Расули Худо!

Пас, (Расули Худо) ба каниз гуфт:

- «Назди Умми Салама бирав ва амраш биқун, то он чил дирҳаме, ки дорад ба ин кас бидиҳад». ⁶⁶

⁶⁵ . Мишқот 937, Аҳмад Шокир тасҳөаш кардааст.

⁶⁶ . Муслим 489, Абдувуд 889, Тирмизӣ 273, Насой 208/2, Ибни Моча 884, Аҳмад 59/4.

Дар дигар ривоят аз Ҳасан (р) омадааст, ки талбандае назди Паёмбар (с) меояд ва чун як дона хурмо ба вай медиҳанд, мегӯяд:

- Субҳоналлоҳ! Набие аз анбиё як хурмо садака медиҳад!

Паёмбар (с) ба вай мегӯяд:

- Оё надонистай, ки дар он мисқолҳои зиёди манфиъат аст?

Марди талбандаи дигаре омад ва ба ӯ низ як хурмо доданд. Ӯ гуфт:

- Як хурмо аз набие аз анбиё! Ҳаргиз ин хурморо аз худ дур наҳоҳам кард, то баракаташро дарёбам.

Паёмбар (с) барои он мард дастури корҳои нек карданд ва дере нагузашта он мард сарватманд гардид.⁶⁷

69. Қиссаи Набӣ (с) ва Рабиъа дар бораи ҳирси ӯ бар савоб

Рабиъа ибни Каъб (р) мегӯяд:

- Тамоми рӯз то намози хуфтан дар хидмати Паёмбар (с) қарор доштам. Ҳар гоҳе, ки доҳили хонаашон мешуданд, ман дар назди дарашон менишастан ва бо худ мегуфтам:

- Шояд барои Расули Худо (с) ҳочате пайдо шавад. Чун он ҷо менишастан ҳамеша овози Расули Худоро мешунидам, ки «Субҳоналлоҳи ва биҳамдиҳи» мегуфт, то он вақт, ки ҳаста мешудам, пас бармегаштам ё хобам меомаду хоб мекардам.

Пас, рӯзе он Ҳазрат (с) хидматҳоямро дида гуфт:

- «Эй Рабиъа ибни Каъб, аз ман бипурс, то ба ту бидиҳам».

Пас гуфтам:

⁶⁷ . Байҳақӣ «Шуъабул имон» 9134, Канзул-уммол, Ҳиндӣ 42/4.

- Фикр карда ба шумо маълум мекунам, эй Расууллоҳ (с).

Ровӣ мегӯяд:

- Бо худ фикр кардам ва донистам, ки дунё қатъшаванда ва аз байн раванда аст ва ризқи ман дар он кофӣ ва расандა аст.

Мегӯяд:

- Ба қароре омадам, ки аз Расули Худо (с) барои охиратам мепурсам, зоро ў назди Худо (ч) мақому манзалат дорад.

Пас назди он Ҳазрат (с) омадам ва ў аз ман пурсид:

- «Чӣ кор кардӣ (ва ба чӣ хулоса омадӣ, оё чизе меҳоҳӣ), эй Рабиъа?».

Гуфтам:

- Бале, эй Расули Худо аз шумо мепурсам, ки назди Парвардигоратон маро шафоъат кунед, то маро аз оташи дузах озод намояд.

Пас гуфт:

- «Туро ба ин кӣ амр кард, эй Рабиъа?»

Гуфтам:

- (Касе) не, савганд ба Худо, касе маро ба ин амр накардааст, лекин чун шумо фармуудед, «бипурс то бидиҳамат» ва назди Парвардигор шумо мақоми хос доред, ман ба ҳоли худ назар кардам, пас донистам, ки дунё қатъшаванда ва дуршаванда аст ва ризқи ман дар он кофӣ ва ба ман басандааст, пас ба худ гуфтам, аз Паёмбар (с) барои охиратам мепурсам.

Мегӯяд:

- Пас Паёмбар (с) муддати тӯлонӣ хомӯш монд, баъд аз он гуфт:

- «Ман инро анҷом медиҳам, пас ту маро бо бисёр сачда карданат ёрӣ бидех».

Дар дигар ривоят омадааст:

- Ман ҳамроҳи Паёмбар (с) шабро мегузаронидаму оби таҳорат ва дигар ҳочаташро мебаровардам. Паёмбар (с) боре ба ман гуфт:

- «(Чизи меҳостаатро), аз ман бихоҳ».

Пас гуфтам:

- «Ҳамроҳии шуморо дар ҷаннат меҳоҳам».

Фармууд:

- «Ғайр аз ин боз чӣ меҳоҳӣ?».

Гуфтам:

- «Танҳо ҳамин».

Фармууд:

- «Пас, маро бо бисёр сачда карданҳоят кӯмак намо».⁶⁸

70. Қиссаи ҳавфу тарси Паёмбар (с) ҳангоме, ки як хурмоеро хурд

Аз Амр ибни Шуъайб (р) аз падарааш аз бобояш ривоят аст, ки Паёмбар (с) зери паҳлӯяш шабона хурмое ёфта онро хурд ва он шаб хоб накард. Баъзе аз занонаш пурсиданд:

- Эй Расули Худо (с) имшаб бедорхобӣ кардед.

Гуфт:

- «Ман зери паҳлӯи худ як хурмое ёфта онро хӯрдам ва назди мо хурмои садақа буд, пас тарсидам, ки ин хурмо шояд аз ҳамон хурмои садақа бошад».⁶⁹

⁶⁸. Муслим 489, Абдуллоҳ 889, Тирмизӣ 373, Насой 2082, Ибни Моча 884, Аҳмад 59/4.

⁶⁹. Тахричи Аҳмад 2183 -193 ва Аҳмад Шокир тасҳех кардааст.

71. Қиссаи Паёмбар (с) дар ҳоле, ки хоб буд ва аъробие (бодиянишин), ки қасди қатли ўро дошт

Чобир ибни Абдуллоҳ (р) мегӯяд, ки ў бо Паёмбар (с) дар муҳорибаи Начд иштирок кардааст. Ҳангоме, ки Расули Худо (с) ҳамроҳи қофила бармегаштанд, дар дараи сердараҳте гармӣ бар эшон ғалаба кард.

Мардум пароканда шуда зери сояи дарахтон рафтанд ва Паёмбар (с) низ, зери сояи дарахте шамшерашро ба дарахт оvezон карда, хоб рафтааст. Чобир мегӯяд:

- Чун лаҳзæе хоб кардем, ногоҳ Паёмбар (с) маро ба наздаш хонд. Назди ӯ (с) аъробиеро дидам, ки нишастааст. Расулуллоҳ (с) гуфт:

- «Ин шахс шамшери маро аз гилофаш кашидааст ва ҳол он ки ман хоб будам, чун бедор шудам ўро бо шамшери бараҳна болои сарам дидам ва ба ман гуфт:

- Кӣ шуморо аз ман ҳимоят мекунад?

Гуфтам:

- Аллоҳ.

Пас дубора гуфт:

- Кӣ шуморо аз ман ҳимоят мекунад?

Гуфтам:

- Аллоҳ.

Пас, шамшерро дар гилофаш андохта нишааст».

Паёмбар (с) ба хотири ин кораш ўро ҷазо надод.⁷⁰

Дар дигар ривоят омадааст:

- Гурс ибни Ҳорис бар болои сари Паёмбар (с) бо шамшери бараҳна истода гуфтааст:

- Кӣ шуморо аз ман ҳимоят мекунад?

Паёмбар (с) гуфтааст:

- Аллоҳ.

⁷⁰. Бухорӣ 2910 Муслим 834.

Ин дам шамшер аз дасташ афтодааст ва Расули Худо

(с) шамшеро гирифта гуфтааст:

- «Кӣ шуморо аз ман ҳимоят мекунад?».

Гуфтааст:

- «Аз беҳтарин гузашткунандагон бош!

Паёмбар (с) гуфтааст:

- «Оё шаҳодат медиҳӣ, ки нест маъбude ба ҷуз Аллоҳ?

Гуфтааст:

- Не, аммо аҳд менамоям, ки бо ту намечангам ва ба қавме, ки бо шумо мечангад, ҳамроҳ намешавам.

Паёмбар (с) ўро раҳо карда ва иҷозати рафтан додааст. Чун назди дӯстонаш баргаштааст, гуфтааст:

- Ман ба назди шумо аз назди беҳтарин ва некӯтарини одамиён омада истодаам».⁷¹

72. Қиссаи Паёмбар (с) ва ҷавоне, ки аз таъсири ояте беҳуш шуда афтод

Аз ибни Аббос (р) ривоят аст: Ҳангоме, ки Ҳудованд ин оятро,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَنُواْ قُوَّاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ

اللَّهُ مَا أَرْهَمَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

⁷¹. Байҳақӣ «Ад-далоилу нубувват» 168/3, Ибни Касир «Бидоя ва Ниҳоя» 84/4.

«Эй касоне, ки имон овардаед, худ ва хонаводаи худро аз оташе, ки ҳезуми он мардум ва сангҳо ҳастанд, нигоҳ доред. Фариштагоне дуруштуфттору саҳтири бар он оташ муваккаланд (гумоштаанд). Ҳар чӣ Худо бигӯяд нофармой намекунанд ва ҳамон мекунанд, ки ба он амр шудаанд»,

(Сураи Таҳрим ояти 6)

ба Паёмбар (с) нозил кард ва Паёмбар (с) рӯзе онро ба асҳоби худ тиловат намуд, ҷавоне аз байни онҳо беҳуш шуда афтод. Паёмбар (с) дasti худро болои қалби он ҷавон гузошт ва чун ҳис кард, ки ҳаракат дорад, барояш гуфт:

- «Эй ҷавон, бигӯ:
- Ло илоҳа иллаллоҳ».

Ҷавон калимаро гуфт ва Паёмбар (с) ўро ба ҷаннат мужда дод.

Асҳобаш гуфтанд:

- Эй Расули Худо (с), ин мужда танҳо барои ўст?
- Ҳазрат фармуд:
- «Оё фармудаи Худоро нашунидаед, ки мефармояд:».⁷²

وَلَنْسِكِنَّكُمْ أَلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ
مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ

⁷². Ҳоким 351-2. Ҳадиси сахех.

«Ва шуморо пас аз эшон дар он сарзамин ҷой ҳоҳем дод. Ин (ваъда) барои қасест, ки аз истодан дар пешгоҳи Ман ва аз ваъдаи азоби Ман битарсад!».

(Сураи Иброҳим, ояти 14)

73. Қиссаи гиряи Паёмбар (с) ҳамроҳи Абдуллоҳ ибни Масъуд

Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад, ки ўро фармудааст:

- «Бихон барои ман».

(Абдуллоҳ мегӯяд:)

Пас гуфтам:

- Барои шумо бихонам ва ҳол он ки Қуръон бар шумо нозил шудааст? Пас, эшон фармуданд:
- «Ман дӯст медорам, ки онро аз қаси дигар шунавам».

Ибни Масъуд мегӯяд:

- Пас сураи Нисоро хондам, то ин ки ба ин оят расидам:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ
هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

«Чӣ гуна ҳоҳад буд он рӯз, ки аз ҳар уммате гувоҳе биёварем ва туро бар ин уммат ба гувоҳӣ фаро ҳонем

(Сураи Нисо, ояти 41)

Он Ҳазрат (с) фармуданд:

- «Басанда аст».

Ва чун ба сўяшон нигаристам, дидам, ки ашк аз
чашмонашон чорист.⁷³

74. Қиссаи гиряи Паёмбар (с) ҳангоми шунидани гиряи аҳли Суффа вақти нозил шудани оят

Абуҳурайра (р) ривоят мекунад, ки чун оятҳои:

أَفْمَنْ هَذَا الْحَدِيثُ تَعْجَبُونَ وَلَا


تَبَكُّونَ


«Оё аз ин сухан дар ҳайрат афтодаед? Ва
механдеду гиря намекунед?».

(Сураи Начм, ояти 59-60)

нозил шуд, аҳли Суффа чунон гиря карданд, ки оби
чашмонашон ба рухсорҳояшон ҷорӣ шуд. Паёмбар (с)
овози гиряи онҳоро шунида ҳамроҳашон гиря кард ва
мо низ аз гиряи он Ҳазрат (с) гирён шудем.

Сипас, Расули Худо (с) фармуд:

- «Шахсе аз тарси Худо бигиряд дохили дӯзах
намешавад ва шахсе бар маъсият исрор меварзад
дохили ҷаннат намешавад.

⁷³. Бухорӣ 4582, 5050, 5055, Муслим 800, Абдувуд 3668, Тирмизӣ 3025 .

- Агар шумо гуноҳе содир накунед, ҳароина,
Худованд қавмеро меорад, ки чун гуноҳ содир кунанд,
(ба воситай мағфират пурсиданашон) Худованд гуноҳи
эшонро меомурзад».⁷⁴

75. Қиссаи Паёмбар (с) ва саҳоба дар бораи хомӯший ва ҳифзи лисон

Аз Убода ибни Собит (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

- «Рӯзе Паёмбар (с) савора ҳамроҳи асҳобаш аз
шаҳр берун шуданд. Касе аз асҳоби он Ҳазрат (с) аз ў
пеш намегузашт. Муъоз ибни Ҷабал (р) гуфт:

- Ё Расулаллоҳ, аз Худо меҳоҳам, ки рӯзи мо аз
рӯзи шумо барвақт ояд (яъне пеш аз шумо вафот
кунем). Ва агар мабодо, марги шумо пеш аз мо бошад,
пас қадом корҳоро бояд анҷом дихем?

Паёмбар(с) фармуданд:

- «Чиҳод дар роҳи Худо».

Гуфтам:

- «Чонам фидои ту бод, ё Расулаллоҳ.

Паёмбар (с) илова намуд. «Бале, ҷиҳод дар роҳи
Худо ва боз чизе, ки барои мардум фоидааш зиёдтар
аст.

Гуфтам:

- Рӯза доштан ва хайр кардан?

Гуфт:

- Бисёр хуб аст рӯза доштан ва хайр кардан, аммо
боз чизи дигаре ҳаст, ки барои мардум фоидааш
зиёдтар аст.

Муъоз тамоми корҳои некро номбар кард ва
Паёмбар (с) мегуфт:

⁷⁴ . Байҳақӣ «Шуъаби Имон» 798.

- «Ва боз чизе ҳаст, ки барои мардум фоидаи бештар дорад.

Пас, Муъоз пурсид:

- Ё Расулаллоҳ(с), он чист, ки фоидаи он барои мардум аз ҳар чиз зиёдтар аст?

Паёмбар (с) ба даҳонашон ишора карда гуфтанд:

- Хомӯш будан ва магар аз хомӯш будан дида кори беҳтаре ҳаст?

Муъоз гуфт:

- Оё барои он чизе, ки забонамон мегӯяд, мо танбеҳ мешавем?

Паёмбар (с) ба рони Муъоз зада гуфтанд:

- «Модарат бароят мотам гирад!

Ва бо хости Парвардигор ҳар чиро, ки меҳост гуфтанашро, гуфт. Сипас фармуд:

- Оё забон сабаби гирифтори дӯзах шудани мурдумон нест?

- Касе ба Худо ва рӯзи қиёмат имон дорад бояд сухани нек гӯяд ва ё аз бадгӯй забонашро нигаҳ дорад.

- Сухани нек гӯед ғанимат ҳоҳед ёфт ва аз бад ҳазар кунед саломат мемонед».⁷⁵

76. Қиссаи Паёмбар (с) ва марди фақире, ки бо ҳамсара什 дар моҳи рамазон ҳамхоба шудааст

Абуҳурайра (р) мегӯяд:

- Марде назди Паёмбар (с) омада гуфт:

- Ҳалок гардидам! Бо ҳамсарам дар моҳи рамазон ҳамхоба шудам.

Паёмбар (с) фармуд:

- «Гуломеро озод намо».

Он мард гуфт:

⁷⁵. Ҳоким 278/4, Табаронӣ 299/10, Албонӣ 412, Саҳехи ҷомеъ 4419.

- Гулом надорам.

Ҳазрат фармуданд:

- «Ду моҳ пай ҳам рӯза бигир».

Мард гуфт:

- Наметавонам.

Ҳазрат фармуданд:

- «Пас шаст мискинро таъом бидех».

Мард гуфт:

Наметавонам.

Пас, Паёмбар (с) зарфе пур аз хурмо оварда гуфт:

- «Ҳар кучое, ки мӯҳтоҷу соиле (талбанда) аст, ба онҳо бидех».

Мард гуфт:

- Бар фақиртаре аз ман? Савганд ба Худо, дар Мадина фақиртар аз хонаводаи ман, хонаводае нест.

Он Ҳазрат (с) хандиданд, ҳатто, ки дандонҳои курсиашон намоён гардид. Сипас фармуд:

- «Чунин бошад, пас барои шумост».⁷⁶

77. Қиссаи Паёмбар (с) ва Саъд ибни Убода дар бораи ғайрат ва рашки ӯ ба ҳамсара什

Муғира (р) мегӯяд:

Саъд ибни Убода (р) гуфт:

- Агар мардеро ҳамроҳи занам бинам, ҳатман ӯро бо дами шамшер ҳоҳам зад.

Ин ҳабар ба Паёмбар (с) расид. Он Ҳазрат (с) гуфтанд:

- «Оё аз раشك ва ғайрати Саъд таъачҷуб мекунед?

- Савганд ба Худо, ман аз вай дида ғайюртар ва рашқдортар ҳастам ва Ҳудованд аз ман дида ғайюртар ҳастанд. Ва ба хотири ғайрат ва рашки Ҳудованд аст,

⁷⁶. Бухорӣ 1936.

ки Ў (ч) тамоми корҳои фаҳшро чӣ зоҳир ва чӣ пинҳон, ҳаром гардонидааст.

- Аз Худованд дида касеро узр ба сӯяш маҳбубтар нест, бинобар ин бимдиҳандагон ва муждадиҳандагонро фиристод.

- Аз Худованд дида касеро, мадҳу ситоиш барояш маҳбубтар нест, бинобар ин Худованд ваъдаи ҷаннатро додааст».⁷⁷

78. Қиссаи Паёмбар (с) ва Оиша дар бораи рашки ў бар Набӣ (с)

Дар ривояте аз Оиша (р) омадааст, ки гуфтааст:

- Ҳақиқатан, Расулуллоҳ (с) шабе аз наздам берун баромад ва маро бар вай рашкам омад. Чун баргашта омад, ҳоли маро дида гуфт:

- Эй Оиша ба ту чӣ шуд?
- Оё рашк кардӣ?

Гуфтам:

- Оё зане мисли ман, бар марде мисли шумо рашк намекунад?!

Расули Худо (с) гуфтанд:

- «Ҳатман, туро шайтонат омадааст».

Оиша (р) мепурсад:

- Эй Расули Худо (с) оё ҳамроҳи ман шайтон ҳаст?

Фармуд:

- Бале.

Гуфтам:

- Ва ҳамроҳи шумо низ, эй Расули Худо(с)?

Гуфт:

- Бале, лекин Худованд маро мадад кард, то ин ки мусалмон шуд.⁷⁸

⁷⁷. Бухорӣ 7416, Муслим 1499.

⁷⁸. Муслим 2815, Мишқот 280.

79. Қиссаи Паёмбар (с) ва Ибни Масъуд дар шинохти беҳтарин ва донотарини мардум

Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

Расули Худо (с) даромада гуфт:

- «Эй Ибни Масъуд».

Гуфтам:

- Лаббайка, эй Расули Худо (с).

Се бор ин нидоашро тақрор кард ва гуфт:

- «Медонед, кадом мардум беҳтаранд»?

Гуфтам:

- Худо ва Паёмбараш донотаранд.

Фармуд:

- «Беҳтарини мардум қасоне ҳастанд, ки чун умури динашонро ба хубӣ медонанд кори хубе анҷом медиҳанд».

Баъд аз он фармуд:

- «Эй Ибни Масъуд».

Гуфтам:

- Лаббайка, эй Расулаллоҳ (с).

Гуфт:

- «Медонед кадом мардум донотар ҳастанд»?

Гуфтам:

- Худо ва Расули Ў донотаранд.

Фармуданд:

«Албатта, донотарини мардум қасоне ҳастанд, ки хубтар ҳақиқатро мебинанд ва мешиносанд, дар ҳоле ки мардум иҳтилоф меварзанд, гарчанде дар амал ҳам кутоҳӣ дошта бошанд ва худро қашон-қашон бубаранд.

- Мардумоне, ки қабл аз ман буданд бар ҳафтоду ду фирқаҳои гуногун тақсим гаштанд, ки аз онҳо танҳо се фирмқа (яъне гурӯҳ) начот ёфт ва бокӣ ҳамаашон ҳалок гардидаанд.

- Гурӯҳе, ки бо подшоҳон ба хотири динашон муқобила карданд ва эшонро бинобар динашон ва

дини Исо (а) күштанд ва баязашонро бо арра пора кардан.

- Гурӯхи дигаре тавоноии рӯё рӯйи (муқобала) бо подшохонро накарданд ва байни онҳо зиндагӣ карда натавонистанд, то онҳоро ба сӯи Худо ва дини Исо (а) даъват намоянд. Пас, дар шаҳрҳо гашта раҳбониятро иҳтиёр кардан.

Паёмбар(с) гуфт:

- Худованд дар шаъни онҳо фармудаанд:

ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَىٰ اَبْنِ مَرِيمَ
وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ أَتَبْعَوْهُ رَأْفَةً
وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً أَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَبْتَغَاهُ
رِضْوَانُ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ

«Сипас Паёмбаронро пас аз онҳо фиристодем. Ва Исо ибни Марямро аз пайи онҳо равона кардем ва ба ў Инчилро додем ва дар дили пайравонаш раъфату (шафқат) раҳмат ниҳодем ва раҳбониятеро (узлат, гӯшанишинӣ), ки ба бидъат (навоварӣ) кардаанд. Мо бар онҳо муқаррар накардем, магар, ки дар он хушнудии Худоро мечустанд, вале ҳаққи онро ба чо нагузориданд. Мо аз он миён ба касоне, ки имон оварда буданд,

подош додем, вале бештаринашон нофармон буданд».

(Сураи Ҳадид, ояти 27)

Сипас, Паёмбар (с) фармуд:

- «Шахсе, ки ба ман имон меоварад ва паёмбарии маро тасдиқ карда, маро пайравӣ менамояд, дарҳақиқат раҳбониятре риъоя кардааст ва шахсе, ки пайравии маро намекунад, пас, эшон ҳалокшавандагон ҳастанд».⁷⁹

80. Қиссаи издивоҷи Паёмбар (с) бо Ҳадича (р)

Ҷобир ибни Самра (р) мегӯяд:

Паёмбар (с) аввал гӯсфанд мечарониданд. Пас аз он бо як шарикашон уштурбонӣ кардан. Баъд аз он, бо моли ҳоҳари Ҳадича (р) тиҷорат кардан. Ва чун аз сафар баргаштанд, баъзе аз молашон дар дasti ҳоҳари Ҳадича монд. Чун шарикаш омад ва ба Муҳаммад гуфт:

- Биё ҳамроҳ барои талаби моламон равем.

Муҳаммад (с) гуфт:

- «Шумо равед, ман шарм медорам».

Боре ҳоҳари Ҳадича барои шарики Муҳаммад (с) гуфт:

- Муҳаммад кучост?

Шарикаш гуфт:

- Ўро даъват кардам, ки ҳамроҳам биёяд, вале мегӯяд, ки шарм медорам.

Ҳоҳари Ҳадича гуфт:

⁷⁹ . Ҳайсамӣ 260/7.

- Марде монанди ў боҳаё, боиффат ва чандин сифатҳои ўро зикр кард.

Ин гуфтаҳо ба ҳоҳараш Хадиҷа асар кард ва шахсеро назди Мұхаммад (с) равон кард, то биёяд. Пас, Хадиҷа ба ў гуфт:

- Аз падарам дасти маро бихоҳ.

Мұхаммад (с) гуфт:

- «Падари шумо сарватманд аст ва ин пешниҳодро намепазирад».

Хадиҷа гуфт:

- Бирав бо ў мулоқот кун ва дар ин мавзӯъ ҳамроҳаш гап бизан ва ман басандаам туро, ки чун ҳангоми маст буданаш равй, қабул мекунад.

Мұхаммад (с) ҳангоми маст будани падари Хадиҷа (р) ин пешниҳодро намуд. Ў қабул кард ва Хадиҷаро ба никоҳи Мұхаммад (с) даровард. Чун субҳ дар мағліс нишаста буд, ба вай гуфтанд:

- Хуб шуд, ки Мұхаммадро хонадор карді.

Пурсид:

- Оё ман ин корро кардам?

Ба ў гуфтанд:

- Бале.

Бархоста назди Хадиҷа (р) даромад ва пурсид:

- «Мегүянд, ки ман туро бо Мұхаммад хонадор кардаам?

Хадиҷа гуфт:

- Бале, vale ҳаргиз ақлатро набаранд ва туро нағиребанд, чаро ки Мұхаммад шахси сазовор ва лоиқ аст.

Ва муддати зиёде поғишорӣ карда падарашро ризо кард. Баъд аз он микдоре тилло ва ё нуқрато барои Мұхаммад (с) фиристода гуфт:

- Гарданбанде харида ба ман ҳадя намо ва нарғусфандею дигар чизҳоро харида биёр.

Ва Мұхаммад (с) чунин кард.⁸⁰

81. Қиссаи издивочи Паёмбар (с) бо Оиша ва Савда (р)

Оиша (р) ривоят мекунад, ки ҳангоме, ки Хадиҷа (р) вафот кард, Ҳавла бинти Ҳаким, ҳамсари Усмон ибни Мазъун, вақти дар Макка буданашон, гуфтааст:

- Эй Расули Худо (с), оё издивоч намекунед?

Паёмбар (с) гуфтааст:

- «Бо кй?»

Гуфтааст:

- Агар ҳоҳед дұхтари бокира гиред ва агар ҳоҳед зәни бева гиред.

Паёмбар (с) гуфтааст:

- «Дұхтари бокира кист?»

Ҳавла гуфтааст:

- Дұхтари маҳбұттарин ҳалқи Худо барои шумо Оиша бинти Абубакр (р).

Боз Расули Худо (с) гуфтааст:

- «Бевазан кист?»

Гуфтааст:

- Савда бинти Замъа, ки ба шумо имон оварда ва пайравии шуморо мекунад.

Паёмбар (с) гуфтааст:

- «Бирав аз ҷониби ман онҳоро огоҳ намо».

Ҳавла ба хонаи Абубакр (р) ворид шуда бо Үмми Румон, модари Оиша вохурда ўро аз воқеъа хабардор соҳт.

Үмми Румон пурсид:

- Оё Оиша барои ў мувоғиқ аст?

- Ин дұхтари бародараш аст.

⁸⁰. Табаронӣ 57/23, Ҳайсамӣ дар 225/9 гуфтааст: Мардони ривояткунандааш саҳеҳанд .

Пас Хавла назди Расули Худо (с) омада суоли Умми Румонро пешкаш намуд. Паёмбар (с) гуфт:

- «Назди Абубакр рафта бигүй:
- Шумо бародари исломии ман ва ман бародари шумо ҳастам ва духтари шумо лоиқ ва сазовори ман аст.

Хавла назди Абубакр (р) омада ҷавоби Расууллоҳро расонид.

Абубакр (р) Паёмбар (с)-ро даъват карда, Оишаро ба ў (с) никоҳ кард».

82. Қиссаи Паёмбар (с) ва ҳамсаронаш ҳангоме, ки иродай талоқи эшонро намуд

Ибни Аббос (р) мегӯяд:

- Ҳамеша бар он ҳарис будам, ки аз Умар (р) дар бораи ду ҳамсари Паёмбар (с), ки дар шаънашон ояти каримаи **«Ин татубо илаллоҳи фақад сагат қулубукумо»** нозил шудааст, бипурсам, ҳатто ин ки Умар (р) бо мақсади зиёрати ҳаҷ баромад ва ман низ ҳамроҳаш рафтам. Чун дар нимароҳ будем, аз маркаб поин шуда барои қазои ҳочат рафт ва ман низ фаромада истодам, чун баргашт ба дасташ об рехтам ва ў вузу гирифт, сипас гуфтам:

- Эй Амирулмӯъминин, он ду зан аз ҳамсарони Паёмбар (с), ки Худованд дар шаъни онҳо ояти:

إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَّتْ قُلُوبُكُمَا ...

«Агар шумо ду зан тавба кунед, беҳтар аст, зоро дилҳоятон аз ҳақ (каме) бозгаштаастд...».

(Сураи Таҳрим ояти 4)

нозил фармудааст, кӣ ҳастанд?

Умар (р) гуфт:

- Во ачабо бар шумо, эй Ибни Аббос.
- Онҳо Ҳафса ва Оиша ҳастанд.

Ровӣ мегӯяд:

- Баъд аз он суханро идома дода гуфт:
- Мо Қурайшиён қавме будем, ки бар занон ғолиб меомадем ва чун ба Мадина омадем, қавмеро ёфтем, ки занонашон бар онҳо ғолиб, пас занони мо ҳамин корро аз занони эшон омӯхтанд.

Боз гуфт:

- Манзили ман дар Бани Умая, дар минтақаи Аволӣ буд. Рӯзе бар занам ҳашм гирифтам ва дидам, ки ба саром овоз баланд мекунад. Пас ман ин рафторашро маҳкум кардам. Ў ба ман гуфт:

- Ҷаро овоз баланд намудани маро маҳкум мекунед?

- Савганд ба Худо, ҳамсарони Паёмбар (с) бар вай овоз баланд мекунанд ва яке аз эшон аз саҳар то шом ўро тарқ мекунад.

Умар (р) мегӯяд:

- Пас назди Ҳафса рафта гуфтам:
- Оё ба Паёмбар (с) овоз баланд мекунед?

Гуфт:

- Бале.

Гуфтам:

- Ва қадом яке аз шумо аз саҳар то шом ўро тарқ мекунед?

- Гуфт:

- Бале.

Гуфтам:

- Касе, ки аз шумоён чунин мекунад, дар гумроҳӣ ва хасорат аст.

- Оё шумо аз ғазаби Худованд ба сабаби ғазаби Паёмбар (с) дар амон ҳастед?

- Пас, ингуна шахс ба таҳқиқ ҳалок гардидааст.

- Ба Паёмбар (с) овоз баланд нанамо ва ў (с)-ро чизе мапурс ва ҳар чӣ ба шумо лозим шуд, ба худам муроҷиъат намо.

- Ва ҳаргиз фирефтаи ҳамсоят нашавӣ, яъне Оиша (р), агарчи аз шумо зеботар ва маҳбуби Расули Худо (с) аст.

Умар (р) гуфт:

- Як ҳамсояи анзорӣ доштам, ки ҳардӯямон бо навбат ва рӯздармиён ба назди Расулуллоҳ (с) мерафтем ва ба яқдигар аз нузули ваҳӣ ва дигар мавзӯҳои сӯҳбати Паёмбар (с) хабар медодем. Он айём дар бораи лашкаркашии Фассон бар зидди мо овозаҳо буд. Рӯзе он дӯсти ман аз назди Паёмбар (с) омад ва маро ҷеф зада гуфт:

- Ҳодисаи азиме рух додааст.

Пурсидам:

- Он чист?

- Оё Фассон ҳамла кардааст?

Гуфт:

- На, балки аз он ҳам бузургтар.

- Расулуллоҳ (с) занони худро талоқ додааст.

Гуфтам:

- Ҳатман, Ҳафса ба балои ноумедӣ ва зарар гирифтор гаштааст.

Ман гумон кардам, ки ин амал рӯй додааст ва баъд аз намози бомдод либосҳои худро пӯшида, назди Ҳафса омадам. Чун даромадам, дидам, ки ў мегирияд, пас гуфтам:

- Оё Расулуллоҳ (с) шумоёнро талоқ додааст?

Гуфт:

- Намедонам, ў дар он ҳуҷра гӯшанишинӣ кардааст.

Дарҳол ба назди ғуломи сиёҳпӯст, ки дарбонӣ мекард рафта пурсидам:

- Аз ў (с) иҷозати даромадани Умарро бипурс.

Он ғулом баъд аз андаке баромада гуфт:

- Ҳоҳишатонро ба ў (с) расонидам, аммо ў хомӯш монд.

Аз он ҷо баромада назди минбар рафта дидам, ки ғурӯҳе нишастаанд ва бъязеашон мегиристанд. Каме бо он қавм нишастам, сипас барҳостам, зоро он чиз маро ором намегузошт ва боз назди он ғуломи сиёҳпӯст омада ҳоҳиш намудам, ки аз Паёмбар (с) иҷозати ба наздаш даромаданамро гирад. Аммо бори дуввуму саввум низ ў баромада гуфт:

- Ҳоҳишатонро ба ў (с) расонидам, аммо Паёмбар (с) хомӯш монд.

Пас ноумед шуда қасди рафтан кардам, ки ғулом маро ҷеф зада гуфт:

- Барои шумо иҷозати даромадан шудааст.

Чун назди Расулуллоҳ (с) даромадам саломаш додам ва дидам, ки ба бурёи лулакардае такя карда нишастааст.⁸¹

83. Қиссаи муъоширати Набӣ (с) бо Оиша (р)

Оиша (р) мегӯяд:

- Расули Худо (с) ба ман гуфт:

- «Ман медонам, ки шумо кай аз ман розӣ ҳастед ё кай бар ман ғазаб доред».

Гуфтам:

- Инро аз кучо медонед?

Ў (с) гуфт:

- «Ҳар гоҳе, ки аз ман ризо бошед мегӯед:

- На, савганд ба Парвардигори Муҳаммад ва ҳар вақте бар ман ғазаб дошта бошед, мегӯед:

- На, савганд ба Парвардигори Иброҳим».

Оиша(р) гуфт:

⁸¹. Бухорӣ 130. Муслим 313, Аҳмад 37/1, Бухорӣ 5191, Муслим 1479.

- «Бале, савганд ба Худо, эй Расулуллоҳ (с),
(ҳангоми ғазабам) фақат номатонро зикр намекунам.⁸²

84. Қиссаи муносибати хуби Паёмбар (с) бо пиразан

Оиша (р) мегүяд:

- Зани құхансоле назди Паёмбар (с) омад ва он
Ҳазрат (с) гуфтанд:

- «Шумо кистед?»

Пиразан гуфт:

- Җүссомай Музния.

Паёмбар (с) гуфтанд:

- На, шумо Ҳасонаи Музния ҳастед.

- Аҳволатон чй хел.

- Баъд аз мо чй гуна будед?

Зан гуфт:

- Фидои шумо шавам, ҳамааш хуб буд.

Чун берун рафт, гуфтам:

- Эй Расули Худо (с), бо як пиразани құхансоле ин
қадар муъомила ва қадрдонй чаро?!

Фармуд:

- «Эй Оиша, ин зан замони Хадича (р) назди мо
меомад ва албатта, қадрдонии шиносон аз имондорй
аст».⁸³

Дар дигар ривоят омадааст:

- Оиша (р) мегүяд:

- Зани құхансоле назди Паёмбар (с) меомад ва он
Ҳазрат (с) аз қудумашон хушнуд мешуданд ва иззату
икромашон мекарданد.

Ба ӯ (с) гуфтам:

⁸² . Бухорӣ 5228, Муслим 2439, Мишкот 272.

⁸³ . Байҳақай «Шаъбул Имон» 9122, Албонӣ «Саҳехи ҷомеъ», 2056, дар
«Ас-саҳиха» 216.

- Фидоят шавам, ба ин пиразан он қадар қадрдоние
кардӣ, ки бо қаси дигаре накардай.

Паёмбар (с) фармуданд:

- Ин пиразан назди Хадича (р) меомад ва оё
намедонӣ, ки икроми дӯст аз имондорӣ аст?».

85. Қиссаи талаб намудани Паёмбар (с) аз Усмон ибни Мазъун ин ки муносибаташро бо ҳамсара什 нек намояд

Аз Абуисҳоқи Сабиъӣ (р) ривоят аст, ки мегүяд:

- Ҳамсари Усмон ибни Мазъун назди ҳамсарони
Паёмбар (с) бо либосҳои құхнаю дарида ворид шуд.
Онҳо ба ӯ гуфтанд:

- Чаро ба чунин ҳолӣ?

Дар посух гуфт:

- Шавҳарам шабона шабзиндадорӣ мекунаду
рӯзона рӯза мегирад.

Паёмбар (с)-ро аз ин хабар оғоҳ карданд ва чун ба
Усмон ибни Мазъун рӯ ба рӯ шуд маломаташ карда
гуфт:

- «Оё ман барои шумо намуна нестам?»

Гуфт:

- Бале, фидои шумо бошам, ҳастед.

Баъд аз он ҳамсари Усмон ибни Мазъун (р) бо
либосҳои озода ва зебову бӯи хуш меомадагӣ шуд.

Дар ривояти дигар омадааст, ки Паёмбар (с) гуфт:

- «Эй Усмон, албатта, раҳбоният бар мо навишта
нашудааст, оё ман барои шумо намунаи ибрат нестам?»

- Савганд ба Худо, аз ҳамаи шумоён дида, ман аз
Худованд бештар метарсам ва аз шумо дида андозаи
муаянкардаашро хубтар риъоят мекунам».⁸⁴

⁸⁴ . Аҳмад 226/6, Ибни Ҳаббон (9), тасҳихи Албонӣ дар «Ал-ирво». 2015.

86. Қиссаи Паёмбар (с) ва асхобаш дар таълими эшон одоби таъомхуриро ба гуфтани тасмия (бисмиллоҳ) дар аввали он

Ҳузайфа (р) гуфт:

Боре мо назди Расулуллоҳ (с) нишаста будем, ки зарфи таъоме пеши мо оварда ниҳоданд. Паёмбар (с) аз даст дароз кардан худдорӣ кард ва мо низ худдорӣ кардем, зоро пеш аз ў (с) мо даст ба таъом намебурдем. Ин ҳангом аъробие омад, ки гӯё касе таъқибаш мекарда бошад ва дарҳол даст ба таъом бурд, аммо Расулуллоҳ (с) дasti ўро боз дошт. Ҳамин дам ходимазан низ саросемавор омада, қасди ҳӯрокхӯрӣ кард. Паёмбар (с) ўро низ аз дасташ гирифта аз ҳӯрокхӯрӣ манъаш намуд.

Сипас, он Ҳазрат (с) фармуданд:

- Қавме, ки дар тановули ҳӯрок номи Парвардигорро зикр намекунад (яъне, бисмиллоҳ намегӯяд), шайтон ҳамтабаки онҳо мешавад.

- Вақте шайтон дид, ки мо аз ҳӯрокхӯрӣ даст кашидаем, бо ин ходимазан омад, то ба ҳӯрок ҳамроҳ шавад ва чун аз дасташ доштам, пас бо он аъробӣ омад, ки ўро низ аз дасташ доштам.

- Савганд ба Худое, ки ҷуз ў маъбude нест, дasti шайтон ва дasti он ду нафар дар дasti ман мебошанд».⁸⁵

87. Қиссаи Паёмбар (с) ва марди мунофиқе, ки назди он Ҳазрат (с) омад, то барояш талаби мағфират намояд

Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки мегӯяд:

⁸⁵ . Абудовуд 3766. Насой 274, Албонӣ дар Саҳехи Абудовуд 3201.

- Рӯзе бо Паёмбар (с) нишаста будам, ки Ҳармала ибни Зайди ансорӣ, ки аз қабилаи Ҳориса буд, омад ва рӯ ба рӯи Расулуллоҳ (с) нишаста гуфт:

- Ё Расулаллоҳ (с), имон ин чост.

Ва бо дасташ ишора ба забонаш кард ва гуфт:

- Ниғоқ ин чост.

Ва даст ба рӯи синааш гузошт. Аммо зикри Аллоҳро он қадар зиёд накард. Паёмбар (с) хомӯш буд. Ҳармала низ хомӯш шуд.

Пас, он Ҳазрат (с) ба забони Ҳармала ишора карда гуфтанд:

- Ҳудовандо, забони ўро ба ростӣ ва дили ўро ба шукргузорӣ ҳидоят намо.

- Муҳаббати ман ва муҳаббати касеро, ки дӯстдори ман аст насиби ў бинамо ва натиҷаи корашро ба некӣ гардон!

Ҳармала гуфт:

- Ё Расулаллоҳ (с), ман бародарони мунофиқ дорам, ки сарварашон будам.

- Оё иҷозат медиҳед, ки онҳоро назди шумо фиристам.

Паёмбар (с) фармуданд:

- Касе ки мисли ту назди мо ояд, барояш талаби мағфират мекунам, чуноне ки баҳри ту кардам, аммо агар дар ниғоқ поғишорӣ кард, пас Аллоҳ дар ин кор авлотар аст (яъне, ҳаволааш ба Худо)».⁸⁶

88. Қиссаи Паёмбар (с) ва Оиша (р) вақте, ки дар ҷанозаи тифле аз ансор ҳозир шуд

Оиша (р) мегӯяд:

- Паёмбар (с) ба ҷанозаи тифле аз ансор даъват шуд.

⁸⁶ . Табаронӣ 3475/4, дар ал-Исоба, Ибни Ҳаҷар 320/1.

(Чун баргашта омад) гуфтам:

- Эй Расули Худо (с), хушо ба ҳоли ў (яъне, тифли вафот ёфта), ки гунчишке аз гунчишкони чаннат аст!

- Амали зиште накардааст ва амали баде ба ў нарасидааст!

Паёмбар (с) гуфтанд:

- «Эй Оиша, албатта Худованд, чун чаннатро офарида барои он аҳли чаннатро офарида ва ҳол он ки эшон дар сулби падарҳояшон ҳастанд.

- Ва инчунин дӯзахро ва барои он (дӯзах) аҳли дӯзах ва дузахиёнери, ки дар сулби (камари) падарҳояшон ҳастанд, офарида».

89. Қиссаи Паёмбар (с) ва асҳобаш ҳангоме, ки аз он Ҳазрат (с) талаби васфи чаннатро намудаанд

Абуҳурайра (р) мегӯяд:

Гуфтем:

- Ё Расулаллоҳ (с) вақте шуморо мебинем, дилҳоямон нарм мешавад ва аз аҳли охират мегардем ва ҳар вақте аз шумо ҷудо мешавем, рӯ ба дунё ва молу авлод меорем. Паёмбар(с) фармуд:

- «Агар шумо ҳамеша ба ҳоле бошед, ки ҳоло дар назди ман ҳастед, ҳароина, малоикаҳо шуморо зиёрат мекунанд.

- Агар шумо гуноҳ нақунед, Худованд қавмеро меорад, ки гуноҳ мекунанд (ва низ барои гуноҳонашон талаби мағфират менамоянд), то эшонро биомурзад».

Гуфтем:

- Эй Расули Худо (с), аз чаннат ва соҳтмони он ба мо сухан бигӯ?

Он Ҳазрат (с) фармуд:

- «Хиште аз тиллову хиште аз нуқра аст ва андоваи он мушки хушбуй.

- Сангрезаҳояш марвориду ёкут аст ва хокаш заъфарон.

- Шахсе, ки дохили он мешавад дар неъмат аст ва навмед намешавад.

- Ҷовидон аст ва намемираид.

- Либоси он кӯҳна намешвад ва ҷавонаш пир намегардад».⁸⁷

90. Қиссаи Паёмбар (с) ва Зубайр (р), чун аз баъзе аҳволи охират пурсид

Зубайр ибни Аввом (р) мегӯяд:

- Вақте ба Паёмбар (с) оятҳои:

إِنَّكُمْ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِّمُونَ

رَبِّكُمْ تَخْتَصِّمُونَ

«Ҳароина, ту мемирий ва онҳо низ мирандаанд. Сипас ҳама дар рӯзи қиёмат дар назди Парвардигоратон бо яқдигар хусумат ҳоҳед кард».

(Сураи Зумар, ояти 30-31)

нозил шуд, гуфтам:

- Эй Расули Худо (с) оё он чӣ дар ин дунё аз гуноҳони содиркардаамон буд, дар қиёмат такрор меёбад?

Гуфт:

⁸⁷ . Аҳмад 304-306 /2, Тирмизӣ 2526, Аҳмад Шокир тасҳөш намуд.

- Бале, то он одаме, ки ҳақ ба ҳақдораш нарасад, такрор меёбад. Зубайр(р) чунин гуфтааст:
- Савганд ба Худо, ин кор хеле саҳт аст!!⁸⁸

91. Қиссаи Паёмбар (с) ва аъробие, ки аз меваҳои ҷаннат мепурсад

Аз Утба ибни Абдусалмо ривоят аст, ки мегӯяд:

- Аъробие (бодиянишин) назди Паёмбар (с) омада дар бораи ҳавз пурсиid. Паёмбар (с) ба ў дар бораи ҷаннат нақл кард. Пас, аъробӣ пурсиid:

- Оё он ҷо мева ҳаст?

(Паёмбар(с)) гуфт:

- Оре ва дарахте ҳаст, ки номаш Тубо аст.

Ровӣ мегӯяд:

- Боз чизҳоеро нақл кард, ки надонистам, он чист.

(Араби бодиянишин) боз пурсиid:

- (Он дарахт) ба қадом дарахти заминии мо монанд аст?

- Паёмбар(с) гуфт:

- «Диёри Шом рафтай»?

Гуфт:

- На.

Гуфт:

- Ба дарахти ҷавз, ки дар Шом мерӯяд, монанд аст.

- Як тана дораду қисми болоияш ҷанд шоха мешавад».

Аъробӣ гуфт:

- Бузургии шохааш чӣ қадар аст?

Ҳазрат фармуд:

- «Масофаи як моҳ барои парвози зоги сафед, ки ҳаста намешавад».

Боз гуфт:

⁸⁸. Аҳмад 183/4, Ибни Касир дар тафсираш 290/4.

- Бузургии даври танаи он чӣ қадар аст?
- Ҳазрат фармуд:
- «Агар уштури ҷаҳорсола сафар намояд ҳалок мегардад ва атрофи онро давр зада наметавонад, ҳатто устухони гарданаш мешиканад».

Боз пурсиid:

- Он ҷо ангур ҳаст?

Фармуд:

- «Бале».

Боз пурсиid:

- Бузургии донаи он чӣ қадар аст?

Фармуд:

- «Оё падарат бузеро аз ҷаҳорпоёнша куштааст, ки бузург бошад?»

Гуфт:

- Бале.

Фармуд:

- «Пас пусташро ҷудо карда ба модарат дода гуфтааст, ки:

- Аз он барои мо як сатил (далв) дурст намо»?

Гуфт:

- Бале.

Аъробӣ гуфт:

- Пас он як дона ангур ман ва аҳли хонаводаамро сер мекунад?

Паёмбар (с) фармуд:

- «Бале ва ҳамаи хешутаборатро низ сер мекунад».

92. Қиссаи тасдиқи Ҳузайма барои Набӣ (с) дар ҳусумати ў ҳамроҳи аъробӣ

Амора ибни Ҳузайма ибни Собит аз амакаш, ки аз асҳоби Набӣ (с) буд ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) аз марди бодиянишине аспашро савдо карда харид ва аъробӣ аз дунболи вай мерафт, то пули аспашро

гирад. Паёмбар (с) шитобон мерафту аъробӣ оҳиста - оҳиста. Мардҳои дигаре бо аъробӣ рӯ ба рӯ шуда аспро савдо мекунанд ва бехабар аз он, ки Паёмбар (с) онро савдо кардааст, ҳатто баъзе аз онҳо аз қимати харидай Паёмбар (с) онро болотар нарх мекунанд. Чун нарҳашро боло карданд, аъробӣ Паёмбар (с)-ро нидо карда мегӯяд:

- Агар ин аспро харидани бошед, бихаред вагарна онро мефурӯшам.

Паёмбар (с) пас аз шунидани суханони аъробӣ дар ҷояш истод ва аъробӣ наздаш омад ва Расули Худо (с) ба ӯ гуфт:

- «Оё ин аспро ман аз шумо наҳаридам?»

Аъробӣ гуфт:

- На, савганд ба Худо, ба шумо нафурӯхтаам.

Расули Худо (с) гуфт:

- «Балки, ман онро аз шумо харидам».

Мардум дар назди Паёмбар (с) ва аъробӣ ҷамъ омаданд ва эшон бо ҳамдигар муроҷиъат мекарданд (яъне, ҳар қадом барои исботи ҳақ буданаш гуфтаҳои пештараашро такрор мекард).

Пас, аъробӣ гуфт:

- Кани шоҳиде, то шаҳодат диҳад, ки ман аспамро ба шумо фурӯхтаам.

Сипас яке аз мусалмонон омада ба аъробӣ мегӯяд:

-«Вой бар ту, Расули Худо (с) ҷуз ҳақ чизе намегӯяд!

Ин лаҳза Ҳузайма ибни Собит (р) омада ҳолатро мушоҳида кард ва дид, ки аъробӣ мегӯяд:

- Кани шоҳиде, ки шаҳодат диҳад, ки ман ба шумо аспамро фурӯхтаам.

Ҳузайма мегӯяд: Ман шаҳодат медиҳам, ки шумо ба ӯ (с) аспатонро байъ кардед.

Расули Худо (с) рӯ ба сӯи Ҳузайма карда гуфт:

- «Ба чӣ шаҳодат медиҳӣ?»

Гуфт:

- Ба тасдиқи шумо эй Расули Худо (с)!
Пас, Расули Худо (с) шаҳодати Ҳузаймаро шаҳодати ду мард ҳисобид.

Дар ривояти дигар омадааст:

Ҳузайма гуфт:

- Эй Расули Худо (с), ман шуморо бо ҳабари осмонӣ тасдиқ мекунам, на бо он чӣ, ки мегӯед?»

93. Қиссаи Паёмбар(с) ва пирамарде, ки бисёр гуноҳ кардааст ва тавба кардан меҳоҳад

Макҳул мегӯяд:

- Муйсафеде, ки аз сабаби пирӣ абрувонаш болои ҷашмонаш фаромада буд, назди Расули Худо (с) омада гуфт:

- Эй Расули Худо (с), марде хиёнат кардаву даст ба гуноҳ зада ва ҳар кори зиште, ки ҳаст муртакиб шудааст ва агар ҳатоҳои ӯро ба аҳли замин тақсим намоӣ, ҳароина, ҳалокашон месозад, оё ӯ метавонад тавба намояд?! Паёмбар (с) фармуд:

- «Оё Исломро пазирифтай?» Гуфт: Ман шаҳодат медиҳам, ки нест маъбуде ҷуз Ҳудованд ва ин, ки Муҳаммад(с) фиристодаи Ӯст. Паёмбар(с) фармуд: «Ҳудованд хиёнату фисқу фиҷури шуморо мағфират мекунад ва бадиҳои шуморо ба некӣ мубаддал месозад модоме, ки шумо чунин бошед». Он мард (таъаҷҷубкунон) гуфт: Эй Расули Худо(с), хиёнатҳо ва фисқу фиҷури маро мебахшад?! Фармуд: «(Оре), хиёнатҳо ва фисқу фуҷуратро низ мебахшад». Сипас он мард такбиру таҳлилгӯён баргашта рафт.⁸⁹

⁸⁹. Аҳмад 172/2, Ибни Ҳаббон 1722, Шуъайби Арнаутӣ ҳасанаш шуморидааст.

94. Қиссаи Паёмбар (с) ва Абуфарва, ки гуноҳи зиёде содир кардаасту иродай тавба кардан дорад

Абуфарва мегӯяд, ки ў назди Расулуллоҳ (с) омада гуфт:

- Оё марде, ки ҳамаи гуноҳонро содир кардааст ва ҳеч яки онро нагузаштааст, пас метавонад тавба кунад?

Паёмбар (с) фармуд:

- «Ислом овардай?»

Гуфт:

- Бале.

Он Ҳазрат (с) фармуд:

- «Амалҳои хайр анҷом бидех ва аз корҳои зишт даст бикаш, пас Ҳудованд барои ту ҳамаашро нек мегардонад».

Он мард гуфт:

- «(Хатто), ҳиёнатҳову фисқу фуҷурамро низ мебахшад?».

Паёмбар (с) фармуд:

- «Бале». Пас он мард такбиргуён рафта аз ҷашм ғоиб шуд.

95. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки аз беҳтарини аъмол пурсидааст

Аз Абдуллоҳ ибни Амр (р) ривоят аст, ки марде назди Паёмбар (с) омада аз беҳтарини аъмол пурсидааст. Паёмбар (с) гуфт:

- «Намоз гузоридан».

Он мард гуфт:

- Баъд аз он кадом?

Фармуд:

- «Намоз гузоридан».

Он мард пурсидааст:

- Баъд аз он кадом?

Он Ҳазрат (с) фармуданд:

- «Намоз гузоридан».

Ва ҳамин ибораро се маротиба такрор карданд.

Чун хеле зиёд пурсидааст:

Паёмбар (с) фармуд:

- «Чиҳод намудан дар роҳи Ҳудо».

Он мард гуфт:

- Ман волидайн дорам.

Расулуллоҳ (с) фармуд:

- «Шуморо ба некӣ кардан нисбати волидайнатон амр мекунам».

Он мард гуфт:

- Савганд ба зоте, ки шуморо ба ҳақ фиристодааст, ҳароина, ҷиҳод мекунам ва онро тарк намекунам».

Расули Ҳудо (с) фармуд:

- «Шумо чӣ кор карданатонро худатон хубтар медонед»

96. Қиссаи Паёмбар (с) ва се нафар ва баёни бартарии нишастан дар маҷолиси зикр

Абувоқид Ҳорис ибни Авғ мегӯяд, ки Расули Ҳудо (с) ҳамроҳи мардум дар масҷид нишаста буданд, ки се нафар ворид шуданд. Сипас ду нафаравон ба сӯи Расули Ҳудо (с) омаданд ва якеашон баргашта рафт. Он ду нафар дар маҷлиси Паёмбар (с) омада истоданд. Яке аз онҳо дар давра ҷои нишастан ёфта нишаству дигарӣ аз қафои вай нишастан. Чун Паёмбар (с) аз маҷлис фориғ шуданд, фармуданд:

- «Оё шуморо аз ин се нафар ҳабар надиҳам?

- Яке аз онҳо ба Ҳудо рӯй овард. Пас, Аллоҳ (ҷ) ӯро ҷой дод, аммо дуввумин шарм кард, пас Ҳудованд низ аз ў ҳаё кард.

- Аммо саввумй (чун, пас гашта рафт), Худованд аз ўрӯй гардонид».⁹⁰

97. Қиссаи Паёмбар (с) ва Ибни Умми Мактум ҳангоме, ки хост тарки намози чамоъат кунад

Амр ибни Умми Мактум (р) мегӯяд, ки Расули Худо (с) ба масҷид омада дид, ки адади намозгузорон хеле кам аст, пас гуфт:

- «Ҳароина, ман майл дорам, ки барои мардум қасеро имом гузорам ва баъд аз он берун шавам ва ҳар инсонеро, ки аз намози чамоъат ақибнишинӣ кардааст, хонаашро бар болояш сӯзонам».

Ибни Умми Мактум гуфт:

- Эй Расули Худо (с), байни ман ва байни масҷид дараҳтзор аст ва ҳар лаҳза ба омадан қодир нестам, пас метавонам намозамро дар хонаам гузорам?

Паёмбар (с) фармуд:

- «Иқомати намозро мешунавӣ?»

Гуфт:

- Бале.

Паёмбар (с) гуфт:

- «Пас ба намози чамоат ҳозир шав».⁹¹

98. Қиссаи гиряи Паёмбар (с) назди Оиша (р) барои нозил шудани оят

Убайд ибни Умайр (р) мегӯяд, ки ў ба Оиша (р) гуфтааст:

⁹⁰ . Аҳмад 423/3, Абдуловуд 552, Ибни Моча 792, Албонӣ тасҷеҳаш кардааст.

⁹¹ . Аҳмад 423/3, Абдуловуд 552, Ибни Моча 792, Албонӣ тасҷеҳ кардааст.

- Маро аз ачибтарин чизе, ки аз Паёмбар (с) дидай хабар деҳ.

Ровӣ мегӯяд:

Оиша (р) сукут карда, баъд гуфт:

- Шабе аз шабҳо буд.

- Паёмбар (с) гуфт:

- «Эй Оиша (р) бигзор имшаб Парвардигорамро ибодат кунам».

Гуфтам:

- Савганд ба Худо, ман наздикии шумо ва он чиро, ки боиси хушнудии шумост, дӯст медорам.

Оиша (р) мегӯяд:

- Паёмбар (с) барҳоста таҳорат карда ба намоз гузоридан шурӯъ намуд.

Оиша (р) мегӯяд:

- Пас, дар намоз ба гиря шурӯъ кард, ҳатто, ки бағалаш тар шуд.

Боз Оиша (р) илова кард:

- Пас, Паёмбар (с) нишаста гиря кард, ҳатто риши муборакашон тар шуд ва замин ҳам намнок гашт.

- Чун Билол (р) омада азони намозро гуфт ва дид, ки Паёмбар (с) гиря дорад, гуфт:

- Эй Расули Худо, шумо гиря мекунед ва ҳол он, ки Худованд ғуноҳони гузашта ва ояндаи шуморо омурзидааст?!

Паёмбар (с) фармуд:

- «Оё ман бандай шукргузор набошам?!

- Ҳароина, имшаб ба ман ояте нозил шуд, ки ҳалокат ва нобудӣ аст бар шахсе, ки онро меҳонаду дар он тафаккур намекунад».⁹²

Худованд мефармояд:

⁹² . Ибни Ҳаббон 620, Шуъайби Арнаъут: Исподаш қавист.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَفَ أَلْيَلِ
وَالنَّهَارُ لَأَيَّتِ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ

١٩.

«Ҳаройна, дар офариниши осмонҳову замин ва
омаду шуди шабу рӯз хирадмандонро ибратҳост...»

(Сураи Оли Имрон, ояти 190)

99. Қиссаи Паёмбар (с) ва марди коргаре, ки аз бародари толибилмаш шикоят кард

Анас ибни Молик (р) мегӯяд:

- Дар аҳди Расулуллоҳ (с) ду бародар буданд, ки яке коргар буд ва дигаре ҳамроҳии Паёмбар (с)-ро ихтиёр карда, талаби илм менамуд.
- Пас, бародари коргар аз бародари толибилмаш назди Паёмбар (с) шикоят кард.
- Он Ҳазрат(с) фармуд:
- «Шояд ба сабаби ӯ ризқи шумо дода мешавад». ⁹³

100. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки аз рӯзи қиёмат мепурсад

Абуҳурайра (р) мегӯяд:

- Чун Паёмбар (с) дар маҷлисе бо мардум сухан мегуфт, марди аъробие омада гуфт:

⁹³ . Тирмизӣ 2345, Ибни Абдулбар дар Ҷомеъи баёни илм 59/1, Ҳоким дар «Мустадрак» 94/1.

- Қиёмат кай барпо хоҳад шуд?
Паёмбар (с) ба суханашон идома доданд. Баъзеи мардум гуфтанд:

- Суоли ӯро шуниду гуфтааш маъқулаш набуд.

Дигарон мегуфтанд:

- Баръакс, сухани он мардро нашнидааст.

Расулуллоҳ (с) чун суханронияшро хотима дод пурсид:

- «Күчост»?

Мақсади Паёмбар (с) он марди бодиянишини суолкарда буд.

Аъробӣ гуфт:

- Ман ин ҷоям, ё Расулалоҳ.

Паёмбар (с) фармуд:

- «Ҳар вақт, ки амонатдорӣ (аз байн мусалмонон) гум шавад, қиёматро интизор бош!».

Пурсид:

- Гум шудани амонатдорӣ чӣ гуна аст?

Гуфт:

- Ҳар вақт масъулият ба зиммаи шаҳси номуносиб voguzoшta шавад, интизори қиёмат бош». ⁹⁴

101. Қиссаи вафоти Паёмбар (с)

Язид ибни Бобнус мегӯяд:

- Ӯ назди Оиша (р) омад ва Оиша (р) гуфтааст:

- Расулуллоҳ (с) одат доштанд, ки ҳаргоҳе аз назди ҳуҷраам мегузаштанд, бароям сухане мегуфтанд, ки хушҳолу болидарӯҳ мегаштам.

- Боре аз наздам гузашта сухане нагуфтанд, пас ман сарамро бо сарбанде баста бар фирошам (раҳти хоб) хобидам.

⁹⁴ . Бухорӣ (59).

- Чун Расулуллоҳ аз наздам гузаштанд, пурсиданд:
- «Ба ту чӣ шуд?»

Гуфтам:

- Сарам дард мекунад.

Ӯ (с) фармуд:

- Балки сари ман дардманд аст ва манам, ки
(месазад) аз дарди сарам шикоят кунам⁹⁵.

Ин дар ҳоле буд, ки Ҷабраил (а) ўро аз қабзи рӯҳ
(марг) огоҳаш карда буд. Пас аз чанд рӯзе ўро дар
чодаре чор нафар гирифта назди ман оварданد.

Ӯ (с) гуфт:

- Эй Оиша занҳоро хабар кун, то биёянд.

Чун омаданд Ҳазрат фармуд:

- «Ман байни шумо рафту омад карда
наметавонам, иҷозат дихед то назди Оиша бимонам».

Занон гуфтанд:

- Бале (яъне, мо розӣ).

Пас аз он дидам, ки рӯяшон сурх мешавад ва арақ
мекунад ва ҳол он ки қаблан ҳеч мурдаро надида
будам. Он Ҳазрат (с) гуфтанд:

- «Маро бишононед».

Пас ўро ба худам тақия додам ва дастамро бар
сараш гузоштам, ки ӯ (с) сарашро ба дигар тараф
гардонид, пас дастамро бародоштам ва гумон кардам,
ки меҳоҳад ба сари ман бирасад, пас аз даҳонаш
қатраи сарде дар садри ман чакид, баъд аз он ҳам
шуда ба болои ҷойгаҳаш афтод.

Сипас болои ўро пӯшонидам ва то ин дам
мурдаero надида будам.

Пас Умар (р) ҳамроҳи Муғира ибни Шуъба омада
иҷозати дохил шудан пурсиданд. Ба онҳо иҷозат додам
ва пардаи болои Паёмбарро маҳкам кардам. Умар (р)
гуфт:

⁹⁵ . Бухорӣ 5666, 7217, 228/6, Бағавӣ 220/5, Дорулқутнӣ 74/2, Ибни Моча
1465, Дорумӣ 38/1, Ибни Саъд «Табақот» 1124/2, Абунаъим «Ҳиля» 185/2,
Албонӣ «Ирвоул-ғалил» 160/3.

- Эй Оиша (р) ба Паёмбари Худо чӣ шудааст?

Гуфтам:

- Як соат боз аз ҳуш рафтааст.

Сипас Умар (р) аз рӯи он Ҳазрат (с) пардаро
гирифта гуфт:

- Во ғаммоҳ !

- Ин дар ҳақиқат ҳуди ғам аст.

Баъд аз он рӯи муборакро пушонид ва аммо
Муғира сухане нагуфт ва чун назди дар расиданд,
Муғира ба Умар (р) гуфт:

- Эй Умар, Паёмбар (с) вафот кардааст.

Умар (р) гуфт:

- Дурӯғ гуфти !

Расули Худо (с) намурдааст ва ҳаргиз намемирад
то ба қитоли мунофиқон амр накунад, балки туро
фитна фаро гирифтааст.

Пас Абубакр (р) омада гуфт:

- Ба Паёмбари Худо (с) чӣ шудааст?

Гуфтам:

- Беҳуш шудааст.

Сипас Абубакр (р) аз рӯи мубораки он Ҳазрат (с)
чодарро бардоштанд ва байни ҷашмонашонро
бӯсиданд ва дастонашонро ба бари рӯяшон ниҳода
гуфтанд:

- Вой, афсӯси Паёмбари Худо !

- Вой, афсӯси баргузидай Худо !

- Вой, афсӯси дӯсти Худо !

- Рост гуфтааст Худо ва Расулаш, ки:



«Ҳаройна, ту мемирий ва онҳо низ мирандаанд».

(Сураи Зумар ояти 30)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِّتَ فَهُمْ

آلْخَلِيدُونَ

«Мо пеш аз ту ҳеч башареро човидон насохтаем. Чи сон agar ту низ бимирий, онҳо човидон бимонанд».

(Сураи Анбиё ояти 34)

كُلُّ نَفْسٍ ذَآءِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ

الْقِيَمَةِ فَمَنْ رُحِزَّ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَّعُ الْغُرُورِ

«Ҳама кас марго мечашад ва дар ҳақиқат дар рӯзи қиёмат музди аъмоли шуморо ба камол (пуррагӣ) хоҳанд дод. Ва ҳар касро аз оташ дур созанд ва ба биҳишт дароваранд, ба пирӯзӣ расидааст. Ва ин зиндагии дунё ҷуз матоъи фиребанда нест».

(Сураи Оли Имрон ояти 185)

Баъд аз он рӯи он Ҳазрат (с)-ро пушонида сӯи мардум баромада гуфт:

- Эй мардум!

- Оё касе аз шумо ба Паёмбар (с) аҳде дошт?

Гуфтанд:

- На.

Гуфт:

- Касе, ки ибодати Худоро мекард, пас Худованд зиндаасту намемираид ва шахсе, ки Мұхаммадро мепарастид, пас дар ҳақиқат Мұхаммад вафот ёфт.

Ва ин оятро тиловат фармуд:

إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ

«Ҳаройна, ту мемирий ва онҳо низ мирандаанд».

(Сураи Зумар ояти 30)

Мундарича

1. Қиссаи пешниҳоди он Ҳазрат (с) ба қавми худ ҳангоми вафоти Абутолиб 8
2. Қиссаи фармони Паёмбар (с) ба Алӣ (р) дар муҳорибаи Хайбар, барои даъвати мардум ба сӯи Ислом 9
3. Қиссаи даъвати Паёмбар (с) хешу табори худро ба Ислом ва исрори Абучажл бар куфр 11
4. Қиссаи мардумро ба Ислом даъват кардани он Ҳазрат (с) дар бозор ва дурӯғгӯ шуморидани қавмаш ўро 12
5. Қиссаи дохил шудани Амр назди Паёмбар (с) ва қиссаи ачиби ба Ислом рӯ овардани ў 13
6. Қиссаи чустучӯи он Ҳазрат (с) аз ёваре, ки дар даъвати ба сӯи Худо ўро кӯмак кунад ва ба ивазаш вориди чаннат шавад 14
7. Қиссаи азобу азияте, ки он Ҳазрат (с) аз аҳли Қурайш диддааст 16
8. Қиссаи гузоштани ахлоти уштур бар пушти Паёмбар (с) дар ҳоле, ки ў намоз мегузорид 16
9. Қиссаи озору азияти аҳли Тоиф ба Паёмбар (с) ва нозил шудани малоикаи кӯҳҳо барои нобудии эшон 18
10. Қиссаи мужда ба чаннат додани Набӣ (с) Аммор ва аҳли байташро ҳангоме, ки онҳоро гирифтари азобу уқубат мебинад 18
11. Фурӯд омадани ҳазор малоика баҳри ҳамроҳӣ намудан Паёмбар (с)-ро дар муҳорибаи Бадр бар зидди мушрикон 19
12. Қиссаи марде, ки ҷиҳод ва шаъну шарафи дунёро ҳамроҳи Паёмбар (с) меҳоҳад 20
13. Қиссаи марде, ки дохили чаннат шудааст ва ҳол он ки боре ҳам намоз нагузорида ва Паёмбар (с) бар он шаҳодат додааст 21
14. Қиссаи марде, ки бо Паёмбар (с) бар чаннат паймон баста буд 22
15. Қиссаи дидани Паёмбар (с) марди сиёҳпустро бо ду ҳамсар аз Ҳурул-айн 24

16. Қиссаи Паёмбар (с) бо марде, ки аз бемориҳо мепурсад: Оё аз онҳо мо ачр мегирем? 24
17. Қиссаи зане, ки иродай ҷиҳод мекунад ва суханони Набӣ (с) ба ў, ки тоъати шавҳар баробари ҷиҳод аст 25
18. Қиссаи чӣ гуна муносибат кардани он Ҳазрат (с) бо ҷавоне, ки иродай зино дошт 26
19. Қиссаи адолати Паёмбар (с) дар масъалаи зане, ки дуздӣ карда буд 28
20. Қиссаи адолати Паёмбар (с) бо ду марде аз Ансор 29
21. Қиссаи аъробие, ки назди Паёмбар (с) омада қарзашро талаб менамояд 29
22. Паёмбар (с) ва қиссаи ҳафт дирҳаме, ки ҳангоми бемориашон Оиша (р)-ро ба ҳайроти он амр намуданд ... 30
25. Паёмбар (с) ва қиссаи фурӯҳтани Абудаҳдоҳ бӯстонашро бо дарахте дар биҳишт 34
26. Қиссаи Паёмбар (с) ва Усмон (р) дар ҳаридории ҷашмае аз ҷашмаҳои биҳишт 35
- бастани санг дар шикамашон 36
28. Қиссаи баракати Набӣ (с) дар таъоми Абуталҳа 37
29. Қиссаи Паёмбар (с) ва Ҳаким ибни Ҳизом 39
30. Ҳавфи Паёмбар (с) аз танофус, яъне сабқат ҷустан (мусобиқа) дар моли дунё, ҳангоме, ки Абуубайда бо мол аз Баҳрайн баргашт 40
31. Қиссаи осори ҳасир (бурё) дар паҳлуи бадани он Ҳазрат (с) ва гиряи Умар (р) барои он 41
32. Зуҳди Набӣ (с) дар кӯрпа ва қиссаи Ў (с) бо Оиша (р) 42
33. Суҳани Паёмбар (с) дар зуҳди Мусъаб ибни Умайр (р) 42
34. Қиссаи Паёмбар (с) ва марди шикам қалон 43
35. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки ў (с)-ро дӯст медошт ва нузули оят дар ин бора 44
36. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки муҳаббати Худо ва Расулашро чун зод ва тӯши охирати худ қарор додааст. 45
37. Қиссаи Паёмбар (с) ва Қаъб, ҳангоме, ки ранги Паёмбар (с)-ро аз гуруснагӣ дигаргун дид 46
38. Қиссаи Абуаюб дар эҳтироми Паёмбар (с) ва адами озори Ў (с) 47
39. Қиссаи Паёмбар (с) ва Усайд ибни Ҳузайр ҳангоме, ки бадани он Ҳазрат (с)-ро бӯса кард 48

40. Қиссаи баргузида шудани он Ҳазрат (с) ба паёмбарӣ ва дастгирии Ҳадича (р) бар он	49
41. Қиссаи он чӣ, ки он Ҳазрат (с) дар шаби Истро ва Меъроҷ дидашт	51
	53
42. Қиссаи Паёмбар (с) ва Ҳадича (р) дар бораи вахӣ.....	57
43. Қиссаи муълизай Паёмбар (с) барои радди Абучоҳл аз озори Расулуллоҳ (с).....	58
44. Паёмбар (с) ва қиссаи мөшитаи (ороишгарзани) духтари Фиръавн	59
45. Қиссаи итоъату фармонбардории ду дарахт ба амри Паёмбар (с)	60
46. Қиссаи овози нолаи дарахт ва шохае, ки Паёмбар (с) назди онҳо хутба меҳонд.....	62
47. Қиссаи Паёмбар (с) ва Қутода ҳине, ки ҷашми баромадаашро ба маконаш баргардонид	63
48. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде ки дасташ шал гардид	63
49. Қиссаи Паёмбар (с) ва Абдуллоҳ ибни Салом ва се суоли вай.....	64
50. Ҳайбати Абумасъуд аз Паёмбар (с)	65
51. Қиссаи Паёмбар (с) ва Уяйна дар бораи раҳм намудан бар фарзандон	66
52. Қиссаи Паёмбар (с) ва Абубакр (р), ҳангоме, ки ўро марде дашном дод.....	67
53. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки ба иззати марди мусалмон расид	68
54. Қиссаи Паёмбар (с) ва марди дузд	68
55. Қиссаи мадоро кардани Паёмбар (с) бо марди бад	69
56. Қиссаи иззату икроми Паёмбар (с) мусалмонони камбағалро	70
57. Қиссаи имтиноъ варзидани Набӣ (с) аз ҷавоби атсаи шаҳсе, ки ҳамди Ҳудоро намегӯяд	71
58. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки ҳоҳиши садақа кардани сеяки молашро мекунад	72
59. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки иҷозат талабид дар ҳоле, ки рӯ ба рӯи дар аст	73
60. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки аз муомилаи бади хешутaborаш ба ў шикоят дорад	73
61. Қиссаи ҳилми Паёмбар (с) бар яҳудие, ки ҷодуяш карда буд	74

62. Қиссаи Паёмбар (с) ва зани яҳудие, ки ба ў гусфанди заҳролудро пешниҳод кард.....	74
63. Қиссаи шӯхии Паёмбар (с) бо зани қӯҳансол.....	75
64. Қиссаи Паёмбар (с) ва Умми Ҳориса дар суол кардани ўаз тақдири писараш.....	76
65. Қиссаи Паёмбар (с) ва зане, ки (аз бемории саръ) бехуш мешуд.....	77
66. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки Ҳудованд ҷазои гуноҳашро фавран нишонаш дод.....	78
67. Қиссаи Паёмбар (с) ҳине, ки сар ба саҷда гузошта буд ва муждаи Ҷабраил (а) бар ў	78
68. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки он Ҳазрат (с) як ҳурмо ба вай дод.....	79
69. Қиссаи Набӣ (с) ва Рабиъа дар бораи ҳирси ў бар савоб ..	80
70. Қиссаи ҳавфу тарси Паёмбар (с) ҳангоме, ки як ҳурмоеро ҳурд.....	82
71. Қиссаи Паёмбар (с) дар ҳоле, ки ҳоб буд ва аъробие (бодиянишин), ки қасди қатли ўро дошт.....	83
72. Қиссаи Паёмбар (с) ва ҷавоне, ки аз таъсири ояте бехуш шуда афтод.....	84
73. Қиссаи гиряи Паёмбар (с) ҳамроҳи Абдуллоҳ ибни Масъуд	86
74. Қиссаи гиряи Паёмбар (с) ҳангоми шунидани гиряи аҳли Суфға вақти нозил шудани оят.....	87
75. Қиссаи Паёмбар (с) ва саҳоба дар бораи ҳомӯшӣ ва ҳифзи лисон.....	88
76. Қиссаи Паёмбар (с) ва марди факире, ки бо ҳамсарав дар моҳи рамазон ҳамхоба шудааст	89
77. Қиссаи Паёмбар (с) ва Саъд ибни Убода дар бораи ғайрат ва ҷашни ў ба ҳамсарав	90
78. Қиссаи Паёмбар (с) ва Оиша дар бораи ҷашни ў бар Набӣ (с).....	91
79. Қиссаи Паёмбар (с) ва Ибни Масъуд (р) дар шинохти бехтарин ва донотарини мардум.....	92
80. Қиссаи издивоҷи Паёмбар (с) бо Ҳадича (р)	94
81. Қиссаи издивоҷи Паёмбар (с) бо Оиша ва Савда (р)	96
82. Қиссаи Паёмбар (с) ва ҳамсаравонаш ҳангоме, ки иродони талоқи эшонро намуд	97
83. Қиссаи муъоширати Набӣ (с) бо Оиша (р).....	100

84. Қиссаи муносибати хуби Паёмбар (с) бо пиразан.....	101
85. Қиссаи талаб намудани Паёмбар (с) аз Усмон ибни Мазъун ин ки муносибаташро бо ҳамсараш нек намояд	102
86. Қиссаи Паёмбар (с) ва асҳобаш дар таълими эшон одоби таъомхуриро ба гуфтани тасмия (бисмиллоҳ) дар аввали он.....	103
87. Қиссаи Паёмбар (с) ва марди мунофиқе, ки назди он Ҳазрат (с) омад, то барояш талаби магфират намояд....	103
88. Қиссаи Паёмбар (с) ва Оиша (р) вақте, ки дар ҷанозаи тифле аз ансор ҳозир шуд	104
89. Қиссаи Паёмбар (с) ва асҳобаш ҳангоме, ки аз он Ҳазрат (с) талаби васфи ҷаннатро намудаанд.....	105
90. Қиссаи Паёмбар (с) ва Зубайр (р), чун аз баъзе аҳволи охират пурсид.....	106
91. Қиссаи Паёмбар (с) ва аъробие, ки аз меваҳои ҷаннат мепурсад.....	107
92. Қиссаи тасдиқи Ҳузайма барои Набӣ (с) дар ҳусумати ў ҳамроҳи аъробӣ.....	108
93. Қиссаи Паёмбар (с) ва пирамарде, ки бисёр ғуноҳ кардааст ва тавба кардан меҳоҳад	110
94. Қиссаи Паёмбар (с) ва Абуфарва, ки ғуноҳи зиёде содир кардаасту иродай тавба кардан дорад	111
95. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки аз беҳтарини аъмол пурсидааст	111
96. Қиссаи Паёмбар (с) ва се нафар ва баёни бартарии нишастан дар маҷолиси зикр.....	112
97. Қиссаи Паёмбар (с) ва ибни Умми Мактум ҳангоме, ки хост тарки намози ҷамоъат кунад.....	113
98. Қиссаи гирияи Паёмбар (с) назди Оиша(р) барои нозил шудани оят.....	113
99. Қиссаи Паёмбар (с) ва марди коргаре, ки аз бародари толибilmash шикоят кард.....	115
100. Қиссаи Паёмбар (с) ва марде, ки аз рӯзи қиёмат мепурсад	115
101. Қиссаи вафоти Паёмбар (с).....	116

Ҳадафи Бунёди ҷамъиятии «Васатият»

Бунёди ҷамъиятии **«Васатият»** мутобиқи қонунгузории амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти ҳудро ба роҳ монда, ҳадафҳои асосии он иборатанд аз:

-Баланд бардоштани савияи илмию фар-ҳангии миллати тоҷик.

-Таҳқиқ ва пажуҳиши таъриҳи тамаддуни шарқӣ бо услубҳои тоза ва замонавӣ.

-Расонидани аҳқоми дини мубини Ислом тавассути китобҳои пурмуҳтаво ва асил дар партави **Куръон ва Суннат** ва тибқи мазҳаби **Имоми Аъзам Абӯҳанифа** (р).

-Муттаҳидсозии тамоми мардуми Тоҷикистони азиз новобаста аз миллату нажод дар атрофи **қонун ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**.

-Хидмати содиқона ба миллат ва давлати қуҳанбунёди тоҷик ва зиддият бо ҳар ғуна ихтилоф ва зуҳороти номатлуб.

-Нашри китобҳои асилу нобе, ки аз гузаш-тагони солеҳамон ба мо расидааст.

Албаттa имони комил ва яқин дорем, ки бо ёрии Ҳудованд ба ин ҳадафҳо муваф-фақ ҳоҳем шуд. Аз ин хотир ҳамагонро ба хондани ҷунин китобҳо тавсия менамоем, то аз ҳар ғуна инҳирофот ва қаҷравӣ солим бошем ва обурӯю эътибори миллати азизамонро ҳифз намуда, парчами давлати соҳибистиколамонро боз ҳам баландтар бардорем.

Раёсати Бунёди ҷамъиятии «Васатият»

**КИТОБХОЕ, КИ АЗ ТАР҆ЧУМОН
ТО БА ҲОЛ ТАР҆ЧУМА,
БАРГАРДОН ВА ТАҲИЯ ШУДААСТ:**

1. Саду як қисса аз ҳаёти Мұхаммад (с).
2. Саду як қисса аз ҳаёти Абубакри Сиддиқ (р).
3. Саду як қисса аз ҳаёти Умар (р).
4. Саду як қисса аз ҳаёти Усмон (р).
5. Саду як қисса аз ҳаёти Алӣ (р).
6. Саду як қисса аз ҳаёти Умар ибни Абдулазиз (р).
7. Тафсири мухтасари Хатлонӣ дар се ҷилд.
8. Таърихи хулафои рошидин: Абубакр (р) ва Умар (р).
9. Таърихи хулафои рошидин: Усмон (р) ва Алӣ (р).
10. Шинохт ва мақоми Саҳоба (р) дар Ислом.
11. Оиша - пешвои бонувони мӯъмин ва дӯстдоштатарин ҳамсари Паймбари Парвардигори оламин.
12. Панҷоҳ амале, ки шариъат занонро аз он боз медорад.
13. Бонувони хонадони нубувват.
14. Аниси занони покдоман.
15. Даҳ ёри биҳиштӣ.
16. Чӣ бояд кард, то ҳамсарат туро дӯст дорад.
17. Бисту панҷ суол аз неъмат ва азоби қабр.
18. Ҳазор ҳикмат.
19. Лъянатшудагон дар ҳадисҳои набавӣ.
20. Моҳи Рамазон, истиқбол ва бузургдошти он.
21. Одоб ва хусусиятҳои моҳи Рамазон.
22. Фазилати шаби Қадр ва даҳҳои охири моҳи Рамазон.
23. Амирулмӯъминин Ҳасан ибни Алӣ ибни Абутолиб (р) шахсият ва аспри ў.
24. Кудаконе дар атрофи Паёмбар (с).
25. Ҳушбахттарин зан дар олам.
26. Луълуъ ва марҷон аҳодиси муштараки Саҳехи Бухорӣ ва Муслим.
27. Зиндагиномаи Имомон.
28. Шарҳи ақидаи аҳли суннат ва ҷамоъат.
29. Биҳишт.
30. Сирати комили Ҳусайн (р), аз вилодат то шаҳодат.

Варақаи иртибот байни хонанда ва ношир

**АССАЛОМУ АЛАЙКУМ ВА
РАҲМАТУЛЛОҲИ ВА БАРАҚОТУҲУ.**

Хонандаи гиромӣ, ҳоҳишмандем саволномаи зеринро бо ҷавобҳои дақиқ пур созед. Ин саҳифаро бурида ба нишонии электронии мо ирсол намоед ва як китоби тоза ба нашррасидаи моро ройгон дарёфт ҳоед кард.

Ному насаб: _____

Вазифа: _____

Маълумот: _____

Суроға: _____

Телефон: _____

e-mail: _____

- Дар бораи ин китоб _____
(номи китоб)

аз кучо ҳабардор шудед?

а) аз китобхона ?

б) аз рафиқон ?

в) аз эълону реклама ?

г) аз намоишгоҳ ?

- Ин китобро аз кучо ҳаридед?

Номи китобхона, намоишгоҳ ё фурӯшгоҳ _____

Назари шумо дар бораи услуби китоб

а) оддӣ ?

б) хуб ?

в) олий ?

(лутфан тавзех бидиҳед, барои чӣ?) _____

- Назари шумо дар бораи сифати китоб:

а) оддӣ ?

б) хуб ?

в) олий ?

(лутфан тавзех бидиҳед, барои чӣ?) _____

- Назари шумо дар бораи нархи китоб:

а) арzon ?

б) муносиб ?

в) гарон ?

(лутфан тавзех бидиҳед, барои чӣ?) _____

- Дар оянда дар кадом мавзӯъҳо китоб хондан меҳоҳед?

Ин китоб шояд аз хатогиҳои лафзию техникий орӣ набошад. Агар шумо дар он саҳву хатое мушоҳида намудед, лутфан дар ҷадвали зерин қайд намоед. Назари шуморо ҳатман дар чопҳои оянда ба инобат ҳоҳем гирифт.

Почтаи электронный:
wasatiyat@mail.ru
fund-wasatiyat@yandex.ru
Quron-khatloni@yandex.ru
igbolkawthar@hotmail.com

Аз мукотиба ва ҳамкориатон миннатдорем.
Идораи Бунёди ҷамъиятии «Васатият»

Саду як қисса аз ҳаёти Мұхаммад (с)

Гирдоваранда:
Мұхаммадиқболи Садриддин.

Мұхаррири масъул:
Файзуллохи Ахё.

Хуруфчинон:
Мөхбонуи Раҳимбек, Фирозаи Давлатназар.

Tарроҳ:
Диловари Бобохон

Масъули чол:
Неъматуллоҳи Ақрам.

Ношир:
ЧДММ «Сунатулло»

